

РАХНАМОИ МАСОИЛИ АҚИДАТӢ


**Таълифи аллома Ҳофиз
ибни Аҳмад ал-Ҳакамӣ**

Соли 2001

РАҲНАМОИ МАСОИЛИ АҚИДАТӢ

**ё 222 саволу ҷавоб дар баёни
ақидаи исломӣ**

*Таълифи Шайх аллома Ҳофиз
ибни Аҳмад ал-Ҳакамӣ
Тарҷумаи Роҷӣ Фазлуллоҳ*



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

НИГОХЕ БА ЗИНДАГӢ ВА ОСОРИ ШАЙХ
ҲОФИЗ ИБНИ АҲМАД АЛ – ҲАКАМӢ
(1342-1377 Х. К.)

*Ба қалами писараши, доктор
Аҳмад ибни Ҳофиз ал –
Ҳакамӣ, устоди факультаи
забони арабии Донишгоҳи
исломии имом Муҳаммад
ибни Саъуд дар Риёз*

Шайх аллома Ҳофиз бин Аҳмад, бин Алӣ ал-Ҳакамӣ, ки аз ҳайсияти боло ва эътибори ҳамагонӣ бархурдор аст, яке аз уламои салафии мамлакати Арабистони Саъудӣ буда, дар минтақаи ҷануби мамлакат Тиҳома дар нимаи дуввуми қарни чаҳордаҳи ҳичрӣ ба дунё омадааст. Ал-Ҳакамӣ таҳаллус ва нисбати ў ба Ҳакам бин Саъд ал-Ашира аст, ки яке аз шоҳаҳои қабилаи Мазҳиҷ аз сулолаи Каҳлон бин Сабо бин Яшчуб бин Яъруб бин Қаҳтон мебошад.

Таваллуð ва камолот:

Шайх Ҳофиз рӯзи 24-уми моҳи мубораки Рамазони соли 1342 ҳичрӣ мутобиқ ба 1924 милодӣ дар деҳаи Ассаломи тавобеъи шаҳри Музоё дида ба ҷаҳон кушуд. Музоё дар ҷанубу шарқии шаҳраки Ҷозон, маркази ин минтақа воқеъ буда, қабилаи шайх дар он марзу бүм зин-

дагонӣ мекунад.

Падари шайх Аҳмад ҳангоми хурдсолии Ҳофиз ба дехаи Ҷозиъ аз тавобеъи шаҳраки Сомита кӯчид, то дар он ҷо зиндагӣ ва ниёзҳои хонаводаи худро беҳтар таъмин намояд.

Шайх дар фазои соддаву ороми деха, дар огуши хонаводаи пур аз сафову канори падару модар, бар пояҳои ахлоқи нек ва покдоманий камол ёфт. Ӯ дар айёми хурдсолии худ, гӯсфандони хонаводаро, ки пояи зиндагонии дехот ба шумор мерафт, бонӣ мекард.

Аммо ҳофизи хурдсол аз дигар кӯдакон ва наврасони ҷомеъаи худ ба куллӣ фарқ дошт. Ӯ дар хушзехӣ, кудрати ҳофиза ва зирақию тезхӯшӣ муъчизае ба шумор мерафт. Ҳанӯз умраш ба дувоздаҳ намерасид, ки Қуръони каримро хатм ва аксари онро ҳифз намуд ва хату китобатро низ фаро гирифт.

Даврони доништалабӣ:

Падараи Ҳофизро дар ҳафтсолагӣ ҳамроҳ бо бародари қалониаш Муҳаммад ба мадрасаи омӯзиши Қуръони карим, воқеъ дар дехаи Ҷозеъ, фиристод. Ӯ назди мударриси худ аввал ҷузъи Ѓамма ва Таборак ва сипас тамоми Қуръонро бо таҷвид дар тӯли чанд моҳ хатм намуд ва ба дунболи он Қуръонро ба таври пурра ҳифз кард.

Ӯ баъдан ба ҳусни хат ва имло пардоҳт ва онро ба сарҳади камол расонда, бо хати зебо аз Мусҳафи шариф нусхаҳо бардошт. Дар баробари ин, ҳамроҳи бародари худ ба мутолаъа ва фаро гирифтани китобҳои фикҳ, фароиз, ҳадис, тафсир ва тавҳид машғул шуд.

Оғози соли 1358 ҳ. шайхи ислоҳотпарвар Абдуллоҳ бини Муҳаммади Наҷдӣ ба Тиҳома омад.

Он замон ҷаҳлу бидъатҳо ва умури мухолифи ша-

риъати исломӣ, ки абри тираи он ба сарзамини Тиҳома низ соя афканда буд, пои шайхро ба он марзу бум кашид.

Шайх ҳаёти пурсамар ва талошҳои хастагинопазири худро ба ин ҳадаф ва армони воло, даъват ба сӯи дини пок, ислоҳи ақидаи исломӣ дар қалбҳо, ислоҳи ҷомеъа ва бартараф соҳтани эътиқодоти фосида ва хурофотҳои гумроҳсозанда баҳшид.

Соли 1359 ҳ. бародари Ҳофиз Муҳаммад аз номи худ ва бародараш ба шайх Қаръовӣ мактуб бурд ва аз ӯ китобҳое дар илми тавҳид ва худошиносӣ дарҳост намуд. Ҳамчунин аз шайх даъват карданд, ки ба деҳаи эшон ояд ва аз ақидаи исломӣ ба онҳо дарсхое бигӯяд. Шайх даъвати эшонро пазируфт ва ба он деҳа омад ва дар симои Ҳофизи ҷавон начобату заковати фавқулоддаеро мушоҳида карда ӯро мавриди илтифоту таваҷҷӯҳи хосса қарор дод. Шайх рӯзгоре дар деҳаи Ҷозиъ ба дарсу иршод машгул буд. Ҷамъе аз пирону ҷавонон, аз ҷумла Ҳофиз аз маҳзари дарси он ҷаноб файз мебурданд. Ҳофиз аз ҳама ҷавонтар бошад ҳам бо ҳӯши тез ва фаҳми расои худ до нишҳои ҳарчи бештареро фаро мегирифт. Шайх Қаръовӣ дар робита бо ӯ гуфта: *Рӯзгоре, ки дар Ҷозеъ ба дарсу иршод пардоҳтам, Ҳофиз дар он ҳузури бардавом дошт ва ӯро чизе ҳам агар фавт мешуд, аз дигар ҳамдарсонаш онро рӯйнавис мекард. Ӯ бино бар муқтазои номи худ Ҳофиз, ҳам бо дил ва ҳам бо навишти худ илму хирадро ҳифз ва андӯҳта мекард. Агар талабагони қалонсолро дар фаҳми маъно ва ё навишти қалимае мушкиле пеш меомад, ба ӯ муроҷиат мекарданд.*

Чун шайх ба шаҳри худ Сомита оҳанги бозгашт кард, аз падару модари Ҳофиз ҳоҳиш намуд, ки писарашонро барои талаби илм ҳамроҳи шайх бифиристанд ва шайх бошад ба ҷои Ҳофиз баҳри нигоҳбонии гӯсфандони

онҳо шахсеро бигуморад, vale падару модари Ҳофиз ба ин амр розӣ нашуданд.

Аммо, қазои Илоҳӣ бар ин рафта буд, ки модари Ҳофиз баъди муддати кӯтоҳе дар моҳи раҷаби соли 1360 ҳ. чашм аз ҷаҳон пӯшид. Баъди ин ҳодиса падари Ҳофиз, ба ў ва бародараш Муҳаммад иҷозат дод, то ҳафтае ду ё се рӯз назди шайх рафта, дарс бигиранд ва боз ба хона баргарданд. Ҳарчанд вақти каме дар ихтиёри онҳо буд, аммо Ҳофиз, ки ҷавони закӣ ва ҳушзеҳн буд, дониши комилеро гирифт.

Падари Ҳофиз низ ҳамон соли 1360 ҳангоми бозгашт аз ҳач даргузашт ва Ҳофиз аз ин ба баъд барои омузиш назди шайх рафт ва ба маҳзари ў мулизамат гирифт ва аз ҳалқаи дарсхои ў файзҳо бардошт.

Ҳофиз дар омузиш аз худ нубуг ва фарзонагии хорикулоддае нишон дода, дар андак мӯҳлат бӯстони илму маърифати ў пурбор гашт. Ў акнун ҳам насрро некӯ меѓуфт ва ҳам назмро фоиқ месуфт. Ҳофиз дар бештари улум ва фунуни исломӣ аз худ таълифот ва осори баарзише барҷой гузоштааст. Ростӣ, ў ҳамон гуна буд, ки шайх аз ў гуфтааст: *Дар хирадандузию нигорандагӣ ва таълиму мудирият ва он ҳам дар ҷунин муддати кӯтоҳе, ўро назире надидам.*

Дараҷаи илми ў:

Ҳофиз маҷолиси илм ва дарсхои шайхи худ Абдуллоҳи Қаръовиро ҳеч гоҳ тарқ нагуфт. Дар паҳлӯи ин аз фарҳангистонҳо ва сарчашмаҳои динӣ, таъриҳӣ ва забонӣ, китобҳо ва навиштаҷоти муҳим ва нодиреро ба даст оварда, онҳоро бо сабр ва шикебоӣ мутолиъа мекард,

Шайх дар нуздаҳсолагӣ аз Ҳофиз ҳоҳиш намуд, китоберо ба назм дарорад, ки дарбаргирандаи ақидаи салафи солиҳ бошад. Ин дарҳост ба манзалаи озмоише

буд шайх мехост ҳадди омӯзиш ва тавоноии илмии шогирдашро бидонад. Ҳофиз ба таълифи манзумаи худ «Нардбони вусул ба илми усул,» дар тавҳид шурӯъ намуд ва онро соли 1362 ба анҷом расонд, ки уламои муосир ва шайх низ бар ў таҳсин карданد.

Ҳофиз ҳамвора ба дунболи нигоштани китобҳо буд, ва аз худ мероси илмии гаронбаҳое дар илми тавҳид (як-топарастӣ), истилоҳоти ҳадис, дар фиқҳ ва усули он, дар илми фароиз сирати набавӣ, дар васоё ва одоби илмӣ ва дар дигар мавзуъот ба таври манзум ва мансур боқӣ гузошт.

Аз осори илмии Ҳофиз бармеояд, ки ў дар бардоштҳои илмӣ ва маълумотҳои худ мутаассир аз набиштаҳо ва аз сабки илмии уламои салаф аз аҳли суннат ва ҷамоат мебошад. Аммо заминаҳои эътиқодот бештар аз Шайху-лислом ибни Таймия ва шогирди ў ибни Қайим мутаассир будааст.

Осори адабии ў:

Ҳофиз аз бузургтарин ва муқтадиртарин шоирон ва донишмандони минтақаи Тиҳома ба шумор мерафт. Шеъри ў равон ва бо салиқаи лабрез аз илҳом гуфта мешуд. Аз ў қасоиде дар васоё ва одоби илмӣ ва фазилати илм барҷой мондааст.

Фаъолияти ў:

Чун шайх Қаръовӣ нубуг ва бартарии илмии шогирди худ, Ҳофизро дид, ўро барои ҳамдарсон ва дигар навшогирдон мударрис таъин намуд. Ва ба соли 1363 ифтихори мудирии мадрасаи салафӣ дар шаҳри Сомитаро ба ў voguzoшт. Ин мадраса дар навъи худ бузургтарин ва якумин мактаб дар минтақа буд, ки шайх боз кард. Ҳамчунин амри мушрифӣ ва назорат бар мадорис дар деҳоти гирду атроф ба ў voguzor гардид.

Мадорис ва доираи илмии шайх дар манотики Ти-ҳома ва Асир тавсиъа ёфт; ҳеч дех ё шахре набуд, ки шайх дар он як ё якчанд мадраса ва фарҳангистони улум таъсис накарда бошад. Шайх дар умури таълим ва идораи онҳо шогирдони мумтоз ва боистеъдоди худро ҷалб ва сафарбар мекард.

Шайх дар баробари он ки рафти таълим, идораи шууни мадорисро таҳти назорати доимӣ дошт, шогирди аввал ва мумтози худ Ҳофизро ёвари хост ва ӯро мутасаддии ин умур гардонд.

Соли 1373 вазорати маорифи Арабистони Саъудӣ дар Ҷозон мактаби миёнае кушода мудирияти онро ба Ҳофиз voguzor намуд. Дар соли 1374 ҳ. қ. бошад, дар шаҳри Сомита донишкадаи илмие ифтитоҳ шудд, ки ҳофиз мудири он таъин гардид.

Сифот ва дарсномаи ахлоқии ӯ:

Ҳофиз ал-Ҳакамӣ барои ҳар доништалабе, ки бо иродai ростин ба нигористони илму маърифат ва шабистони хирад пой бигузорад ва накҳати ҳақиқат ӯро булбули он бӯстон бисозад, намунаву сармашқи амал ва барои ҳар бузургмарде камнафсе аз аҳли хирад, ки хайру комгории шогирдону ҳамдарсони худро дар сар дорад, муктадо ва ҷароғе раҳнамо буд.

Дар баёни авсофи ӯ, зикри он чи бародари бузургаш Муҳаммад аз ӯ гуфтааст, басанда мебошад:

Ӯ - Ҳудояш биёmurзад - аз зуҳду тақво ва саҳову покдоманий баҳрае воғир дошт; Имони устувор дошт ва саҳт пойбанд ва шайдои ҳақ буд. Мардумро ба накӯй меҳонду худ накӯкор буд. Аз бадиҳо бозмедошту худ низ аз бадӣ дур буд. Дар роҳи ҳақ маломати касе дар ӯ коргар намеомад.

Мачолиси ў ҳамеша ободу ороста бо дарсу мутолаъ ва гуфтугузори илмий буд. Сухани ў малолатовар ва ҳамнишиниаш хастагипазир набуд. Бештари вақти ҳудро сарфи тиловати Қуръон ва мутолиаи китобҳои динӣ мекард. Илова бар он ки ба дарсу таълим ва музокара мепардохт.

Сабукнафс буда, ба риёзат шавқ дошт. Шӯхию ма-зоҳ ва хушгуфторӣ бо дӯстону шогирдон ва зоирони ҳудро дӯст медошт, ки чунин муомалаи хуш дили мардумро ба сӯи ў ҷазб ва ҳамнишинӣ бо ўро маҳбуби ҳама месоҳт.

Падруди зиндагӣ:

Ҳофиз то соли 1377 ба идораи умури донишкадаи илмии Сомита идома дод. Ў пас аз адой маносики ҳаҷ дар ҳамин сол дар шаҳри Маккаи мұкаррама ба дунболи ран-чурии кўтоҳе рӯзи шанбеи 18-уми моҳи зулҳиччаи соли 1377-и ҳ. қ., мутобиқ ба соли 1958-и мелодӣ нидои ҳакро лаббайк гуфт ва дар ҳамон ҷо ба хок супурда шуд. Ў дар баҳори зиндагӣ, айёми шукуфони зиндагии худ, яъне дар 35 солагӣ дунёи фониро падруд гуфт. Худояш биёmurзад ва дар паноҳи раҳматаш қарор диҳад.

Осор ва навиштаҳои ў:

Падарам шайх Ҳофиз мероси гаронбаҳое дар илми тавҳид, ҳадис, фиқҳ ва усули он, фароиз, торих ва сирати набавӣ, насоих, васоё ва одоби илмӣ бархе манзум ва қисмате ба шакли наср, ба ёдгор гузоштааст.

Осори ў аз ин қарор аст:

Дар илми тавҳид;

1 – “Силму-л-вусул ило илму-л-усул” (*Нардбони вусул ба илми усул*), дар ягонагии Худо ва пайравӣ аз Раисули Ў (с), ки манзум аст.

2 – “*Маъориҷу-л-қабул*” (Зинаҳои қабул), ки шарҳаст бар “*Силму-л-вусул ило илму-л-усул*”. Ин китоб аз ҳазор саҳфа бештар буда, муҳимтарин ва машҳуртари ин китоби шайх Ҳофиз мебошад, ки дар назди доништала-бон ва устодони донишгоҳо аз аҳамият ва арзиши болое бархурдор аст. Замони тӯлоние идораи тадқиқоти илмӣ ва фатвои Арабистони Саъудӣ ин китобро ба таври маҷ-чонӣ нашр ва тавзиъ менамуд.

3 – “*Иълому-с-суннати-л-маншура ли иътиқоди-т-тоифати-н-ноцияти-л-мансура*” (Парчамҳои афроштаи суннат дар хусуси эътиқодоти тоифаи растагор ва фирӯз), ки бар тариқи савол ва ҷавоб навишта шудааст.

4 – “*Ал-ҷавҳару-л-фарида фи таҳқиқи-л-ақида*” (Дурри якто дар таҳқиқи ақида), ба тариқи назм.

Дар мусталаҳи ҳадис;

5 – “*Далелу арбобу-л-фаллоҳ литаҳқиқи фанни-л-истилоҳ*” Роҳнамои растагорон барои таҳқиқи фанни ис-тилоҳ.

6 – “*Ал-лӯълӯъу-л-макнун фи аҳволи-л-асониди ва-л-мутун*” (Лӯълӯи мастур дар аҳволи санадҳо ва матнҳо), манзум.

Дар фикҳ:

7 – “*Ас-субулу-с-савия лифиқҳи-с-суннани-л-марвия*” (Роҳҳои ҳамвор барои фиқҳи суннатҳои ривоятишуда), манзум.

Дар усули фикҳ:

8 – “*Василату-л-ҳусул ило муҳиммоти-л-усул*” (Василаи ҳусул ба сӯи муҳиммоти усул), назм дар усули фикҳ.

9 - *Матни манзумаи Ломия.*

Дар фароиз:

10 – “*Ан-нуру-л-фоиз мин шамси-л-ваҳӣи фи ӯилми-л-фароиз*” (Нури дурахшандай офтоби ваҳӣ дар илми фа-

роиз), ба наср.

Дар торих ва сирати Набавӣ:

11 – “*Нилу-с-суул мин торихи-л-умами ва сирату-расул (с)*” (*Ба даст овардани хоста аз торихи миллатҳо ва сирати Расул (с)*).

Дар боби насоих, васоё ва одоби илмӣ:

12 – “*Насиҳату-л-ихвон*” (*Насиҳати дӯстон*).

13 – “*Ал-манзумату-л-мимия фи-л-васоё ва-л-одобу-л-илмия*” (*Манзу маи мимия дар васое ва одоби илмӣ*), қасидай мимия.

Бо қалами Аҳмад бин Ҳофизи ал-Ҳакамӣ.

Муқаддимаи муаллиф

Ситоиш Худойро, ки осмону заминро биёфарид ва торикиро рушной ба вучуд овард. Пас онон ки куфр варзидаанд, ба Парвардигорашибон ҳамсон бисозанд. Ӯст, ки шуморо аз хок биёфарид, пасон мӯҳлат бидод ва мӯҳлати мушаххас назди Ӯст.

Баъди ин ҳама, шумо боз дар шак ҳастед. Ва Ӯст Худой дар осмонҳо ва замин. Ниҳону ошкори шуморо медонад ва низ он чиро медонад, ки касб ҳоҳед кард.

Шаҳодат медиҳам, ки нест худое магар Аллоҳи якто ва беанбоз, якто асту бениёз, на худ зоду на аз касе зодааст ва касе мар-ӯро ҳамсон набошад. Балки ҳар он чи дар осмонҳо ва замин аст аз Ӯст. Ҳама сар ба фармони ӯянд. Падидоварандай осмонҳо ва замин. Чун қазои ӯ ба амре тааллук пазируфт, ҳамин ки ба он дастури судур бидиҳад, падид ояд. Парвардигорат биёфарад ҳарчи бихоҳад ва бигузинад. Ихтиёр на ба дasti онон аст. Худой пок асту бартар аз он чи бар ӯ шарик созанд. Аз он чи анҷом дижад, пурсида нашавад ва эшонанд, ки аз моли хеш пурсида шаванд.

Ва низ шаҳодат медиҳам, ки сарвар ва паёмбари моҳазрати Муҳаммад (с) банда ва Расули ӯст. Ӯро бо роҳи рост ва дини ҳақ фиристод, то бар тамоми адён пирӯз гардонад, ҳарчанд мушриконро хуш наояд. Худой бар Муҳаммад (с) ва бар хонадону саҳобагони ӯ дуруд бифиристад, онон ки бо ҳақ ҳукм намуданд ва адл барпо доштанд ва дуруд бар тобиъони хуби эшон, ки на аз суннат инҳироф ёфтанд ва на яксӯ шуданд ва низ бар тамоми соликони инроҳ то ба рӯзи ҳашр.

Акнун, инак ин мухтасари бузург ва пурманофиъ тақдими хонандагон мегардад, ки шомили асосҳои дин ва усули тавҳид мебөшад, Дар он умур ва сифоти имон тавзих ёфта, ҳарчӣ ки боиси нақсу камоли он мегардад, баён гардидааст. Онро бар тариқи савол ва ҷавоб тартиб додем, то огоҳона мавриди таваҷҷуҳи хонанда қарор гирад.

САВОЛҲО ВА ҶАВОБҲО

1: С - Аввалин чизе, ки бар бандагон вочиб аст, чӣ бошад?

Ҷ - Аввалин чизе, ки бар бандагон вочиб аст, донистани он аст, ки Худой эшонро аз баҳри чӣ офарид ва аз эшон барои чи паймон гирифт. Ҷиҳати раҳнамоӣ ба онон расулоне фиристод ва китобҳое нозил кард; Осмонҳо ва замин, дунё ва охират, биҳишту дӯзахро барои он оварид. Тарозуи аъмол гузошта шавад ва номаҳои бандагон дода шаванд. Шақоват ва саъодат маълум гардад ва нурҳо бар тибқи он тақсим гардад.

﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهَ لَهُ نُورًا فَمَا هُوَ مِنْ نُورٍ﴾

Касе, ки Худой барояш нуре надод, барои ў ҳеч нуре набошад (*Сураи Нур: 40*).

2: С - Пас чист он амре ки бандагон барои он оварида шудаанд?

Ҷ - Худои таъоло фармудааст:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا يَعْلَمُونَ
مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

Мо осмонҳо ва замин ва он чи дар миёни онҳост, аз дари бозӣ наёфаридаем; Наёфаридаем онҳоро магар бо ҳақ вале аксари ишон намедонанд (*Сураи Духон: 38-39*). Ҳамчунин фармуд: Ҷинн ва инсро ба хотири он оваридам, ки маро бипарастанд (*Сураи Зориёт: 56*).

3: С - Маънои бандада чист?

Ч - Агар аз калимаи “Банда” мутеъ ва фармонбардор ирода шавад, пас ин маъно тамоми маҳлукоти оламҳои болой ва поиниро дарбар гирад. Оқил ва гайри оқил, тару хушк, мутаҳаррику ҷомид, мӯъмину кофир, ҳамаву ҳама, ҳар он чи Худо оғаридааст, фармонбардори ўст. Бо тадбири ўидора шаванд, дар доираи қавонини табиъии ў ва ба ҳадду андозаи худ пойбанд бошанд.

﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾

Ин аст андозабахшии Худои тавоно ва доно (Сураи Ёсин: 37).

Агар аз бандай Худопараст дилбохта ва сарбафармон мақсад бошад, пас хос ба мӯъминон аст, ки бандагони азизи Худо ва дўстони парҳезгори ўянд, ҳеч ҳавфе бар онҳо набошад ва на ишон маҳзун гарданд.

4: С - Ибодат чист?

Ч - Ибодат – мағҳумест, ки ҷомеъ тамоми гуфттору рафтор ва аъмоли ниҳону ошкори инсонро, ки хушнудӣ ва ризоӣ Худоӣ дар он бошад, дарбар гирад.

5: С - Амали инсон қадом вақт ибодат шуморида мешавад?

Ч - Вақте дар он ду чиз ҷамъ оянд, камоли муҳаббат ва камоли фурӯтаний. Худованд фармуда:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِيْغُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَلَا يَعْلَمُنَّ كَارَبَةً وَلَا كَانُوا لَا خَلَّشَعِينَ﴾

Ҳамоно онҳо дар анҷоми хаирот мешитобиданд. Ва дар миёни ҳавфу умед моро меҳонанд ва бо шикастанафсӣ сар ба фармони мо бошанд (*Сураи Анбиё: 90*).

6: С - Нишонаи мұхаббати банда ба Парвардигорашист?

Ч - Нишонаи он, дұст доштани он чи Худой дұст дорад ва бад дидани он чи үро ба хашм оварад. Яъне, да-стури үро ба қой оварад ва аз манъкардаҳои ү бозистад, ба дұстони ү дұсты намояд ва ба душманоаш душманий варзад. Барои ҳамин ҳам маҳкамтарин дастовези имон *Дұст доштан дар роҳи Худо ва бад дидан дар роҳи Худо мебошад.*

7: С - Бандагон аз қадом роҳ донистанд он чиро Худой дұст дорад ва мавриди ризои ү бошад?

Ч - Онро аз тариқи расулоне, ки Худо фиристод ва китобхое ки нозил намуд, донистанд. Ишонро ба он чи мавриди ризо ва хушнудии Үст, амр ва аз он чи розӣ на-буд, боздошт. Ва бо ҳамин ҳуҷҷати раднопазир, ҳикмати расои бар эшон қоим Ү зоҳир гардид. Он чо ки фармуда-аст:

﴿قُلْ إِنَّكُنَّتُمْ تُجْهَبُونَ اللَّهُ فَاتَّيْعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ
دُنْبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

Бигүй, эй Мухаммад: Агар шумо мұъминон ба рос-ти Худоиро дұст доред, аз ман пайравӣ намоед, то Худоя-тон биёmurзад. ҳамоно Худованд омурзанда ва меҳрабон аст. (*Сураи Оли Имрон: 31*).

8: С - Шартҳои ибодат ва бандагий чанд аст?

Ч - Шартҳои бандагий се аст:

1. Азми ростин, ки шарт дар вүчуди ибодат аст.

2. Холис ва соғ сохтани ният.

3. Мувофиқат бо шариъате ки Худо ба пайравӣ аз он амр намудааст ва ин ду шарт дар қабули ибодат аст.

9: С - Ростии азм чист?

Җ - Он иборат астаз раҳо кардани танбалию сустӣ ва ба кор бурдани тамоми кӯшиш, то қавл бо амал рост ояд. Худованд фармуд.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَهُمْ تَقْوِيلُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
كَبُرَ مَقْتَأً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقْوِلُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

Эй касоне, ки имон овардаед, чаро он чи худ мегӯед анҷом намедиҳед: Чӣ бад аст пеши Худованд, он чӣ ки худ бигӯеду анҷом надиҳед (*Сураи Сафф*: 2-3).

10: С - Маънои ихлоси ният чист?

Җ - Қасди банда аз тамоми ақволу аъмоли ошкору ниҳони хеш талаби ризои Худо бошад. Худованд фармуд:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرَثًا آخِرَةً نَزَدَهُ فِي حَرَثِهِ وَمَنْ كَانَ
يُرِيدُ حَرَثًا الْدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾

Касе ки кишту бардошли охират бихоҳад, барои ӯ дар кишташ афзунӣ ато намоем ва касе ки танҳо кишти дунё бихоҳад аз дунё бидиҳемаш, аммо дар охират бе баҳра бошад (*Сураи Шӯро*: 20).

11: С - Кадом аст он шариъате, ки Парвардигор танҳо ба пайравӣ аз он дастур додааст?

Җ - Он дини ҳаниф ростинноб беолоиши Иброҳим (ъ, с) аст. Худованди бузург фармудааст:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَعْنَدَ اللَّهِ أَلْسَلَمُ﴾

Ҳакқо, ки дин дар назди Худо, ислом аст (*Сураи Оли Имрон*: 19).

Ва фармуд:

﴿وَمَن يَتَّبِعَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ﴾

Хар күй ғайр аз ислом ба дунболи динни дигаре бошад, аз ӯ ҳаргиз пазирафта нашавад ва ӯ дар қиёмат аз зиёндидагон бошад (*Сураи Оли Имрон: 85*).

12: С - Дини ислом чанд дараца дорад?

Җ - Ислом се дараца дорад, ки дараца ва ё мартабай аввалини онро Ислом, дуввумро Имон ва дарацаи сеюмро Иҳсон гўянд. ҳар кадоме аз ин се калима агар мутлақ оварда шавад, динро ба тамом ифода кунад.

13: С - Маънои Ислом чист?

Җ - Маънои Ислом тақлим шудан дар баробари Худо бо шинохти ягонагии ӯ; Сар ба тоъати ӯ фуруд овардан ва ба ӯ шарик наварзидан. Худованд фармуда:

﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ أَسْتَمْسَكَ
بِالْعُرُوهِ وَالْوُثْقَى﴾

Касе ки хўдро таслими худой бинмуд дар ҳоле ки ӯ аз накӯкорон буд, дар воқеъ ба дастовези маҳкаме чанг задааст (*Сураи Луқмон: 22*).

14: С - Далел бар он, ки калимаи Ислом динро дар бар гирад чист?

Җ - Паёмбар (с) фармуд:

بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ

Ислом гарibona шурӯъ гардиð ва боз ҳамчунин ба ҳолати гарибӣ бар мегардад. (Ба ривояти имом Муслим ва ибни Моча)

Ё фармуда:

أَفْضَلُ الْإِسْلَامِ إِيمَانٌ بِاللهِ

Беҳтарин Ислом, имон ба Худост. (Ба ривояти имом Аҳмадв ва ибни Абушайба)

15: С - Далели муаррафӣ гардидани ислом ба аркони панҷона музассалан чист?

Ҷ - Далели ҷавоби паёмбар (с) аст, ба суоли Ҷабраил (с) дар бораи дин.

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة،
وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحجج البيت إن استطعت إليه سبيلاً

Ислом ин аст, ки ба ягонагии Худои таъоло ва ба рисолати ҳазрати Муҳаммад (с) шаҳодат бидиҳӣ ва нағозро барпой дорӣ ва заеоти молро бипардозӣ ва рӯзни моҳи шариғи Рамазонро бидорӣ ва хонаи Худоро зиёрат намоӣ, агар тавонони роҳро дошта бошӣ. (Ба ривояти имом Муслим ва Бухорӣ)

16: С - Ҷойгоҳи шаҳодатайн (мақоми қаломаи шаҳодат) дар дин чист?

Ҷ - Банда дохили дини ислом нагардад, магар бо гуфтани он. Худованд фармуда.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

Мӯъминоне, ки ба Худо ва Расули Ӯ имон оварданд (Сураи Нур: 62 ва сураи Ҳуҷурот: 15).

Паёмбар (с) фармуд:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله
وأن محمداً عبده ورسوله

Амр шудаам ба мардум мубориза барам, то шаҳодат бидиҳанд, ки нест худое ҷуз Аллоҳ ва Муҳаммад (с)

банда ва Расули ўст. (Ба риўояти Бухорӣ ва Муслим)

17: С - Далели шаҳодат бар *Ло илоҳа иллалоҳ* чист?

Ҷ - Фармудаи Худои таъоло:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّمَا لِإِلَهٍ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمٍ قَاتِلُوا
بِالْقِسْطٍ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ﴾

Худованд гувоҳӣ дод, ки нест худое чуз ӯ ва фариштагон ва арбоби илм, ки қоим ба адл бошанд.

18: С - Маънои шаҳодати *Ло илоҳа иллалоҳ* чист?

Ҷ - Маънои он нафии шоистагии бандагӣ аз тамоми он чӣ ғайри Аллоҳ аст, яъне танҳо Худоро шоистаи паастиш донистан. Ҳамон гуна, ки дар мулки худ бе шарик аст, дар паастиш ва бандагӣ низ набояд касеро ба ӯ шарик овард. Худованд фармуд:

﴿ذَلِكَ يَأْتِكُ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَكِيدُ عُوْنَانُ مِنْ
دُونِيهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾

Ин бад-он чиҳат аст, ки Худованд ҳаққ аст ва он чи ғайр аз ӯ меҳонанд, ботил аст ва ҳамоно Худованд бартар ва бузург аст (*Сураи Ҳаҷ: 62*).

19: С - Чист он шартҳое ки бо ҷамъ омадани онҳо гӯяндаи шаҳодати *ло илоҳа иллалоҳ* аз шаҳодати худ баҳраманд гардад?

Ҷ - Ҳафт шарт аст.

1. Донистани маънои нафӣ ва исботи он.

2. Яқин пайдо кардани қалб ба маънои он.

3. Гардан ниҳодан ба зоҳир ва ботини он.

4. Қабули он ҳамроҳ бо тамоми муқтазоёт ва муҷибатоаш.

5. *Ихлос дар он.*
 6. *Сидқ дар он аз самими қалб, на забонй.*
 - 7- *Дўст доштани он ва аҳли он.*
- 20: С - Далели шарт будани илм дар шаҳодат (донистани маънои он) аз Қуръон ва Аҳодиси набавӣ чист?*

Ҷ - Фармудаи Худои таъоло далели он аст: **Магар касе, ки шаҳодат дихад ба ҳақ, яъне, - ба ло илоҳа иллаллоҳ** - дар холе ки бо дил ба маънои, калимаи ба забон рондааш огоҳ бошад (*Сураи Зухруф: 86*).

Ва фармудаи паёмбар (с):

مَنْ ماتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخْلُ الْجَنَّةِ

Касе дида аз ҷаҳон пӯшид дар ҳоле ки медонист, ки Нест худое ҷуз Аллоҳ. (Ба ривояти имомо Муслим ва Аҳмад)

- 21: *С - Далели шарт будани яқин аз Қуръон ва Аҳодиси набавӣ чист?*

Ҷ - Фармудаи Худованди бузург далел бар он аст:

﴿إِنَّمَا الْمُقْرَبُونَ أَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَأِبُوا﴾

Ҳамоно мӯъминоне ки ба Худо ва паёмбари ў (с) имон овардаанд, сипас ҳеч шубҳаे ба худ роҳ надодаанд-яъне яқин доштанд, ҳаққо, ки ононанд ростон (*Сураи Ҳуҷурот: 15*).

Ва фармудаи паёмбар (с): *Шаҳодат медиҳам, ки нест худое ҷуз Аллоҳ ва ин ки ман паёмбари Аллоҳам. Бандae ки бо ин шаҳодат рӯзи қиёмат ба Худои худ дидор на-муд, дар ҳоле ки ҳеч шакке дар шаҳодати худ надошт, до-хили ҷаннат гардад.*

Сарвари олам (с) ба АбуҲурайра гуфт:

من لقيت وراء هذا الحافظ يشهد أن لا إله إلا
الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة

Касеро бубинӣ шаҳодат медиҳад, ки нест худое ҷуз Аллоҳи пок, дар ҳоле ки дилаш ба он яқин дорад, ўро ба ҷаннат музода бидех. (Ба ривояти имомо Муслим)

22: С - Далели шарт будани гарданиҳӣ – яъне, аз дилу ҷон штоъат намудани Қуръон ва Аҳодиси набавӣ чист?

Ҷ - Фармудаи Худованди бузург далели он аст:

﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾

Касе, ки худро таслими дастуроти Худой намояд ва худ иекӯкор бошад, ў ба дастовези маҳкаме чанг задааст (Сураи Луқмон: 22).

Ва паёмбар (с) фармуд:

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به

Имони ҳеҷ касе аз шумо комил набошад, то ҳавову ҳавасаш тобеъи дини овардаи ман бошад.

23: С - Далели шарт будани қабули шаҳодат ва муктазоёти он аз Қуръон ва Аҳодиси набавӣ чист?

Ҷ - Фармудаи Худованди бузург дар шаъни касоне, ки инро қабул надоштанд, далели он аст:

﴿أَخْشُرُ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا أَزْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾

Барангезед ооне ки ситам раво доштанд ва ҳамсарони ишонро ва он чи мепарастиданд. (Сураи Луқмон: 22)

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ
وَيَقُولُونَ أَئِنَّا تَارِكُوا إِلَهَنَا شَاعِرٌ مَجْنُونٌ

Онхоро вақте барояшон гуфта мешуд, ки Худое чуз Худон якто нест истиқбор намуда, мегуфтаанд: Оё мө худоёни хешро ба хотири як шоири девона раҳо месозем ? (Сурац Соффот: 35-36).

Ва фармудаи паёмбар (с): *Намунаш он чи Худои бо ман аз роҳи рост ва илму ҳикмат фиристодааст, намунаш борони фаровонеро дорад, ки ба замин борид. Порае аз он поку гиёҳҳез буд, оби боронро хуб пазируфт ва неку биҷабид ва гиёҳу сабзаи фаровоне бирӯёнд. Порае дигар аз он хушкида ва беҳосил буд, обро дар худ бидошт, ҳарчанд худ гиёҳе нарӯёнд, аммо бо оби он Худованд ҳалоиқ ва бандагонеро шодоб гардонд. Аммо пораи дигари он замин, ки обишнам набуд, балки нишебҳое буд, на оберо медошт ва на гиёҳе мерӯёнд.*

Ин намунаш касе аст, ки дар дини Худо фақеху дошишманд гардиð ва он чи Худо бо ман фиристодааст, барои ӯ ноғеъ уфтод. Худ биёмӯҳт ва дигаронро биёмӯзонд ва намунаш касе ки даричаи дили хешро боз накард ва роҳи рости Худоро, ки ба ман фиристод, напазируфт.

24: С - Далели шарт будани ихлос дар шаҳодат аз Куръон ва Аҳодисси набавӣ чист?

Ч - Фармудаи Худованди бузург далели он аст:

﴿أَلَا إِلَهَ إِلَّا دِينُ الْخَالِصُ

Бидон, ки дини холис аз они Худост (Сураи Зумар: 3).

Паёмбар (с) низ фармууд:

أَسْعَدَ النَّاسَ بِشَفَاعَتِي مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ

*Умединти мардум аз шафоати ман касест, ки
аз қалби соғи хеш Ло илоҳа иллаллоҳ гуфт. (Ба ривояти
имом Бухорӣ ва Аҳмад)*

Ва низ фармуд:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي
بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ

*Худованди бузург оташро ҳаром гардонад бар касе
ки ҷиҳати хушнудии Ҳақ Ло илоҳа иллаллоҳ гуфт. (Ба
ривояти имим Бухорӣ)*

25: С - Далели сидқ аз Куръон ва Аҳодиси Ҷабавӣ
чист?

Җ - Фармудаи Худованд далели он аст:

﴿الَّهُ أَحَسِبَ النَّاسَ أَنَّمَا يُرَكِّبُونَ أَنْ يَقُولُوا إِنَّمَا وَهُمْ لَا
يُفَتَّنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمُنَّ اللَّهُ أَلَّا يَرَى
صَدَقُوا وَلَيَعْلَمُنَّ الْكَذَّابِينَ﴾

Алиф, Лом, Мим, Оё мардум пиндоштаанд бо ҳамин
ки гуфтаанд имон овардем, раҳо карда мешаванд, яъне ба
ҳоли худ гузошта мешаванд ва хеч озмоишем намешаванд?
Мо ҳамоно пешиниенро биёzmӯdem. Пас бояд Худой бидо-
над ононеро, ки сидқ намуданд ва бидонад дуруғгӯенро,
(Сураи Анкабут: 1-3).

Паёмбар (с) фармуд:

ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول
الله صدقأً من قلبه إلا حرمه الله على النار

Ҳар он кас, ки бо сидқи том шаҳодат бидиҳад, ки:

Нест худое ҷуз Аллоҳ ва Мұхаммад (с) Расули Худост, Худой оташро бар ў ҳаром гардонад. (Ба ривояти имом Бухори)

Паёмбар (с) вакте ба аъробие (марди бодиянишин, дехотй) шароиъ ва аҳкоми исломро омӯхт. Марди аъробий гуфт: Ба худо савганд бар он чи маро омӯхтӣ, на чизе би-яфзоям ва на чизе аз он коста созам. *Он ҳазрат ба ёрони худ гуфт: Расмагор гардиð агар аз ростон бувад.*

26: С - Далели шарт будани муҳаббат ба Қуръон ва Аҳодиси набавӣ чист?

Ҷ - Фармудаи Худованди бузург далел бар он аст:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَجَرْبَةً وَيُحِبُّونَهُ﴾

Эй қасоне ки имон овардаед, агар касе аз шумо аз динаш бозгардад, чӣ зӯд аст, Худо қавмеро биёварад, ки дӯсташон медорад ва эшон низ ўро дӯст медоранд (*Сураи Муїда: 54*).

Паёмбар (с) фармуд: *Се чиз аст, чун дар касе ҷамъ оянд, ҳаловати имонро дарёбад. Аввал ин ки Худо ва Расулаш назди ў маҳбубтар аз гайрашон бошанд. Дуввум, агар аз бародарони имонии худ бо касе тарҳи дӯстӣ бандад, ўро танҳо барои Худо дӯст дорад. Саввум, баргаштан ба қуфрро наҳоҳад, ҳамчунон ки дар оташ афканда шуданро на-мехоҳад.* (Ба ривояти имом Бухори ва Муслим)

27: С - Далел бар тавалло -яъне дӯстони Худойро дӯст доштан ва аз эшон дӯст гирифтан ва табарро - яъне, душманони Худойро душман донистан чист?

Ҷ - Фармудаи Худованди бузург далел бар он аст:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا أَلِيَّهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْ لِيَهُ بَعْضُهُمْ
أَوْ لِيَهُ بَعْضٌ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾

Эй касоне имон овардаед! Яхудиён ва насрониёро дўстони худ қарор надихед, ки онҳо дўстони якдигаранд; Агар касе аз шумо онҳоро дўст бигирад, ў низ аз эшон аст. (*Сураи Муида: 51*).

Фармудаи таъоло: Ҳаққо, ки дўсти шумо Худо, пайдамири ў ва касонеанд, ки имон овардаанд (*Сураи Муида: 55*).

28: С – Далели гувоҳӣ додан ба ин ки Муҳаммад Раисули Худост, кадом аст?

Ч – Ин оятҳои карима аст:

﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ
يَتَلَوَّ أَعْلَيْهِمْ مَا يَتَهَمُّ وَيُرَكِّبُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ ﴾

Худо бар аҳли имон миннат гузошт, ки расуле аз худашон дар миёни онон барангехт, ки бар онҳо оёти Худоро тиловат кунад ва нуфусашонро аз ҳар нақс ва олоиш пок гардонад ва ба онҳо аҳкоми шариъат ва ҳақоиқи ҳикмат биёмузад (*Сураи Оли Имрон: 164*).

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ
عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾

Ҳамоно расуле аз чинси шумо барои ҳидояти халқ омад, ки аз фарти муҳаббат факру парешонӣ ва ҷаҳлу фалокати шумо бар ӯ саҳт меояд ва бар осоиш ва начоти шумо бисёр ҳарис ва ба мӯъминон рауфу меҳрубон аст (Сураи Тавба: 128).

29: С – Гувоҳӣ додан ба ин ки Муҳаммад Расули Ҳудост, чӣ маъно дорад?

Ҷ – Маънову мағҳумаш ин аст, ки аз таги дил ва бо забон тасдиқи қатъӣ кардан ба ин ки Муҳаммад бандава Паёмбари Ҳудост, ки ба сӯи тамоми инс ва ҷин ба унвони муждадиҳанд, бимдиҳанд ва фарохонан ба дини Ҳақ фиристода шудааст.

Бинобар ин бояд ӯро дар тамоми гуфтаҳояш, чӣ аҳбори гузашта бошад, ё оянда ва баёни ҳалол бошад ё ҳаром аз ҳалолҳои пайравӣ намуда ва аз ашёи ҳаром даст қашем. Ҳамчунин дар пинҳонӣ ва ошкоро аз шариъати волояш юо хушнудии том пайравӣ намуда, ҷунин пиндорем, ки итоати ӯ, итоати Ҳудо ва саркашии ӯ, саркашӣ ва исёни Аллоҳ таъоло мебошад, зоро аз ҷониби Ҳудованд пайдомааст.

Бръд аз ин Ҳудованд ва ба силаи ӯ ин дин (Ислом)-ро мукаммал ва пурра соҳт ва ҳамчунин паёмбар (с) уммати хешро бар роҳи мустақим ва равshan раҳнамоӣ кард, фариштаи маргро ба суроғаш фиристод.

30: С – Шартҳои гувоҳӣ додан ба ин ки Муҳаммад Расули Ҳудост чист ва оё шаҳодати аввалий бидуни шаҳодати (гувоҳӣ додани) дуввум пазируфта мешавад?

Ҷ – Чи тавре ки дар боло зикр шуд, ки бандава бо ду шаҳодати мазкур ба дини Ислом медарояд ва ин ду шаҳодат мукаммил ва лозими якдигаранд.

31: С – Далели намоз ва закот чист?

Ҷ – Оятҳои зерин мебошанд:

﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الْزَكُوَةَ فَخُلُّوا أَسْبِلَهُمْ﴾

Чун аз ширк тавба карда мухаффид шуданд ва намоз ба по доштанд ва закот доданд, пас аз онҳо даст бидоред (*Сураи Тавба: 5*).

﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الْزَكُوَةَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْكُمْ فِي الَّذِينَ﴾

Пас, агар тавба намоянд ва намоз гузоранд ва закот диханд, пас эшон бародарони динии шумо мебошанд (*Сураи Тавба: 11*)

32: С – Далели рӯза чист?

Ч – Ин фармудаҳои Худост:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ مَا مُنَوِّكُبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾

Эй касоне, ки имон овардаед, фарз гардонида шумо бар шумо рӯза доштāн, чунончи бар умматони пеш аз шумо фарз шуд (*Сураи Бақара: 183*).

﴿فَمَن شَيْدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَإِيْصُمْهُ﴾

Пас ҳар кī моҳи рамазонро дарёбад, рӯза бидорад (*Сураи Бақара: 185*).

Ҳамчунин дар ҳадиси аъробӣ омада: Эй паёмбар, хабар дех аз он рӯзае, ки Худо бар ман фарз гардонда! Расули Аллоҳ (с) фармуд: *Моҳи рамазон, магар ин ки рӯзи нафлӣ бигирий, ки ин ихтиёрий аст.*

33: С – Далели ҳаҷ чист?

Ч – Ин оёт аст:

﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾

Хач ва умраро барои Худо анҷом дихед (*Сураи Бакара: 196*).

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾

Аз тарафи Аллоҳ бар мардум зиёрат ва ҳаҷчи он хона воҷиб гардида. Бар ҳар касе, ки тавоноии расидан ба онро дошта бошад (*Сураи Оли Имрон: 97*).

34: *C – Касе, ки яке аз ин асосҳои Исломро инкор намояд, ё иқрор намояд, вале аз анҷоми онҳо саркаши намуда рӯ гардонад, чӣ ҳукм дорад?*

Ч – Дар сазои куфраш чун дигар такзибкунандагон ва тогутиён кушта хоҳад шуд. монанди Иблис ва Фиръавн.

35: *C – Касе, ки аҳкоми мазкурро иқрор намуда, сипас аз рӯи саҳлангорӣ, ё таъвиле онҳоро тарк намояд, чӣ ҳукм дорад?*

Ч – Дар мавриди наммоз, агар касе онро аз рӯи саҳлангорӣ аз вақташ таъхир намояд, ҳатман аз ӯ талаб мешавад, ки тавба намояд. Агар тавба кунад, пазируфта мешавад ва агар аз гуноҳаш тавба накунад, тибқи ҳадди шаръӣ ба қатл хоҳад расид. Чунончи Худованд фармуда:

Аммо дар бораи закот, агар сарпечони пардоҳти закот афроди беиктидор бошанд. Имоми (Ҳокими) муслимин бо қувват аз ӯ закотро ситонда ва низ бо гирифтанни як қисмати дорояиш ӯро мӯҷозот медиҳад. Ин амр аз рӯи фармудан паёмбар (с) аст, ки гуфта: Ва ҳар касе аз додани закот сар печад, мо ҳатман закот ва ҳам як қисмати молашро аз ӯ меситонем... агар сарпечони закот ҷамо-

ати муқтадир бошанд, дар ин бар имом воҷиб мегардад, ки бо эшон пайкор намояд, то ин ки онҳо закотро бипардозанд. Ин гуфтаро оёт ва ҳадисҳои бешуморе ва низ кардаи Абубакри Сиддиқ ва дигар асҳоби пайдар (с) таъйид менамояд.

Дар мавриди рӯза чизе ворид нашуда, вале имом, ё ҷонишинаш ӯро гушмоле медиҳад, ки барои ӯ ва дигарон ибрат шавад.

Аммо пиromуни ҳаҷ, тамоми авқоти умри бандавақти адой он мебошад, ба шарте ки иститоату товони онро дошта бошад ва ҷуз марг чизе пеши роҳашро гирифта наметавонад. Дар сурати тавону қудрат пайдо намудан воҷиб аст, бар ӯ ки ҷиҳати адой ҳаҷ шитоб намояд. Ҳақиқатан дар мавриди касе ки бо вучуди тавоной аз адой ҳаҷ саҳлангорӣ кардааст бими ухравӣ омадааст ва дар дунё барои ҳеч уқубату сазои маҳсус муйян карда нашудааст.

36: С - Имон чист?

Ҷ - Имон қавл ва амал аст. қавли дилу забон, амали дилу забон ва тамоми аъзои бадан. Бо тоат биафзояду қавӣ гардад ва бо маъсият кам ва заъиф гардад. Аҳли имон дар имондорӣ мутафовит бошанд.

37: С - Далел бар ин ки имон ҳам қавл асту ҳам амал чист?

Ҷ - Фармудаи Худованди бузург далели он аст:

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ أَلِيَّمَنَ وَرَزَّانَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾

Ва лекин Худованд имонро маҳбуби шумо гардонид ва онро дар дилҳои шумо биёрост (*Сураи Ҳуҷурот: 7*).

38: С - Далел бар зиёдшавӣ ва камшавии имон чист?

Ҷ - Фармудаи Худованли бузург далели он аст:

﴿لِيَزَادُوا إِيمَانَّا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾

То биафзоянд имоне бар имонашон (*Сураи Фатх: 4*).

Низ фармуд:

﴿وَرَدَنَهُمْ هَذَى﴾

Мо бар роҳи росташон биафзоем (*Сураи Каҳф: 13*).

Низ: Наафзуд эшонро ҷуз аз рӯи имон ва таслим гардидан.

Паёмбар (с) фармуд:

لو انکم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة

Агар шумо дар тамоми мароҳили зиндагии худ бар он ҳолате бимонед, ки дар назди ман пайдо мекунед, малоик ба саломи даст ба дасти шумо оянд. (Ба ривояти имом Тирмизӣ ва Муслим)

Яъне, вақте дар ҳузури он ҳазрат буданд, аз маҳзари он ҷаноб қасби файз намуда, имонашон қуввату афзунӣ мёёфт.

39: С - Далели тавофути аҳли имон яке бар дигаре , чист?

Ҷ - Фармудаи Худованд далели он аст:

﴿وَالسَّبِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقْرَبُونَ﴾

Ва собиқин собиқин ҳастанд ба яқин ононанд муқаррабон, то Асҳоби рост, чист асҳоби рост? (*Сураи Вөқеъа: 10*).

Дар ҳадиси шафоъат омада: *Худованд аз оташ берун орад ҳар бандаеро, ки дар дили ў ба вазни як динор имон ёфт шавад, баъд аз он берун орад бандаеро, ки дар дили ў ба вазни нисфи динор имон ёфт шавад. Ва дар ривояте:*

Берун орад аз оташ бандаеро, ки Ло илоҳа иллаллоҳ гӯяд ва дар дили ў ба вазни ҷаве аз хайр ёфт шавад, баъд аз он берун орад бандаро, ки Ло илоҳа иллаллоҳ гӯяд ва ба вазни гандуме дар дили ў аз хайр ёфт шавад. Сипас берун орад бандаро, ки Ло илоҳа иллаллоҳ гӯяд ва дар дили ў ба вазни губоре аз хайр ёфт шавад.

40: С - Далел бар ин ки имон дар вақти итлоқ тамоми динро дар бар гирад, чист?

Ч - Фармудаи паёмбар (с) ба муносибати вуруди ҳайати намояндагии Абдулқайс далел бар он аст: *Шуморо амр мекунам ба имон ба Худои якто. Сипас пурсиð: Оё медонед, ки имон ба худоӣ якто чист? Гуфтанд: Худо ва расули ў донотаранд. Фармуд:*

شہادۃ اُن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاۃِ
وَأَنْ تَزَدُوا مِنَ الْمُنْفَعِ

Шаҳодат додан аст, ин ки нест худое ҷуз Аллоҳ ва ин ки Мухаммад (с) Расули Худост, барпо доштани намоз, додани закот ва адo намудана панҷя ки моли ганимат.
(Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

41: С - Далел бар таъриф намудани имон ба аркони шашгона дар имони муфассал чист?

Ч - Фармудаи паёмбар (с) аст, чун Ҷабраил (а) аз ў пурсиð: *- Маро аз имон ҳабар бидех. Гуфт: Имон он аст, ки ба Худои бузург, фариштагони ў, китобҳои ў, расулони ў ва ба рӯзи охират имон биёварӣ ва ба ин ки тақдири некӣ ва бадӣ ҳама аз ҷониби Ӯст.*

42: С - Далели он аз Қуръон ва Аҳодиси набавӣ чист?

Ч - Фармудаи Худованди бузург далели он аст:

﴿لَيْسَ الِّرَّأْنَ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّهُمْ
أَلْرَءَ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ أَلَّا خِرَّ وَالْمَلَئِكَةُ وَالْكِتَابُ
وَالنَّبِيُّنَ﴾

Накӯй на ин аст, ки рӯи худ ба чониби машриқ ва мағриб битобӣ. Накӯй кори касест, ки ба Худой, рӯзи охират, фариш тагон, китоб ва паёмбарон имон овард (Сураи Бақара: 177).

43: С - Маънои имон ба Худо чист?

Ч - Тасдики қатъӣ аз самими қалб ба вучуди зоти бори таъолост, ки ҳеч зидду муқобиле барои зоти ақдаси ў, на қаблу на баъд, вучуд надорад. Ў аввал аст ва пеш аз ў чизе набуд, яъне барои пеш дар баробари зоти ў маънное нест. Ў охир аст, баъд аз ў чизе не, яъне, пас аз зоти ў баъде тасаввур нагардад. Ў зохир аст аз ў боло чизе не ва ў ботин асту аз ў поин чизе не. Зиндаву сарпараст ва яктуvu бениёз аст.

﴿لَمْ يَكُلِّدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ﴾

Назодааст ва на аз касе зода шуда ва барои ў касе ҳамто нест (Сураи Ихлос: 3-4). Ягонагии ў бо Худовандӣ, Парвардигорӣ ва номҳои пок ва сифоти олии ўст.

44: С - Ягонагӣ дар Худовандии ў чист?

Ч - Ягона донистани Худованд аст ба тамоми анвоъи ибодатҳои ошкору ниҳон, дар қавлу амал ва нафий парастиш аз тамоми он чӣ гайр аз Худо ҳаст, дар ҳар сурату ҳар шакле ки бошад. Ҳамчунон, ки Худованд фармуд:

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾

Фармоиши Худоят ин аст, ки танҳо ўро паастиш намоед (*Сураи Исрөъ: 23*).

45: С - Зидди ягонагии Худованд чист?

Ч - Зидди он-ширк аст. Ширк ду навъ аст: Ширки бузург, ки комилан мухолифи ягонагии Худованд мебошад ва ширки хурд, ки мухолифи камоли ягонагии Худованд аст.

46: С - Ширки бузург чист?

Ч - Ин аст, ки банда чизеро ё қувваero гайр аз Худо ба зоти ақдаси ў ҳамсон ва ҳамто бидонад. Онро ҳамчунон, ки бандай мӯъмин Худоро дўст медорад, дўст бидорад ва аз он ҳамчунон ки аз Худо бояд тарсид, битарсад. Ба он паноҳ ҷӯяд, онро дуъо намояд ва аз он бим дошта бошад. Бар он умед бибандад ва рағбат намояд, таваккул кунад ва дар маъсияти Худой аз он итоъат намояд ё ба гайри хушнудии Худованд аз он пайравӣ намояд ва гайри инҳо.

Худованд фармуд:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفِرُ أَن يُشَرِّكَ بِهِ وَمَنْ عَفَرَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ
وَمَن يُشَرِّكَ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَ إِنَّمَا عَظِيمًا﴾

Худованд наёмурзад ин ки ба ў шарик оварда шавад ва поинтар аз инро биёмурзад барои касе бихоҳад. Ва касе, ки ба Худо ширк биварзад, муртакиби гуноҳи бузурге гардида аст (*Сураи Нисо: 48*).

Паёмбар (с) фармуд:

حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله
أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً

Ҳаққи Худой бар бандагон он аст, ки ўро бикарас-

танд ва бар ў чизеро шарик масозанд ва ҳаққи бандагон бар Худояшон он аст, ки азоб нанамояд касеро ки ба ў шарик наёвардааст. (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Касе, ки ширки Худоро ошкор созад, чун кофири ни Курайш ва ё онро пинҳон бисозад, чун мунофиқони фиребгар ва дурӯя, ки дар зохир худро мусалмон нишон диханд ва дар ботини худ куфро бипарваранд, ҳарду тоифа яксон бошанд ва ҳарду аз дин хориҷ бошанд.

Худованд фармуд:

﴿إِنَّ الظَّفَّارِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدُ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا أَلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

Ҳамоно мунофиқон дар поинтарин табақаи оташ бошанд ва барои эшон ҳеч ёваре наёбӣ. Магар онон ки тавба намуданд ва хештанро ислоҳ сохтанд, домани ҳакро маҳкам бидоштанд ва дини худро барои Худо холис сохтанд, пас эшонанд мӯъминон (*Сураи Нисо: 145-146*).

47: С - Ширки хурд чист?

Ч - Он иборат аст аз дохил сохтани риёву худнамой дар зебо ҷилва додани амале ки ризои Худо аз он ирода шудааст.

Худованд фармуд:

﴿فَنَّ كَانَ تَرْجُو اِلْقَاءَ رِبِّهِ فَلَيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا﴾

Касе ки ба дидори Парвардигори худ умед бастааст, амали солиҳ анҷом дихад ва ба ибодати Парвардигораш касеро шарик насозад (*Сураи Қаҳғ: 110*).

Паёмбар (с) фармуд:

أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرُكُ الْأَصْغَرُ، فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: «الرِّيَاءُ»
ثُمَّ فَسَرَهُ بِقَوْلِهِ ﷺ: «يَقُومُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مَا يُرَى
مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ إِلَيْهِ

Хавфноктарин чизе ки аз он бар шумо бим дорам, ширки хурд аст. Аз он ҹаноб аз ширки хурд пурсида шуд, фармуд: *Риё аст.* Сипас, онро чунин тафсир намуд: *Марде ба намоз мепардозад ва таваҷҷӯҳи касеро ба худ мушоҳида менамояд. Онгоҳ намозашро ніхоят зебо ва ботамкин мегузорад, то дар чашии бинанды хубу, писандида ояд ва бар ўтахсинҳо кунад.* (*Ба ривояти имом Аҳмад*)

Ҳамчунин аст, савганд хўрдан ба гайри Худо: Монанди савганд ба падарон, ба ашхосу анбоз, ба Каъба, амонат ва гайри он.

Паёмбар (с) фармудаанд:

لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأَمْهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ

На ба падарону модаронатон ва на ба анбозе савганд маҳӯред. Фармуд: *Нагӯед савганд ба Каъба, балки ба ҷои он бигӯед: Савганд ба Парвардигори Каъба.* (*Ба ривояти имом Абудовуд*)

Ва фармуд:

لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ

Ҷуз бо Худо ба ҷизи дигаре савганд маҳӯред. (*Ба ривояти имом Абудовуд ва Нисой*)

Ва фармуд:

Касе ба амонат савганд хўрад, аз ҷумлаи умматони ман набошад.

Ҳамчунин он ҳазрат (с) Фармуд:

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك

Касе ба гайри Худо савганд хўрд, дар ҳақиқат қоғири шуда, ё ба ўанбоз овардааст. (Ба ривояти имом Абудовуд)

Аз он чумла аст чунин гуфтор; *Он чи Худо бихоҳад, баъд ту бихоҳӣ.*

Паёмбар (с) дар ҷавоби шахсе, ки ба ўанчунин муроҷиат кард, фармуд:

Оё маро шарики Худо қарор додаӣ!? Балки он чи Худо худ бихоҳад. (Ба ривояти имом Абудовуд ва Аҳмад)

Аз он чумла аст *Агар Худо ва ту намебудӣ, ё Мантаҳо Худо ва туро дорам ва монанди инҳо.*

Паёмбар (с) фармуд;

لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان

Нагӯед он чи Худо хост ва фалонӣ, вали бигӯед он чи Худо хост баъд аз он фалонӣ. (Ба ривояти имом Абудовуд ва Аҳмад)

48: С - Фарқ миёни «ва» ва «баъд аз» дар ин қалимот чист?

Ч - Фарқ дар он аст, ки ба кор бурдани пайвандаки «ва» ифодаи муқоиса ва баробарӣ намояд. Ин ҷо сухани шахсе ки мегӯяд Он чӣ Худо бихоҳад ва ту бихоҳӣ ва ё шумо бихоҳед чунин маъно дорад, ки хости бандаро бо хости Худой қарин сохта, ба он баробар намудааст ва ин комилан бар хилофи пайвандаки «баъд аз он» аст, ки ифодаи табаъият намояд. Чун шахсе бигӯяд “он чӣ Худо хоҳад, баъд аз он ту ё шумо хостед” чунин маъно бидиҳад, ки хости бандаро тобеъи хости Худой аст ва баъд аз он мебошад.

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾

Хос्�тे аз шумо сар намезанад, магар ба дунболи он ки хости Худо бошад (Сураи Инсон: 30).

49: С - Тавҳид (ягонагӣ) дар Парвардгор чист?

Ҷ - Он иборат аст аз иқори қатъй бар ин ки Худои таъоло Парвардигори тамоми чиз, султони ҳама ҳастӣ, падидоранд, тадбиркунанда ва тасарруфкунанда дар умури он аст. Ҳеч шарик ва ҳамсоне ўро дар мулкаш набошад. Ниёз ба ёвару сарпарасте чун нотавонон надорад. Амри ўраднапазир бошад ва радкунандае наёбад. ҳукми ўро таъқибкунанда ва тафтишкунандае набошад. Зидд, на назир ва ҳамном мар ўро нест. ҳеч ҷанҷолкунанда ва даъвогаре дар маъонии парвардигори ва муқтазои номҳои нек ва сифоти баланди ў набошад.

Худованди бузург фармуд:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلْمَتِ
وَالنُّورَ ﴾

Ҳамду сано бар он Худо ки осмонҳо ва заминро оғарид ва торикиҳо ва рӯшнӣ ба миён овард (Сураи Аньом: 1).

Ва фармуд:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّرَزَقَكُمْ ثُمَّرَمِيَّثَكُمْ ثُمَّرَبِّحَيْكُمْ
هَلْ مِنْ شُرَكَاءِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴾

Худо аст он зоте ки шуморо биёфариd, он гох рўзиатон дод. Баъд аз он шуморо мемиронад ва боз зиндаатон мегардонад. Оё кадоме аз он шарикони эътиқодкардаи шумо чизе аз ин корҳоро метавонад, анчом бидиҳад? Худой пок асту бартар аз он чи бар ў шарик созанд (*Сураи Рум: 40*).

Ва Аллоҳ таъоло фармуд:

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمُتُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا
مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَاهِيرٍ وَلَا نَنْفَعُ الشَّفَاعَةَ عِنْهُمْ إِلَّا
لِمَنْ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ
قَالُوا أَلْحَقَ وَهُوَ عَلَى الْكِبِيرِ﴾

Бигү, ононеро, ки гайр аз Худо худояшон пиндоштаед, эшон ба қадри заррае дар осмонҳо ва замин молик нестанд ва дар оғариниши онҳо ҳамроҳие надоранд ва Худой аз эшон ҳеч паноҳ ва ёваре нағирифтааст. Шафоъат дар назди ў суде набахшад, магар аз шахсе, ки худ ўро иҷозат фармояд, то ин, ки аз дилҳояшон изтироби ҷалол ва сатвати Илоҳӣ бартараф шавад пурсанд Худои шумо чӣ фармуд? . Посух диханд, ки ҳақ ва дурусткорӣ, ки Худой баландмартаба ва бузургвор аст. (*Сураи Сабо: 22*).

50: С - Мухолиф ва зидди тавҳиди Парвардигорӣ чист?

Ҷ - Он иборат аст аз эътиқод кардани тасарруфкунандае ҳамроҳи Худованди бузург дар чизе аз идора ва

тадбири умури ҳастай, чун падид овардан ё нобуд сохтан ё зинда гардонидан ё миронидан ё хайре овардан ё дигар маъонии Парвардигорӣ ва ё эътиқоди мунозеъ ва муддаъие дар чизе аз муқтазои номҳо ва сифоти ў чун донистани гайб, чун бузургӣ ва кибриё.

Худованд фармуд:

﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا
مُرْسِلٌ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْغَنِيُّ عَنِ الْحَكْمِ يَنَاهَا النَّاسُ أَذْكُرُو
أَنِعْمَتُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِيقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ
مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

Худой ҳар дари раҳматеро бар рӯйи мардум боз қунаид, онро боздоранде набошад ва он чиро ў боз бидорад, онро пас аз ў фиристандае набошад ва ў тавоно ва бо ҳикмат аст. Эй мардум! Дар ёд биёваред, неъмати Худойро, ки бар шумо арzonӣ дошт. Оё оғаридгори дигаре ба ҷуз Худо ба шумо аз осмонҳо ва замин рузӣ мерасонад? (*Сураи Фотир: 2-3*).

Ва фармуд:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾

Калидҳои гайб назди ўянд. Онро ҷуз ў касе надонад (*Сураи Анъом: 59*). Низ фармуд: Ба чизе аз илми ў ихота надошта бошанд, магар ба он чи ў бихоҳад (*Сураи Бақара: 225*).

Дар хабар аст, ки Худованд мефармояд: “Бузургӣ

*изор ва кибриё ридои ман аст, пас касе ки дар қадоме аз ин
ду бо ман ба даъво хезад, дар оташи худ ўро ҷой дихам.”*

51: С - Тавҳид дар асмо (номҳо) ва сифот (атри-
бут) чист?

Ч - Он иборат аз имон овардан ба он номҳои накӯ
ва сифоти баланде ки Худованд худро ба он дар китобаш
васф намуда ва паёмбар (с) низ ўро ба он сутуда. Пази-
руфтани он бе таъини чигунагӣ, ҳамон гуна ки баён гар-
диддааст. Худованд дар китоби худ борҳо он номҳо ва
сифот ва нафии чигунагӣ аз онҳоро баён намудааст.

Мисли ин фармудаи ў:

**Медонад ҳар он чӣ пеши рӯй ва пушти сари онҳост
ва ў дар фарохурди илми онҳо набошад ва илми эшон дар-
ки зоти ў нанамояд (Сураи Шӯро: 11).**

Ва назири:

﴿لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ وَهُوَ يَدْرِكُ الْأَبْصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

Ўро дидагон дарк нанамоянд ва ў дидагонро дарк
намояд ва ў латифу огоҳ аст (Сураи Аньом: 103).

Паёмбар (с) чун ба мушрикони Қурайш нотавонӣ
ва ҳеч будани худоёни эшонро зикр намуд. Онҳо гуфтанд:
пас насаб ва шаҷараи Худои худро баён намой. Худованд
дар ин бора сураи «Ихлос»-ро нозил намуд: (Бигӯй, эй
Муҳаммад!)

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ
وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ﴾

**Ўст Аллоҳи якто, Аллоҳи бениёз. На зод ва на аз
касе зода шудааст, (зеро ҳарчи зода шавад, ногузир рӯзе
ба чанголи марг гирифтор хоҳад омад). Ва ҳеч касе ҳам-**

то ва ҳампои ў нест (*Сураи Ихлос: 1-4*).

52: С - Далели номҳои накӯи ў аз Қуръон ва Аҳодиси набавӣ чист?

Ч - Худованд фармуд: Худоирост номҳои накӯ, пас ўро ба он номҳо бихонед ва бигузоред ононеро, ки ба номҳои ў шарике месозанд – яъне, номҳои бутҳо ва дигар худоёни дуруғинро аз ҷумлаи номҳои Худо медонанд ё номе аз номҳои ўро дурӯғ мешуморанд.

﴿قُلْ آدُّوَ اللَّهَ أَوَّلَادِيْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾

Низ фармуд: **Бигӯй!** Бихонед Аллоҳро, ё бихонед Раҳмонро - ўро бо қадоме аз ин номҳо бихонед, барои ўст номҳои накӯ (*Сураи Исро: 110*).

Паёмбар (с) фармуд:

إِنَّ اللَّهَ تَسْعَةُ وَتَسْعِينَ إِسْمًا مِنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

Худойро наваду нӯҳ ном аст. Касе онҳоро бишмопад, дохили ҷаннат гардад. (Ба ривояти имом Бухорӣ ва Муслим)

Низ фармуд:

Бор, Худоё! Дастан ба ниёши ту мебардорам ва аз ту меҳоҳам бо зикри ҳар номе ки номи туст, худатро ба он номидай, ё онро дар китобат нозил кардай, ё ба қадоме аз ҳалқи худ омӯҳттай ва ё онро дар илми гайб назди худ нигоҳ доштай, ин ки Қуръони бузургро баҳори дили ман бигардонӣ!

53: С - Намунаи номҳои накӯи Худованд аз Қуръон чист?

Ч - Намунаи он фармудаи Худои бузург мебошад:

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْاً كَفِيرًا﴾

Хаққо, ки Худованд олій ва бузург аст (Сураи Нисо: 34).

Низ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَيْرًا﴾

Хаққо, ки Худованд латифу огоҳ аст (Сураи Аҳзоб: 34).

Низ: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾

Хамоно Худованд доно ва тавоно аст (Сураи Фотир: 44).

Низ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّعًا بَصِيرًا﴾

Хамоно Худованд шунаво ва бино аст (Сураи Нисо: 58).

Низ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾

Хамоно Худованд тавоно ва бо ҳикмат аст (Сураи Нисо: 56).

Низ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

Хамоно Худованд омурзанда ва нихоят борахм аст (Сураи Нисо: 23).

Низ: ﴿إِنَّهُ يَهْرُرُ وَفُرَجٌ رَّحِيمٌ﴾

Албатта, ү ба онҳо меҳрубон ва борахм аст (Сураи Тавба: 117).

Низ: ﴿وَاللَّهُ عَنِ الْحَلِيمِ﴾

Худованд бениёз ва ҳалим аст (Сураи Бақара: 263).

Низ: ﴿إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّحِيدٌ﴾

Дар ҳақиқат ү ситудашуда ва бузург аст. (Сураи

Худ: 73).

Низ:

﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ﴾ ﴿إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا﴾
 ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ ﴿أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

Албатта, Парвардигори ман бар тамоми чиз ҳофиз (нигоҳдоранда) аст (*Сураи Худ: 57*).

Низ: Албатта, Парвардигори ман наздик ва ичобат-кунанда (пазирандай дуо) аст (*Сураи Худ: 57*).

Низ: Ҳамоно Худованд бар шумо рақиб (назорат-кунанда) аст (*Сураи Нисо: 61*).

Низ: Худованд басандада вакилест (*Сураи Нисо: 1*)

Низ: Худованд басандада ҳасибе (ҳисобгиранда) аст (*Сураи Нисо: 81*).

Низ: Худованд бар тамоми чиз муқит (мувозиб) аст (*Сураи Нисо: 85*).

Низ: Худованд бар тамоми чиз шаҳид (гувоҳ) аст (*Сураи Фусилат: 53*).

Низ:

﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾

Худованд бар тамоми чиз муҳит аст (*Сураи Фусилат: 54*).

Низ:

﴿أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُومُ﴾

Аллоҳ, нест худое ҷуз ў, ҳамеша зинда ва сарпарасти олам аст (*Сураи Бақара: 255*).

Низ:

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

Ўст аввал ва охир ва зохир ва ботин ва ў бар тамом-

ми чиз огох аст (*Сураи Ҳадид*: 3).

٢١ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ٢٢ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْمَلِكُ الْقَدُوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَمَّمُ الْعَزِيزُ
الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشَرِّكُونَ
٢٣ هُوَ اللَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

Ўст Аллоҳе, ки нест худое ҷуз ў, донандаи ғайбу шаҳодат (ошкору ниҳон).

Ўст раҳмони раҳим (бахшандай меҳрабон), Ўст Аллоҳе, ки нест худое ҷуз Ў. Ўст малик (подшоҳ) қуддус (пок), салом, мӯъмин (амибахшу амондех), муҳаймин (муставлӣ ва нигаҳдоранд), тавоно, пуриқтидор, баланд. Пок аст Аллоҳ аз он чӣ ба ў шарик меоранд. Ўст Аллоҳ, -пайдидоранда, ҳастибахш ва сурату шаклбахш. Ўрост номҳои накӯ (*Сураи Ҳашр*: 22-24).

54: С - Намунаи номҳои накӯи ў аз Аҳодиси набавӣ чист?

Ч - Назири фармудаи сарвари олам:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

Нест худое ҷуз Аллоҳи тавоно ва ҳалим. Нест худое ҷуз Аллоҳ, Парвардигори Арши бузург. Нест худое ҷуз Аллоҳ, Парвардигори осмонҳо ва Парвардигори замин ва Парвардигори Арши карим.

Ва фармудаи ў:

يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السموات والأرض

«Эй ҳай (ҳамеша зинда), эй Қаюм (сарпарати олам), эй соҳиби ҷалол ва икром, эй падидоварандай осмонҳо ва замин. Ва фармудаи ӯ: *Ба номи Аллоҳе ки ҳамроҳ бо номи ӯ, ҳеч ҷизе дар осмонҳо ва замин натавонад зараре бирасонад ва ўст шунаво ва бино.*

Ва фармудаи ӯ: *Бор, Худоё, донандай ошкору ниҳон, оғарандай осмонҳо ва замин, Парвардигори ҳама ҷиз ва султони ҳама ҳастӣ.*

Ва фармудаи ӯ: *Бор Худоё! Парвардигори осмонҳои ҳафтгона ва замин ва Парвардигори Арши бузург! Парвардигори мо ва Парвардигори тамоми ашё, шикофандай базару дона, фиристандаи Тавроту Инчил ва қуръон, ба ту паноҳ мебарам аз шарру палидии ҳар соҳибшарре ки сарнавишти ӯ ба дасти туст, тӯи аввал, ки пеш аз ту ҷизе нест ва тӯи охир, ки баъд аз ту ҷизе нест, тӯи зоҳир, ки фавқи ту ҷизе нест ва тӯи ботин, ки гайр аз он ҷизе нест.*

55: С - Далолати номҳои накӯи Худованд бар чанд навъ аст?

Ч - Далолати онҳо бар се навъ аст:

1. Далолати онҳо бар зоти Ҳақ билмутобақа.
2. Далолати онҳо бар сифоте ки аз онҳо иштиқоқ шудаанд ба сурати зимнӣ.
3. Далолати онҳо бар сифоте, ки аз онҳо иштиқоқ шудаанд ба сурати илтизомӣ.

56: С - Намунаи ин чист?

Ч - Намунаи он номи бузурги Раҳмон ва Раҳим аст, ки далолат бар зоти номидашуда дорад билмутобақа ва он зот Аллоҳ аст ва низ далолат дорад бар сифате, ки аз он иштиқоқ шудааст, яъне бар сифати раҳмат ба сурати зимнӣ ва низ далолат дорад бар дигар сифоте, ки аз он

иштиқоқ нашудааст, ба сурати илтизомӣ, монанди ҳаёт ва қудрат. Ҳамчунин аст дигар номҳои ӯ.

Ин бар хилофи маҳлукот аст. Гоҳо одамеро Ҳаким ном мегузоранд, дар ҳоле, ки ӯ ҷоҳил аст ва ҳеч ҳикмате надорад. Ё Ҳакам (додгустар) меноманд ва ӯ ситамгор аст. Азиз (тавоно ва бо обрӯ) гӯянд ва ӯ хору залил аст. Шариф гӯянд ва ӯ сифлаву разилест, Карим гӯянд ва ӯ баҳилем аст, Солех гӯянд ва ӯ бадкорае беш нест. Саъид (некбахт) гӯянд, дар ҳоле, ки вай бадбахту шақӣ аст ва гайри инҳо.

Аммо Худованди пок, ӯ ҳамон гуна аст, ки худро васф намуда ва болотар аз он аст, ки ҳалқ ӯро васф мекунанд.

57: С - Далолати номҳои накӯи Худованд ба сурати зимнӣ бар чанд қисманд?

Ҷ - Бар чаҳор қисманд:

1) Номи Ҷалам, ки ба сурати зимнӣ дарбаргирандаи тамоми маъонии номҳои накӯи Худованд аст ва он Аллоҳ аст. Аз ин рӯ, тамоми номҳои дигар ба сурати сифати ин ном меоянд. Монанд қавли ӯ: **Ӯст Аллоҳ падидоранда, офаранда ва шаклу суратбахш** (*Сураи Ҳашр: 24*). Ва монанди инҳо. Ин исм ҳеч гоҳ тобеъ ва сифати дигар номҳо наомадааст.

2) Исмест, ки фарогири сифати зоти ақдаси Ҳақ бошад, ҳамчун номи **Самиъ-и Худованд**, ки дарбаргирандаи самъи (шунавоӣ) фарогири ӯ бар тамоми овозҳост, ва дар назди ӯ ошкору ниҳонаш баробар бошад.

Исми **Басир (бино)**- и ӯ, ки мутазаммини (дарбаргиранда) басари фарогир ва гузарои ӯ дар тамоми чизҳо бошад.

Исми **Ҷалим (доно)** и ӯ, ки мутазаммини илми фарогир ва ихотакунандай ӯ бошад, илме, ки. **Ба вазни зар-**

рае дар осмонҳо ва замин ва на хурдтар аз он ва на бузургтар аз он, аз илми ўпӯшида намонад (*Сураи Сабо*: 3).

Исми Қадир (*пуриқтидор*)-и ў, ки мутазаммини қудрат ва тавоноии ў ба ҳаст кардан ва нест кардани ҳар чизе ва дигар афъол аст.

3) Исме, ки дарбаргирандаи сифати феъли Аллоҳ таъоло бошад ҳамчун *падидоранд*, *рӯзирасон*, *офаранда*, *суратбахи* ва ғайра.

4) Исме, ки дарбаргирандаи покӣ ва қадосати ў аз тамоми норасоиҳо ва айбҳо бошад; чун Қуддус - *поку мунаzzah*, **Салом** ва ғайра.

58: *С -Номҳои накӯи Худованд аз ҷиҳати истифодай онҳо ба зоти поки ў, бар ҷанд қисманд?*

Ҷ - Қисме аз он исмҳо ё ба танҳоӣ ва ё ҳамроҳи гайрашон бар худо итлоқ шаванд ва он мутлақо дарбаргирандаи сифати камоли ў бошад, чун Ҳай (зинда), Қайюм (сарпараст), Аҳад (якто), Самад (бениёз) ва ғайра. Баъзе аз онҳо танҳо ҳамроҳ бо исми муқобилмаъни худ истифода мешаванд ва чун ба танҳоӣ истифода шавад, гумони нақс ва норасоиро барангезад. Чун: исми Зорру Нофеъ (зарар ва фоида ба дasti ў), Ҳофизу Рофеъ (*настсозанд* ва бардоранд) Муътӣ ва Монеъ (бахшанд *ва боздоранд*) Муъизз *ва* Музилл (*ъиззатбахи* *ва* *залилсоз*) ва монанди инҳо. ҳаргиз ҷоиз набошад, ки масалан *заарбахи* ё *настлананд* ё *боздоранд* ва *хорсоз* танҳо истифода шаванд ва ҳеч қадоми онҳо на дар Куръон ва на дар фармоишоти паёмбар (с) танҳо истифода нашудааст.

Аз ҷумла номи **Мунтақим** (*интиқомгиранда*) и ў низ ҳамроҳи пуркунандаҳои ҷумла истифода шудааст. Чун: **Мо аз мұчримон интиқомгирандаем** (*Сураи Саҷда*: 22). Ё ба изофаи қалимаи “зӯ” (соҳиб) ба суи сифате ки аз он иштиқоқ гардидааст. Чун: **Худованд тавоно ва соҳибин-**

тиқом аст (*Сураи Оли Имрон: 40*).

59: С - Зикр гардид, ки сифоти Худованد ду қисманд:
Зотй ва феълӣ. Пас мисоли сифоти зот аз китоб чист?

Ч - Чун қавли Худои таъюло:

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَانِ﴾ ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

Балки дастони ў кушодаанд (*Сураи Муида: 64*).
Тамоми чиз фонопазир аст, чуз зоти ў (*Сураи Киссас: 88*).

﴿وَبِئْنَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْأَكْرَامِ﴾

Ва боқӣ мемонад рӯи зоти Парвардгори ту, сохибҷалол ва икром (*Сураи ар-Раҳмон: 27*).

То сохта шавӣ дар пеши ҷашмони ман (*Сураи Тахо: 39*).

Чӣ бино ва шунаво аст (*Сураи Қаҳф: 26*)

Ман ҳамроҳи шумоям мешунавам ва мебинам (*Сураи Тахо: 46*).

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾

Медонад ҳар он чӣ дар пеши онҳост ва ҳар он чӣ дар пушти онҳо ва эшон ўро бо илми худ фаро нагиранд (*Сураи Тахо: 110*). Ҳудой бо Мусо (а) сухан гуфт (*Сураи Нисо: 164*). Ва чун Парвардигори ту Мӯсоро (а) нидо кард: “Биё ба сӯи қавми ситамгар (*Сураи Шуъаро: 10*). Ба одам ва ҳамсарав аз Парвардгорашон нидо омад. Оё шуморо аз наздик шудан ба ин дараҳт боз надоштам (*Сураи Аъроф: 22*).

﴿وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾

Ва рӯзе, ки эшонро нидо фармояд, пас бигӯяд: Фирустодагони маро чӣ посух додед (*Сураи Киссас: 65*).

60: С - Мисоли сифоти зот аз суннат чист?

Җ - Фармудаи паямбари Худо (с):

حجابه النور لو كشفه لأحرقت سحات وجهه ما
انتهى إليه بصره من خلقه

Ҳичоби ў нур аст, агар онро бардорад сабаҳот (суроб, тарҳ) и руӣ ў ҳар ҷо, ки дидаш ў биуфтад, ҳалоикро бисӯзад. (Ба ривояти имом Муслим ва Аҳмад)

Ва фармудаи ў: *Дасти рости ў пур бошад, онро сахо ва бахшиши шабу рӯз кам насозад. Бубин, аз он замон, ки ҷарҳи осмонҳо ва заминро ба гардиши даровард, то ба ҳол ҷизе аз кафи тури ў кам нагаштааст. Ариши ў бар об буд. Дар дасти дигари ў файз (бахшиши), ё қабз (боздоштан) буд, баландӣ бахшаду паст гардонад.*

Ва порае аз ҳадисе, ки дар мавриди Даҷҷол омада: *Худой бар шумо пӯшида нест. Худой нобино набошад ва бо дасти худ ба сӯи ҷашмаш ишора намуд. (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)*

Дар ҳадиси Истихора: *Борхудоё, ҳайри ин корро аз ту мепурсам, ба илми фарогират ва тавонони анҷоми онро аз қудрати туриқтидорат таманно дорам ва туро аз фазли бузургат мепурсам, пас ҳамоно тӯи соҳиби қудрат ва ман тавононие надорам; Илми ту ҳамаро фаро гирифта ва ман намедонам. Туӣ донандаш ниҳонҳо.*

Ва фармудаи ў:

، إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً تدعون سمياً بصيراً قريباً

*Ҳамоно шумо зоти кар (ношунаво) ва гоиберо на-
мехонед. Балки Ҳудои шунаво, бино ва наздикро меҳонед.
(Ба ривояти имом Муслим ва Аҳмад)*

Ва фармудаи ў дар ҳадиси Баъс: *Аз ҳазрати раббу-*

*лиззат хитоб омад: Эй Одам – Лаббайк – гүён хитоби ўро
ҷавоб дод.*

Ҳадисҳое, ки баёни сухан гуфтани Худованд дар
чамъгоҳи маҳшар ва сухангӯии ў ба аҳли ҷаннатро меку-
нанд ва ғайри инҳо бисёранд.

Шунидан, дидан, сухан гуфтан, даст, чашм ва ғай-
ри он, ки дар баёноти боло хондем, сифоти зоти Ҳаққанд.

*61: С - Мисоли сифоти феъли Худованд аз Қуръони
Маҷид чист?*

Ҷ - Чун қавли Худои таъоло:

﴿ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾

Баъд аз он ба сӯи осмон рӯй овард (*Сураи Бақара: 29*). Онҳо дигар танҳо дар интизори омадани Худо ба на-
здашон бошанд (*Сураи Бақара: 210*).

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا أَقْبَضَتْهُ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِقَاتٌ بِيَمِينِهِ﴾

Онҳо қадри Худойро, чунон ки сазовори шаъни ўст,
нашнохтаанд ва рӯзи қиёмат тамоми кураи замин дар қаб-
зαι ўст ва осмонҳо печида ба дasti рости ўянд (*Сураи Зу-
мар: 67*). Туро чӣ боз дошт аз ин ки саҷда биёварӣ ба он чи
бо дастони худ оваридаам (*Сураи Сод: 75*).

﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾

Барои ў дар алвоҳ (лавҳҳои Мӯсо (а)) аз тамоми чиз
набиштаем (*Сураи Аъроф: 145*). Чун Парвардигори ў ба-
рои кӯҳ мутачаллӣ гардид, ҳамон буд, ки кӯҳро пора-пора
ва аз ҳам пошида соҳт (*Сураи Аъроф: 143*). Ҳамоно Ху-
дой анҷом медиҳад, ҳарҷӣ бихоҳад (*Сураи Ҳаҷ: 18*).

62: С - Мисоли сифоти феъли ў аз суннат чист?

Ч - Чун фармудаи паёмбар (с):

Ҳар шаб Парвардигори мо ба сүй осмони дунё (осмони якум) фуруд ояд, вақте сеяки охири шаб расида бошад.

Чун фармудаи ў дар ҳадиси Шафоъат: *Худой ба наэди эшон биёяд дар он сурате, ки ўро медонанд ва бигўяд: ман Парвардигори шумоям ва эшон посух диханд, ки оре, ту Парвардигори мой.*

Чун фармудаи ў:

بِنَ اللَّهِ يَقْبضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَرْضَ وَتَكُونُ السَّمَاوَاتُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ
يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ

Худованд рӯзи қиёмат заминро ба қабзаи худ гирад ва осмонҳо ба дасти рости ў бошанд. Баъд аз он мегӯяд: Манам малик. (Ба ривояти имом Бухорӣ)

Чун фармудаи ў:

لَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَصْبِي

Ҳангоме Худованд халоикро биёфариd, бо дасти хеш набишт. Ҳамоно Раҳмати ман бар газабам голиб бошад. (Ба ривояти имом Бухорӣ ва Муслим)

Дар ҳадиси Мунозараи Одам ва Мӯсо (а) омада: Одам (а) фармуд: Эй *Mӯso*, *Худой туро ба каломаш баргузид ва Тавротро барои ту бо дасти худ набишт. Набиштан сифати феъл аст.*

Чун фармудаи ў: *Худованд дасти худро ба шаб паҳн созад, то тавбаи гунаҳгори рӯзро бипазираd ва дасташро ба рӯz паҳn созад, то тавбаи гунаҳкори шабро бипазираd.*

Дар он чи зикр гардид фуруд омадан, омадан, қабз кардан, набиштан ва паҳн кардан сифоти феъли Рабулъоламин бошанд.

63: С - Оё аз тамоми сифоти феълии Худо номҷое

барои ў сохта мешавад ва ё тамоми номҳои Худо баёнгардида ва муъаян шуда аз ҷониби худи ўянд?

Ч - На, тамоми номҳои Худованди бузург баёншууда ва муайяншуда аз ҷониби худи ўянд. Ӯро хонда нашавад, магар ба он номе, ки дар китобаш худро ба он ном ёд кардааст ва ё паёмбар (с) баён намудааст.

Ҳар феъле, ки Худованд бар худ итлоқ кардааст, он феъл дар мавриди итлоқ гардидааш ситоиш аст барои ў ва баёнгари камоли ўст.

Аммо тамоми ҳар он чи Худованд худро ба он васф намудааст, мутлақ (бе қайди изофа ва пуркунанда) набуда ва на аз тамоми онҳо номҳо иштиқоқ карда шавад. Балки баъзе аз онҳо мутлақанд, чун қавли Худованд: **Аллоҳе, ки шуморо биёфарид баъд аз он рӯзиятон дод, баъди он мемиронад шуморо, сипас зандаатон месозад** (*Сураи Рум: 40*). Ва худро Ҳолиқ, Розиқ, Зиндасозанда, Миронанда ва Тадбиркунанда номидааст. Баъзе афъоле ҳаст, ки Худованд бар тарики ҷазо ва муқобала бар худ итлоқ намудааст. Онҳо дар рафти каломе, ки дар он истифода шудаанд, барои ў мадҳ ва камол бошанд. Чун **Худоро меҳоҳанд бифиребанд ва ў фиребандай онҳост** (*Сураи Нисо: 142*). Яъне баръакс онҳо ба фиреби Худо гирифтор оянд. **Онҳо роҳи макрро пеш гирифтанд ва ў эшонро ба макри худ гирифт. Худованд бехтарини макркунандагон аст** (*Сураи Оли Имрон: 67*).

Лекин ҷоиз нест, ки ин сифоти феълӣ дар гайри мавзее ки истифода шудаанд, итлоқ гарданд. Ҳеч гоҳ ҷоиз нест, ки гуфта шавад, худо макр мекунад, фиреб мединад ва истеҳзо менамояд ва ё мокир аст, ё фиребгар ва ё истеҳзокунанда аст. Зоро Худованди бузург худро бо маккорию, дасиса ва фиребдихандагӣ васф накардааст, магар аз боби ҷазои ононе, ки ба ноҳақ ба ин корҳо даст

мезананд. Ва маълум аст, ки ҷазо додани қасоне, ки бо ин корҳо даст мезананд, бо дасти мучриёни қонун ва иҷро-кунандагони назми иҷтимоъ, чун одилона бошад, зебо ва накӯст. Пас, чи беҳтар агар ин музозотро Офаридгори доно, бо адл ва бо ҳикмат худ бидиҳад.

64: С - Номи “Алийюл аъло” (бузургу бартар) и Аллоҳ таъоло ва амсоли он чун зоҳир, Коҳир ва Мутаъол дорои чӣ маъноҳое мебошанд?

Ч - Номи бузургу бартар (Алийюл аъло) и ў сифотеро ифода мекунанд, ки аз он гирифта шудаанд. Яъне, бузургӣ ва бартарӣ бо тамоми маъно собит шудааст.

Аз ҷумла бартарӣ ва баландии фавқияти (боло будан) ўро бар арш, ифода намояд ва низ ифодагари он бошад, ки ў бартар аст бар тамоми ҳалқаш, аз онҳо мунфасил аст ва ба эшон рақиб (назораткунанда), медонад онҳо бар чи ҳоланд, илми ў тамоми чизро фаро гирифта ва бар ў чизе пӯшида намонад.

Бартарии қаҳраш (галаба ва ғолиб)-ро бирасонад, ки ҳеч ғолибояндае ба ў, дасти зурӣ ёзанда, зидд ва монеъшавандае вуҷуд надорад. Балки тамоми ҳастӣ тан ба азамати ў дода, дар баробари иззат ва тавоноии ў таслим гардидаанд. Дар назди кибриёи ў сари таъзим фурӯварда ва зери тасарруфу қаҳри ў қарор доранд ва аз қабзаи қудрати ў хориҷ набошанд.

Бузургии шаъни ў баён созад, ки тамоми сифоти камол барои ў мебошад ва аз ҳама нуқсу айбҳо ў пок аст.

Инҳо ҳама маъонии бузургӣ ва бартарии ў Аллоҳ таъоло мебошанд.

65: С - Далели бартарии фавқияти ў аз Қуръон чист?

Ч - Далелҳои сареҳ бар ин маъно берун аз ҳадду ҳаср бошанд. Аз ҷумла ин номҳои зикргардида ва он чи дар ҳукми онҳост. Ин оёт низ далел бар онанд: **Рахмон**

(Парвардигори меҳрубон) бар Арш қарор гирифт (*Сураи Тахо*: 5), дар ҳафт мавзеъи Куръони карим зикр гардидаст: Оё эмин гардидед аз он зоте, ки дар осмон аст (*Сураи Мулк*: 16).

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقَهُمْ﴾

Метарсанд аз Парвардгорашон, ки болои сари онҳост (*Сураи Нахл*: 50). Сухани пок ба сӯи ў мебарояд ва амали некӯ онро мебарорад (*Сураи Фотир*: 10).

﴿تَرْجُمَ الْمَلَكَةَ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾

Фариштагон ва Рӯҳ (*Чабраил* (а)) ба сӯи ў мебароянд (*Сураи Маъориҷ*: 4). Корҳоро аз осмонҳо ба сӯи замин ў тадбир намояд (*Сураи Саҷда*: 5).

﴿يَعِسَى إِنِّي مُتَوَقِّيٌّكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾

Эй Исо! Ман туро фарогиранда ва ба сӯи худ барорандаам (*Сураи Оли Имрон*: 55).

66: Далели ин аз суннат чист?

Ч - Далели ин аз суннат бисёр аст. Аз чумла, фармудаи паёмбар (с): *Ва Арш фавқи ин аст ва Худованد фавқи Арш аст ва ў медонад шумо бар чӣ ҳолед.* (Ба ривояти Аҳмад ва ибни Моча)

Сухани паёмбар (с) ба Саъд дар ҳодисаи Бани Курайз: *Дар барои онҳо дар ҳақиқат ба ҳукми аз болои ҳафт осмон ҳукм намудӣ.*

Аз чумла, сухани ў барои канизак: *Худо дар күчост?* Канизак ҷавоб дод: *Дар осмон. Паёмбар фармуд: Ўро озод созед, ки ў мӯъмина аст.*

Аз чумла, ҳадисҳои меъроҷи паёмбар (с) ва фармудаи ў дар хусуси навбатдории фариштагон: *Баъди он мебароянд фариштагоне, ки шабро ҳамроҳи шумо ба рӯз овар-*

даңд, пас Худояшон менурсад, дар асное, ки худ воқифтар аст аз онҳо. (Ба ривояти имом Бухорӣ ва Муслим)

من تصدق بعدل عمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب.

Ва чун касе нисфи хурмое аз қасби поки худ садақа намояд ва танҳо ҳамоне ки пок аст, ба сӯи Худо баланд гардад. (Ба ривояти имом Бухорӣ ва Муслим)

Чун фармудаи ўдар ҳадиси Ваҳӣ: Вақте Аллоҳтаъоло амрро дар осмон содир намояд, фариштагон бо нишонаи таслим ба фармони ў болҳои худро ба ҳам бизананд ва ҷунон садое бархезад, ки гӯё занчире ба сангे қуфта шуда бошад. (Ба ривояти Бухорӣ ва Тирмизӣ)

67: С - Имомони дин дар даврони салафи солиҳ дар масъалаи “истиво” - бар Арш қарор гирифтани Худованд, ки бо қалимаи истиво ва муштаққоти он баён гардидааст, чӣ фармудаанд?

Ҷ - Сухани ҳамаи эшон раҳимаҳумуллоҳ - ин аст, ки “Истиво” маълум аст ва қайфияти он ба ақл дарк нашаванда. Имон ба он воҷиб аст ва савол аз он бидъат мебошад. Рисолат аз ҷониби Худост ва расонандаи он бар мост ва бар мо тасдиқ намудан ва таслим шудан дар баробари он аст. Сухани эшон дар тамоми оёти номҳо ва сифот ва ҳадисҳои номҳо ва сифот, аз ҳамин қарор ва бар ин меъёр аст. **Имон овардем ба он. Ҳама аз назди Парвардигори мост** (*Сураи Оли Имрон: 7*).

﴿مَأْمَنَّا بِاللَّهِ وَآشَهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

Ба Худо имон овардем ва шоҳид бош, ки мо мусалмон ҳастем (*Сураи Оли Имрон: 52*).

Яъне, истиқрор ёфтани Худованд бар Арш ё нишастани он зоти якто бар Арш, ки бо қалимаи истиво ва муштаққоти он баён гардидааст. чи гунағии он, чи гуна-

гии Арши Худо ва чи навъ бар болои об буд, ҳамчунин дигар сифоти ў чун чашм, даст, шунавой, биной ва тамоми он чи аз ин қабил аст аз доираи дарки инсон ва гүнчоиши ақли ў болотаранд ва таъаллук ба зоти ақдасӣ Ў доранд. Чун кунҳи зоти ў аз тавоноии фаҳми инсон болотар ва имкониятҳои ақли бандай хокӣ заъифтар аз фарогири он аст, пас он чи таъаллук ба зоти ақдас пазирад низ аз ҳамин роҳгузаранд. Ҳамин аст, он чи имомони пок тавсия ба имон овардан ба чунин маъонии бе ҳеч чуну чаро намудаанд, то аҳли мӯъмин ба хатое науфтад ва нохудоғоҳ гуле аз гулистони ҳарими қудро ба пои очизи ақлаш лагадмол насозад.

68: С - Далели бартарии қаҳри (галаба) ў аз Қуръон чист?

Ҷ - Далелҳои он низ бисёранд. Аз ҷумла:

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَادِهِ﴾

Ў Қоҳир аст фавқи бандагонаш (*Сураи Анъом: 18*). Ифодаи бартарии галаба ва фавқияти ўро дорад. Имрӯз мулк аз кист? - Аз Ҳудованди якто ва қаҳхор аст (*Сураи Гоғир: 16*).

﴿مَآمِنَ دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ أَخْذُ بِنَا صَيْنَهَا﴾

Ҳар чунбандае, ки ҳаст, сарнавишташ ба дасти ўст (*Сураи Ҳуд: 56*). Эй чинниён ва инсиён, агар дар тавони шумо бошад, ки аз атрофи осмонҳо ва замин нуфуз намоед, пас нуфуз кунед. Аммо натавонед ба он нуфуз ёфт, магар ба тавоной (*Сураи ар-Раҳмон: 33*).

69: С - Далели он аз суннат чист?

Ҷ - Далоили он аз суннат низ бисёр аст. Аз ҷумла: *Бор Ҳудоё, паноҳ мебарам ба ту аз шарри палидии ҳар доб-*

бае (чунбандae) ки сарнавишти ў ба дасти туст. (Ба ривояти Муслим ва ибни Моча)

Ва чун: Бор, Худоё! Ҳамоно ман бандай ту ва фарзанди бандай ту ва фарзанди туам. Сарнавишти ман ба дасти туст ва дар ман ҳукми ту ноғиз аст ва қазову ҳукми ту дар робита бо ман аз рӯиadolat ast.

Ва чун:

إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت

Албатта, ту ҳукм менамой ва бар ту ҳукм карда нашавад. Касеро, ки дар паноҳи худ бигирий, хор нагардад ва бо касе чун душманӣ биварзӣ, иззат ва обрӯe наёбад. (Ба ривояти Нисоӣ ва Тирмизӣ)

70: С - Далел бар бартарӣ ва баландии шаъни ў чист ва чӣ чизро аз он нафӣ бояд соҳт?

Ч - Бидон, ки баландии шаъни ўро номҳои Қулдус (пок) Салом (амнбахши оромзор), Кабир (бузург), Мутъол (бартар) ва он чи дар маънои онҳост, ифода намояд ва тамоми сифоти камолу ситоиши ҷалол низ баёнгари шаъни баландии ўянд.

Ӯ бузург аст дар аҳадияти худ ва касеро дар он баҳрае набошад ва на касе ўро дар ягонагияш ёвар бошад.

Ӯ дар азamat кибриё, малакут ва ҷабарути худ болотар аст аз ин ки ўро ғолибе ё мунозиъе мӯддаъӣ бошад ва ё ўро мададгоре аз ҷиҳати заъфу нотавонӣ бошад.

Ӯ бузург аст дар самадият бениёзиаш аз зану фарзанд, падар ва ҳамто.

Ӯ бузург аст дар камоли ҳаёт, қайюмият ва қудрати худ ва пок аст аз марг, хоби андак ва хоби гарон ва ҳастагӣ.

Ӯ бузург аст дар камоли илми худ ва поку мунаzzah аст аз гафлату фаромӯшӣ ва аз ин ки ба вазни заррае дар

осмонҳо ва замин аз илми ў пинҳон монад.

Ў бузургтар аст дар камоли ҳикмати худ аз он ки чизеро ба беҳуда биёфарад ва ё ҳалоиқи худро бесарнавшит беамру нахӣ ва бе баъсу ҷазо бигзорад.

Дар камоли адли худ бузургтар аз он аст, ки бар касе аз бандагони хеш ба андозаи заррае ситам раво дорад, ё ҷизе аз хубиҳои эшонро зерпой намояд.

Дар камоли бениёзии худ бузургтар аз он аст, ки таъом бихӯрад, рӯзӣ расонда шавад ва ба ғайри худ дар ҷизе эҳтиёҷ дошта бошад.

Ў дар тамоми он чи худро ба он васф намудааст ва ё паёмбараш (с) васф кардааст, бузургтар аз таътил (аз кор уфтодан) ва тамсил (дар миёни маҳлукот барои ў мислу монанд ёфтанд) аст.

Пок аст, бузург асту бартар ва мунаzzaҳу муқаддас аст аз тамоми он чи дар Худовандӣ, Парвардгорӣ, номҳои накӯ ва сифоти баланди ў ба шумор ояд ва хилофи он бошад.

﴿وَلَهُ الْمُثْلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ أَعْزَى مِنْ أَنْ يَحْكِمَ﴾

Ўрост намунаи баданд дар осмонҳову замин ва ў тавонову боҳикмат аст (*Сураи Рум: 27*).

71: С - Маънои сухани паёмбар (с) дар робита бо номҳои накӯи Худованд - “Касе онҳо о бишуморад, дохили ҷаннат гардад” ҷист?

Ҷ - Ин ба ҷанд маъно тафсир гардидааст.

Яке, ҳифзи онҳо, дуъо намудан ба пешгоҳи Худованд бо он номҳо ва Худойро бо он номҳо ситоиш намудан.

Дигар, ҳар номе, ки онро сармашки зиндагӣ қарор додан хуш аст, чун **Рахим** (*меҳрабон*) ва **Карим** (*ҷавонмард*), пас бандана нафси худро риёзат ва тамрин дихад, то

ба он ахлоқ ба андозаи шоиста ороста гардад.

Аммо он исме, ки Худованд хосси зоти худ гардонидааст, чун: **Ҷаббор** (*пуриқтидор*), **Азим** ва **Мутакаббир** (*бузург*), пас бар банда аст, ки ба он иқрор намояд ва дар баробари он сари таслим фурӯд оварад ва ба ҳеч сифате аз он худро муттаасиф насозад.

Он номе, ки маънои ваъда ва умедро ифода мекунад, чун: **Faфур** (*омурзанда*), **Шакур** (*сипосгузор*), **Ҷафув** (*авфкунанда*) **Раъуф** (*ниҳоят меҳрабон*) **Ҳалим**, (*бурду-бор*) **Ҷавод** (*бахшанда*) ғайра дар вақти умеду рағбат ба он номҳо таваҷҷуҳ намояд.

Он номе, ки маънои ваъид ва таҳдидро ифода мекунад, чун: тавоно, соҳибинтиқом, шадидильиқоб, сареъулҳисоб (тезҳисоб) ва монанди он ба маънои биму хавфи он таваҷҷуҳ намояд.

Дигар - шуҳуди (дарки қалбӣ) банда он номҳоро ва ҳаққи онҳоро аз рӯи шинохт ва бандагӣ адо намудан. Намунаашон, касе бо дарки шуҳудӣ ва ихотаи ботинӣ худ баландӣ ва бартарии Аллоҳро бар ҳалқаш, фавқияти ўро бар эшон, истивои ўро бар Аршаши инфисоли (чудоии) ўро аз ҳалқ бо ихотаи илму қудраташ бар эшон ламс ва бо ҳузури руҳии худ дарк намуд ва ба муқтазои сифат ва ҳолати дарёфтааш ба парастиши ҳақ пардоҳт ва то ба он ҷой расид, ки дилаш бениёз гардид ва дарҳои он барои нузули баракот ва анвори ҳақ кушода гардид ва барои иттисол ва суъуд ба сӯи осмонҳо омодагӣ пайдо кард, мунодии ў гардид ва хештанро дар маҳзари ў ба сони бандай нотавон дар пешгоҳи подшоҳи тавоное истода дид, чун банда ба ин ҳолат расид ва ба чунин мақоми бандагие, ки аз шуҳуди амалии номҳои накӯи Худованд ба даст ояд, ноил омад, ин ҷост, ки мушоҳадаи аъмол ва гуфтори худ мекунад, мебинад, ки чи сон ба сӯи Худо боло мераванд

ва ба пешгоҳи ўарз мегарданд. Пас шармаш ҳамеояд, ки аз гуфтор ва аъмоли ўчизе боло равад, ки боиси фазоҳат ва резиши обрӯи ўбошад. Чунин соҳибдиле дар ин мақоми шуҳудӣ ва мукошафаи ботинӣ дигар фуруд омадани амрҳо ва дастуроти илоҳӣро ба тамоми актору акнофи олами ҳастӣ, ки ҳамеша бо тадобири гуногун ва тасарру-фоти мутанаввех чун: мирондану ҷонбахшидан, иззат баҳшидану залил гардонидан, поин кардану баланд бардоштан, ато намудану боздоштан, фиристодани мусибату саҳти ва бартараф намудани он, ҷархонидани рӯзгор (сарнавиштҳои тақдир) дар миёни мардум ва дигар тасарру-фот дар ин мамлакати паҳновари худ, ки ҷуз зоти ў касе дар он тасарруф нанамояд, ҳамаи ин нозукиҳо ва зебоиҳоро бо он мақоми шуҳудии худ мебинад. Ва ба гуфтан шайхи аҷалл Саъдӣ *Бӯи гулаш дар ин гулистан* чунон аз худ бибарад, ки доман аз даст бидиҳад.

﴿يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَااءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مَمَّا تَعْدُونَ﴾

Амрро аз осмон ба сӯи замин тадбир намояд, сипас ба сӯи ў боло шавад дар рӯзе, ки дарозии он баробари ҳазор сол аз солшумории шумо бошад (*Сураи Саҷда: 5*).

Ҳар он кӣ ҳаққи ин шуҳуд гоҳ ва мақомро бо шинохту бандагӣ тамос бидиҳад, бо дарёфти илтифоти Ҳақ аз гайри ў бениёз гардад ва Ҳудояш ўро кифоят фармояд.

Ҳамчунин шахсе шоҳиди илми фарогир ва самъу басари ноғиз ва ҳаёту қаюмияти ў гардад ва даст ёфтанд ба ин ҳолати шуҳудӣ ва расидан ба ин мақоми мукошфа танҳо насиби собиқини муқарраб ва касе, ки ҳампои онон аст, гардад. (*Парвардигоро, моро аз онон бигардон*).

72: С - Зидди тавҳид дар номҳо ва сифот чист?

Ч - Зидди он илҳод (зиндиқӣ) дар номҳои Худо, сифоти ў ва оёти ўст. Ва он бар се навъ аст.

1) Илҳоди мушриконе мебошад, ки номҳои Худованди бузургро аз мақом ва асли вокеии худ берун карда, бутҳои хешро бо онҳо номидаанд. Онҳо дар ҷое афзуда, аз ҷое ихтисор намудаанд ва номи *Лот* - ро аз *Илоҳ* гирифтаанд ва *Ҷуззо* - ро аз *Азиз* ва *Манот* - ро аз *Маннон*.

2) Илҳоди мушаббиҳа (аҳли ташбех) аст, ки чигунағӣ барои сифоти Худоро баён намуда ва онҳоро бо сифоти маҳлӯқот ташбех намудаанд. Ин комилан баракси илҳоди мушрикон аст. Онҳо маҳлӯқро ба Парвардгори ҷаҳониён баробар сохта, ба ў шарик коил шудаанд. Инҳо Худойро то ба манзалаи маҳлӯқоти ҷосмонӣ поин фароварда ва ба онҳо ташбех намудаанд, ки Худой аз ин ҳама поку мунаzzаз аст.

3) Илҳоди нафйқунандагон ва муъаттила (муътақидони ин ки барои Худой сифате вучуд надорад ва он зот бесифоти камол ва ҷалол аст). Инҳо ба ду қисманд: Қисме лафзи исмҳои Худои бузургро собит дониста, маънои онро, ки ифодаи сифоти камол намояд, рад намудаанд.

Эшон мегӯянд: **Раҳмон** ва **Раҳим** бидуни раҳмат, **Ҷалим** бе сифати илм, **Самеъ** бе самъ, **Басир** бе басар, **Қадир** бе қудрат ва бақияи номҳои ҳақтаъолоро чунин эзоҳ додаанд.

Қисми дигаре номҳо ва маъонии онҳоро тамоман нафй намудаанд ва Худойро ба ъадами маҳз васф намудаанд, ки на исм дорад, на сифат.

Худованд поку баланд аст аз он чи золимону мулҳидон мегӯянд.

﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَرُ لِرَبِّنِيَّةٍ
هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّاً﴾

Парвардигори осмонҳо ва замин ва он чӣ дар миёни ин ду аст. Пас ба бандагии ӯ бикӯш ва дар роҳи ибодати ӯ сабро пеша кун. Оё барои ӯ ҳеч ҳамноме мешиносӣ? (*Сураи Маръям: 65*). Ҳамонанди ӯ чизе нест ва ӯ шунаво ва бино аст (*Сураи Шуро: 11*).

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾

Медонад ҳар он чӣ дар пеши рӯи онҳост ва он чӣ дар пушти онҳост (*Сураи Тахо: 110*).

73: С - Оё тамоми навъҳои тавҳид алокаманд якдигаранд ва ҳар чизе хилофи яке бошад, хилофи ҳама ба шумор меояд?

Ч - Оре, ҳама навъҳои он алокаманд баяқдигаранд.

Касе дар як навъи он ширк биёварад, дар тамоми бақияи навъҳо мушрик ба шумор ояд. Намунаи он дар пешгоҳи гайри худованд дasti дуъо бардоштан ва az гайри худо дархост намудани чизе, ки чуз Худо az касе бароварда набошад. Пас имдод хостани банда az гайри Худо, паастиши он ва асоси паастиш ба шумор ояд, ки он ба сӯи гайри худо равон сохтааст. Ин ширк дар Худованд мебошад. Суол пурсидани ҳуҷҷати худ az гайри худо ба эътиқоди он ки он гайр қодир бар баровардани он ҳочат аст, ширк дар Парвардигорӣ аст, чун эътиқод бастааст, ки он гайр дар мамлакати Худой ҳамроҳи Парвардигор тасарруф дорад. Дигар он ки, ӯ ин дуъоро барои гайри худо бо эътиқоди он намудааст, ки он гайр ӯро хоҳ дур, хоҳ наздик дар кадом вақту замон ва дар кадом маконе ки бошад, мешунавад, ки ин ширк дар асмо (номҳо) ва

сифот мебошад. Пас ширки дар Худовандӣ, сабабгори ширк дар Парвардгорӣ ва ширк дар асмо ва сифот гардид.

74: С - Далел дар имон овардан ба фариштагон аз Қуръон ва Аҳодиси набавӣ чист?

Ч - Далели он аз Қуръон бисёр аст. Чун фармудаи Ҳудои бузург:

﴿وَاللَّهِ كَمَا يُسْتَحِنُ بِخَمْدٍ رَّبِّهِمْ وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾

Фариштагон бо ба ҷой овардани шукри Ҳудой ўро бо покӣ ёд намоянд. Ва аз Ҳудой барои ононе, ки дар рӯи замин ба сар мебаранд, омурзиш меҳоҳанд (*Сураи Шӯро: 5*). Онон, ки дар назди Парвардигори туанд, аз ибодати ӯ истикбор нанамоянд, тасбихи ӯ бигӯянд ва барои ӯ саҷда намоянд (*Сураи Аъроф: 206*).

﴿مَنْ كَانَ عَذُولًا لِّلَّهِ وَمَلِئَكَاتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَذُولٌ لِّلْكُفَّارِينَ﴾

Касе, ки душмани Ҳудо, фариштагон, паёмбарон, Ҷабраил ва Микоил бошад, пас Ҳудой низ душмани коғирон аст (*Сураи Бақара: 98*).

Зикри имон овардан ба фариштагон аз аҳодиси набавӣ дар ҳадиси Ҷабраил (а) гузашт. Дар саҳихи имом Муслим омадааст, ки Ҳудованд *фариштагонро аз нур оғардидааст*.

75: С - Маънои имон ба фариштагон чист?

Ч - Маънояш икрори қатъӣ ба вучуди онҳо ва ин ки онҳо халқе аз халоиқи Офаридгоранд, дар зери лутфи Парвардигории ӯянд ва мутеъу сар ба фармони авомири ӯ мебошанд.

﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْتَقِنُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ
يَأْمُرُونَ يَعْمَلُونَ﴾

Бандагони азизу обрўманданд, аз қавлу гуфтори ў пешдастӣ накунанд ва ба амри ў амал намоянд (*Сураи Анбиё, ҷузъе аз оятҳои: 26-27*).

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِنُونَ﴾

Ҳар он чи бифармояд, нофармонии амри ў накунанд ва ба он чи маъмур гардидаанд, анчом бидиҳанд (*Сураи Тахрим: 6*). Аз ибодати ў истикбор наварзанд ва на дилсард гарданду ҳасрат хуранд. Онҳо шабу рӯз тасбихи ҳакро гўянд ва сустие дар онҳо набошад (*Сураи Анбиё, ҷузъе аз оятҳои: 19-20*).

76: С - Аз баъзе навъҳои эшон ном бибар, ки Худояшон барои чи омода сохта ва ба чи коре гумошта аст?

Ч - Онҳо ба ин эътибор ба чандин гурӯҳ тақсим шаванд.

Қисме аз онҳо муваккал (вазифадор) ба расондани вахӣ ба расулони Худо аз ҷониби ўянд ва он Рухуламин, Ҷабраил (а) аст. Дигаре муваккал ба амри борон ва обҳост ва он Микоил (а) аст.

Дигаре муваккал ба дамиданӣ Сур аст ва он Исропили (а) аст.

Дигаре муваккал ба қабзи ҷони бандагон аст ва он фариштаи марг ва ёварони ўст.

Қисме муваккал ба навиштани аъмоли бандагонанд ва онҳо Киромулкотибин ҳастанд.

Қисме муваккал ба ҳифзи банда мебошанд, ки онҳоро Муъаққибот хонанд.

Қисме муваккал ба дӯзах ва азоби он бошанд, ки

онҳо Молик ва дигар Забония (кормандон ва посбонон) - и дўзах бошанд ва эшон ҳама нўздаҳ нафаранд.

Қисме муваккал ба азоби қабр, ки Мункар ва Накир ном доранд.

Қисме бардорандагони Арши Худоянд.

Қисме карубиён ҳастанд.

Баъзе муваккал ба нутфа дар раҳими модарон бошанд, аз хилқат бахшидан то баёни сарнавишти он.

Баъзе фариштагон ба *Байту-л-маъмур* раванд. Ҳар рӯз ҳафтод ҳазор фаришта доҳили он гарданд ва чун хорич шаванд, ҳаргиз ба сӯи он бознагарданд. Фариштагони дар ҳаракат ва сайёр ба дунболи маҷолис ва маҳофили зикр бошанд.

Бархе сафкашида дар қиёманд ва заррае сустӣ на намоянд.

Бархе дар ҳолати рукуъ ва сучуд бошанд ва ҳаргиз сар набардоранд.

Қисме гайри он чи гуфта шуд, бошанд

Лашкариёни Парвардигоратро касе надонад чуз ў.
Ва ин набошад, магар зикро (ибрат ва ёде) барои башар
(Сураи Мудассир: 31).

77: С - Далели имон ба китобҳои Худованд чист?

Ч - Далоили он бисёр аст. Чун фармудаи Худованди бузург:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ مَأْمُونُوا إِيمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَبِ الَّذِي نَزَّلَ
عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَبِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلٍ وَمَنْ يَكْفُرُ

Эй мӯъминон, имон биёваред ба Худо ва расули ў ва бар китобе, ки бар расулаш фиристод ва ба китобе, ки пеш аз он нозил *намуд* (Сураи Нисо: 136).

﴿ قُلُّوا مَا مَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا
أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ﴾

Бигүед: Имон овардем ба Худо ва ба он чи ба сўи монозил карда шуд ва ба он чи ба сўи Иброҳим, Исмоъил, Исҳоқ, Яъкуб ва Асбот (дастасе аз паёмбарони Бани Исройил) нозил карда шуд ва он чи ба Мӯсо ва Исо дода шуд ва он чи ба тамоми паёмбарон дода шуданд. Миёни ҳеч яке аз паёмбарон фарқ нагузорем (*Сураи Бақара: 136*). Ва ин басандада бошад, ки худой фармуд: Бигүй, имон овардам ба он китобе, ки Худо нозил фармуд (*Сураи Шӯро: 15*).

78: С - Оё номи тамоми китобҳои фиристодаи Худо дар Қуръони карим зикр гардидааст?

Ч - Худованд дар Қуръони карим номи китобҳоеро чун худи Қуръон, Таврот, Инчил, Забур ва Сухуфи Иброҳим ва Мӯсо зикр намуд ва бақияро якҷоя зикр намудааст.

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرِيدَ وَإِلَيْهِ يُنْهَلُ ﴾

Аллоҳ, нест худое чуз ў Ҳайю, Қайю, китобро ба ҳақ бар ту нозил намуд, тасдиқунандаи он чи қаблан фиристода шуда ва пеш аз ин Таврот ва Инчилро фиристод (*Сураи Оли Имрон: 2-3*).

﴿ وَعَاهَتَنَا دَارُ دَرْبُورًا ﴾

Ва ба Довуд Забурро додем (*Сураи Нисо*: 163).

Ё огоҳ сохта нашудааст бо он чи дар Сухуфи Мӯсо ва Иброҳим аст, он бузургмарде, ки ба акди ҳақ вафо намуд (*Сураи ан-Наҷм*: 137).

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا﴾

Дар ҳақиқат фиристодаэм расулони худро ҳамроҳ бо баёновт ва нозил намудем бо онҳо китоб ва мизон (тарозуи адл) то мардум адолатро барқарор намоянд (*Сураи Ҳадид*: 25).

Ончиро Худованд бо тафсил зикр намудааст, бармо воҷиб аст, ки бар он ба тафсил имон биёварем ва ончиро, ки ба иҷмол зикр намуда, бо иҷмол ба он имон биёварем. Пас мегӯем, ба он гуна, ки Ҳудо ва расулаш фармуда: **Бигӯй, имон овардам ба он китобҳое, ки Худованд нозил фармуд** (*Сураи Шӯро*: 15).

79: С – Маънии имон овардан бар Китобҳои Худованд азза ва ҷалла чист?

Ч – Маънии он тасдиқи қатъӣ бар ин ки ҳамаи он китобҳо аз ҷониби Худованди азза ва ҷалла нозил шуданд. Ва ба дурустӣ, ки Худованд бо қалом ҳақиқатро гуфтааст.

Қисме аз онҳо аз Худованди якто бе воситаи ваҳй-оваре аз ҷониби фариштагон, балки аз пушти ҳичоб шуннида шудааст.

Қисмеро ваҳйоваре аз фариштагон ба паёмбарӣ расонидааст.

Қисме аз онро Худованд бо дасти худ набишта, ба паёмбар фиристодааст.

Ҳамчуноне фармуд:

﴿وَمَا كَانَ لِشَرِّيْأَنْ يُكَلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِيْجَابٍ أَوْ بِرِّسَلٍ
رَسُولًا فِيْوَحِيْ بِاَذْنِهِ مَا يَشَاءُ اِنَّهُ عَلَىْ حَكِيمٌ﴾

Хеч башарро набуд, ки Худо бо ў рӯёрӯ сухан биг-үяд, магар бо фиристодани ваҳӣ бо ў сухан гуфтааст, ё аз пушти ҳичоб, ё расулеро ваҳйовареро мефиристад, сипас ба изн иҷозати худ ҳар чи бихоҳад ваҳӣ менамояд (*Сураи Шӯро: 51*). Мӯсоро гуфт: **Ман туро бар мардум баргузидам бо рисолот ва бо қаломам** (*Сураи Аъроф: 145*). Худованд ҳамоно бо **Мӯсо** сухан гуфт (*Сураи Нисо: 164*).

Худованд дар шаъни Таврот фармуд:

﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَمَوْعِظَةً
وَنَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾

Мо дар Лавҳҳо барои ў мавъиза аз ҳар чизе ва тас-фили тамоми чизро набиштем (*Сураи Аъроф: 145*). Дар бораи Исо фармуд: **Мо Инцилро ба ў додем** (*Сураи Муида: 46*). **Забурро ба Довуд додем** (*Сураи Нисо: 146*).

Худованд дар шаъни Куръон фармуд:

﴿لَنْ كَنَّ اللَّهُ يَشْهُدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمٍ
وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهُدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾

Худованд ба он чӣ ба сӯи ту фиристод, шаҳодат медиҳад. Онро ба илми худ фиристода. Фариштагон низ шаҳодат медиҳанд ва Худой басандаш шоҳидест. (*Сураи Нисо: 166*).

Ва Куръон қисмат-қисмат фиристодаем, то онро бар мардум тибқи замонбандӣ ва ба муносибати рӯйдодҳо бихонӣ ва онро бешак нозил намудаем (*Сураи Исро: 106*).

﴿وَلِنَّهُ لَتَنزِيلٌ رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ
لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ يُلِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾

Ҳамоно он (Қуръон) фиристодаи Парвардигори ҷаҳониён аст, онро Рухуламин (Ҷабраил (а)) бар қалби ту фуруд овард, то аз бимдахандагон бошӣ (Сураи Шуъаро: 192-195).

Ба забони равшани арабӣ. Ононе, ки ба зикр (Қуръон) кофир гардиданд, чун эшонро биёмад ва он ҳамоно китоби боарзишест, Ботил на аз пеш ва на аз пушти он ба он раҳ наёбад. Танзиласт аз ҷониби Худои ҳакиму ситудашуда (Сураи Фусилат: 41-42).

80: С - Мавқифи Қуръон дар баробари китобҳои пешин чист?

Ҷ - Ҳудованд фармуда:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ الْكِتَبِ وَمَهِيمَنًا عَلَيْهِ﴾

Мо ба сӯи ту китобро баҳақ фиристодем, тасдиқкунандааст китобҳои пеш аз худро ва муҳаймин (баёнгар ва хифзкунанда) аст бар онҳо (Сураи Муида: 48). Чунин набудааст, ки ин Қуръон, аз ғайри Худо бофта шавад валекин тасдиқи китобҳои пешин ва тафсили китоб аст. Ҳеч шубҳае дар он нест. Аз ҷониби парвардигори ҷаҳониён аст (Сураи Юнус: 37).

﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْرَدُ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُرَوَّمُونَ﴾

Ин китоб сухане нест, ки бофта шавад валекин тасдиқи китобҳои пешин ва тафсили тамоми чиз ва роҳи росту раҳмат аст барои қавме, ки имон меоранд (*Сураи Юсуф: 111*).

Аҳли тафсир гуфтаанд:

Муҳаймин ва шоҳид аст бар китобҳои пеш аз худ ва тасдиқунандай онҳост. Яъне, тасдиқ менамояд он чи дурусту саҳех дар онҳост ва рад месозад он таҳрифу табдил ва тағиire, ки дар онҳо роҳ ёфта аст. Дар бобати он ҳукми насх ё тақрор медиҳад. Аз ин рӯ ҳар он аҳли китоб, ки бар китобҳои пешин муътакид ва мутамассик бошад ва ба ин ҳироф нарафта, ба Қуръон тан медиҳад. **Ооне, ки кабл аз Қуръон ба эшон китоб додаем, бо Қуръон имон биёваранд.** Чун бар эшон тилловат гардад, гӯянд бар он имон овардем. **Он ҳақ ва аз Парвардигорамон мебошад. Мо қабл аз ин низ мусалмон будем** (*Сураи Кисрас: 52-53*).

81: С – Бар дўши тамоми уммати ислом дар баробари Қуръон кадом масъулияте воҷиб аст?

Ч - Дар зоҳиру ботин аз он пайравӣ намудан, чанг задан ба он ва адо намудани ҳаққи он. Худованд фармуд:

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّقِمُوهُ وَأَتَقْرَأُوا﴾

Ин китобе, ки нозил намудаем, муборак аст, пас аз он пайравӣ намоед ва тақвои Ҳудойро намоед (*Сураи Аньом: 155*).

﴿وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِإِلْكِتَبِ وَأَقَامُوا الْصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيِّعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾

Ооне, ки ба китоб чанг бизананд, яъне фармоишо-

ти онро ичро намоянд ва намозро барпо доранд. Мо здеъ нагардонем ачри ислоҳкоронро (*Сураи Аъроф*: 3).

Паёмбар (с) ба пайравӣ аз китоби Худованд тавсия намуда, чунин фармуд: *Китоби Худойро бидоред (пайравӣ намоед) ва онро ба кор бандед.*

Дар ҳадиси Алӣ (р) омадааст, ки он сарвар фармуд::

إِنَّمَا سُكُونٌ فَتْنَةٌ، قَلْتَ مَا الْمُخْرَجُ مِنْهَا يَا
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «كِتَابٌ اللَّهِ»

Дар ҳақиқат фитнаҳое рух бидиҳад. Гуфтам: эй паёмбар (с), роҳи начот аз он чист? Гуфт: -*Китоби Парвардигор.*(Ба ривояти Доримӣ ва Тирмизӣ)

82: С - Маънои ба кор бастани китоб ва адo намудани ҳаққи он чист?

Ч - Ҳифз ва тилловати он, зинда доштани он дар лаҳазоте аз шаб, андешидан дар оёти он, ҳалол шуморидани ҳалоли он ва ҳаром донистани ҳароми он, гардан ниҳодан ба авомири он ва дур шудан аз боздоштаҳои он, панду ибрат гирифтан ҳаз масал ва достонҳои он, амал намудан ба муҳкамот ва таслим гардидан ба муташобиҳоти он, нигоҳ доштани ҳудуди он ва ҳимояи он аз таҳрифи муболигакунандагон ва бофтаи ботилкорон, насиҳат намудан - бо тамоми маънои калима барои он ва огоҳона ба сӯи он даъват намудан.

83: С - Ҳукми касе, ки ба маҳлуқ будани Қуръон музтақид бошад ва маҳлуқияти онро таъийид намояд, чист?

Ч - Қуръон аз рӯи ҳақиқат, ҳарфҳо ва маъонии он каломи Худованд мебошад. Каломи ў танҳо аз ҳарфҳо бидуни маъонӣ ва аз маъонӣ бидуни ҳарфҳо иборат набуда, балки иборат аз ҳарду мебошад.

Худованд бо қавл ва каломи худ сухан гуфтааст ва

онро бо ваҳӣ бар паёмбари худ нозил намудааст ва мӯъминон ба он имон овардаанд. Пас, Қуръон гарчи бо ангуштон ва ақлому сиёҳӣ набишта шавад ва бо забон тиловат шавад ва бо қалб ҳифз шавад ва бо гӯшҳо шунида шавад ва бо ду чашм дида шавад ҳам холӣ аз ин намебошад, ки каломи Парвардигор аст.

Ангуштон, ранг, қаламҳо ва варақҳо ҳама махлуқанд ва аммо навишташуда ба онҳо махлуқ нест. Забонҳо ва садоҳо махлуқанд ва аммо тиловат шудан бо онҳо бо ҳама гуногуниш махлуқ нест, Сина махлуқ аст ва аммо ҳифз шуда дар он махлуқ нест. Шунавоӣ махлуқ аст ва аммо шунида шуда махлуқ нест. Худованди ҳаким гуфт:

﴿إِنَّهُ لَقَرْءَانٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ﴾

Он, ҳамоно Қуръони карим аст дар китоби макнун (*Сураи Вөқиъа*: 78). Балки он оёти ошкорест дар синаҳои ононе, ки илм дода шудаанд ва ба оёти мо танҳо золимон инкор варзад (*Сураи Анкабут*: 49).

﴿وَأَتْلُ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِن كِتَابٍ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ﴾

Бихон китоби Парвардигоратро, ки ба сӯи ту аз ваҳӣ карда шуд. Калимоти табдилдиҳандае набошад. (*Сураи Қаҳғ*: 27)

Агар қадоме аз кофирон аз ту паноҳ хост ўро паноҳ бидех, то каломи Худоро бишнавад (*Сураи Тавба*: 6)

Ибни Масъуд (р) фармуд: “Дар Мусҳафи шариф бо тааммулу тааний ва тулоний назар намоед”.

Касе таъйид намуд, ки Қуръон ё чизе аз он махлуқ аст, ў кофир гардад, куфри бузурге, ки ўро тамоман аз ислом хориҷ созад, зеро Қуръон каломи Худованд аст. Аз

ў оғоз гардида, ба сўи ў боз мегардад. Каломи Худо сифати ўст. Касе яке аз сифоти ўро маҳлук бигўяд, кофир гардад.

84: С - Сифати калом зотӣ аст ё феълӣ?

Ч - Аммо ба эътибори таъаллуқи сифати калом ба зоти ҳақ ва мутассиф гардидани ў ба ин сифат, аз чумлаи сифоти зот мебошад, чун сифати илмаш. Балки аз сифати илми ўст, онро нозил намуд бо илми худ ва ў донотар аст ба он чӣ нозил намуд. Аммо ба эътибори сухан гуфтани ў ба машиат ва иродааш, пас сифати феъл аст. Чуноне пайдамбар (с) фармуд:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُوحِيَ بِالْأَمْرِ تَكَلِّمْ بِالْوَحْيِ

Вақте Худованد вахии амреро иродга намояд, бо он сухан гӯяд.

Аз ин рӯ салафи солеҳ (р) дар баёни сифати калом гуфтаанд: ҳам сифати зот ва ҳам сифат феъл аст. Худованди пок ҳамеша бо сифати калом муттасиф буд ва бошад аз азал то абад. Ў сухан мегӯяд қадом вақт, ки бихоҳад ва чигунае бихоҳад бо каломе, ки онро мешунавад, аз бандагонаш, касе ки ў бихоҳад. Каломи ў сифати ўст, нағояте онро бошад, на ниҳояте.

﴿ قُلْ لَنُوكَانَ الْبَحْرُ مَادًّا إِلَّا كَلِمَتٍ رَّفِيَ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتٍ
رَّفِيَ وَلَوْ جَنَاحَنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾

Бигўй агар баҳр ранг бошад барои набишти калимоти Парвардигорам, ҳароина на баҳр тамом гардад қабл аз он ки калимоти Парвардигорам тамом гардад. Агарчӣ мисли он қўмак бифириstem (*Сураи Қаҳф: 109*). Агар та-

моми дарахтони рӯи замин қалам гарданد ва баҳр ранг, барои набиштан ва ҳафт баҳри дигар ба он реҳта шавад, калимоти Парвардигор тамом нагарданд (*Сураи Луқмон: 27*). Калимаи Парвардигори ту бо сидқу адл тамом (комил) гардид; Калимоти ўро табдилдиҳандае набошад ва ўшунаво ва доност (*Сураи Аньом: 115*).

85: С - Воқифа киёнанд ва ҳукми эшон чист?

Ҷ - Воқифа ононеанд, ки дар робита бо Қуръон мегӯянд, *Мо намегӯем, ки он қаломи азали ва сифати Худост ва намегӯем, ки маҳлук аст.* И мом Аҳмад (р) дар робита бо эшон фармудааст: *Касе аз онҳо хуб ҳарф бизанад ва бо фасоҳат сухан гӯяд, пас ў ҷаҳмӣ аст ва қадоме аз онҳо ҷоҳил ва oddī бошад, бар ў ҳуҷҷатро бо баёну бурҳон барпо созанд, агар тавба намуд ва имон овард, ки қаломи Худо гайри маҳлук аст ва дар гайри ин сурат ў бадтар аз ҷаҳмӣ аст.*

86: С - Ҳукми касе, ки бигӯяд - (талаффузи) ман Қуръонро маҳлук аст, чист?

Ҷ - Ба кор бурдани ин ибора (чумла) на ба сурати манғӣ ва на ба сурати мусбат ҷоиз нест, зоро лафз маъни муштарак аст миёни талаффуз, ки феъли банда аст ва миёни талаффузшуда, ки он Қуръон аст. Пас ҳар гоҳе бигӯяд: *Лафзи ман бо Қуръон маҳлук аст маъни дуввумро низ дар бар бигирад ва ба қавли ҷаҳмиён рафта бирасад.* Ва чун бигӯяд: *гайри маҳлук аст* маъни аввалро дарбар бигирад, ки он феъли банда аст ва ин аз бидъатҳои вахдатиён бошад.

Аз ин рӯи салафи солеҳ (р) гуфтаанд: касе онро бигӯяд, ки маҳлук аст, аз ҷаҳмиён бошад ва касе бигӯяд гайри маҳлук аст, аз бидъаткорон бошад.

87: С - Далели имон ба паёмбарон чист?

Ҷ - Далелҳои он аз Қуръон ва Аҳодиси набавӣ бисё-

ранд. Чун қавли Худой таъоло:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفْرِقُوا
بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ تُؤْمِنُ بِعَضٍ وَنَكُفُرُ بِعَضٍ
وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَيِّلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ
حَقًا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَلَمْ يُفْرِقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتَيْهِمْ أُجُورَهُمْ﴾

Ҳамон онон, ки ба Худо ва паёмбарони ў қуфр меварзанд ва меҳоҳанд миёни Худо ва паёмбарони ў фарқ бигузоранд ва мегўянд: Ба баязе онҳо имон меоварем ва ба баязе кофир мешавем ва меҳоҳанд миёни он барои худроҳу равише бигиранд, ишон кофирони ҳақиқӣ ҳастанд ва барои кофирон азоби хорсозанде фароҳам сохтаем. Ва онон, ки ба Худо ва расулони ў имон оварданд ва миёни ҳеч қадоми аз онҳо фарқ нагузоштанд, зуд аст, ки Худой ачр ва подошашон бидиҳад (*Сураи Нисо: 150-152*).

Паёмбар (с) фармуд: *Ба Худой ва расулони ў имон овардам.*

88: С - Маънои имон ба паёмбарон чист?

Ҷ - Он иборат аст аз тасдиқи қатъӣ бар ин ки Худованди бузург дар ҳар миллате аз миёни худи эшон расуле ва намояндае бифиристод, то эшонро ба сӯи парастиши Худои якто ва тарки ҳама гуна худоёни сохта бихонад ва тасдиқ бар ин ки тамоми паёмбарони Худо содиқу масдуқанд, (ростгӯй ва ростшуморидашуда), накӯкор ва дарроҳи ростанд, бузургону поксириштонанд, покдоману аминанд ва роҳнамову роҳёфтаанд. Аз ҷониби Парвар-

дигори хеш бо бурхонҳои ошкор ва оёти дурахшон таъйид шудаанд. *Ва ин ки тамоми рисолат ва супорииши илоҳигар расонидаанд.* На чизеро пинҳон намуданд ва на тағийир доданд, на қароре аз худ бар он афзуданд ва на костанд. **Пас нест бар ўҳдаи паёмбарон, магар расондани ошкор?** (*Сураи Наҳл*: 35). Ва ин ки тамоми эшон барҳақ буданд ва ин ки Худованд Иброҳимро (с) дўсти худ қарор дод ва Муҳаммадро (с), низ ва бо Мӯсо (с) яқинан сухан гуфт ва Идрисро (с) ба мақоми баланде бардошт ва Исо (с) банда ва фиристодаи Худо ва калимаи ўст, ки ба раҳими (батни) Марям афканд ва рӯҳи ўст. Ва инки худованд баъзе ишонро бар баъзе бартарӣ дод ва бар дарочоти баъзе ишон бияфзуд.

89: С - Оё даъвати тамоми паёмбарон дар он чӣ амр ва ваҳӣ менамоянд, муттафиқ ва як аст?

Ҷ - Даъвати эшон аз аввалин то охирин - аз Одам то ба Хотам дар асл ва асоси ибодат як аст, Асли ибодат тавҳид ва ягонагии Худост. Худои таъолоро бо тамоми анвоъи ибодот аз рӯи эътиқод, қавл ва амал якто донистан ва дигар худоёни бо номро тарк гуфтан.

Аммо фарзҳо, шароииъ ва ашколи ибодатҳо бושанд, гоҳо бар як уммат навъе аз он фарз гардонида шуда, ки бар дигаре бар он навъ фарз нашудааст. Барои як уммат чизеро ҳаром гардонида, дар ҳоле ки бар дигарон ҳалол аст, ки он имтиҳоне аз ҷониби Худост. **То биозмояд шуморо, ки қадом дар амал накӯ ва беҳтаред** (*Сураи Мулк*: 2).

90: С - Далел бар муттафиқ будани тамоми расулон дар асли ибодат чист?

Ҷ - Далели он аз китоб бар ду навъ мебошад: муマル ва муфассал.

Далели муҷмал монаҷди қавли Худованд: Мо ҳамоно

дар ҳар уммате расуле фиристодем, ки Худойро бипарастед ва аз тогут (ҳар он чӣ аз ғайри Худо паравтида шавад) дурӣ намоед (*Сураи Наҳл*: 36).

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحَىٰ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ﴾

Қабл аз ту ҳеч расуле нафиристодаем, магар ба сӯи ӯ ваҳӣ намудаем, ки нест худое ҷуз Ман, пас маро бипарастед (*Сураи Анбиё*: 25). Аз расулоне, ки қабл аз ту фиристодаем суол бинамоӣ. Оё ғайр аз Раҳмон худоёни дигаре оғаридаем, худоёне, ки паравтида шаванд (*Сураи Зухруф*: 45).

Аммо далели муфассал, монанди қавли ӯ:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًاٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُ وَأَللَّهُ مَالِكُ الْكُوْنِ إِلَّاهُ غَيْرُهُ﴾

Ҳамоно Нуҳро ба сӯи қавми худ фиристодем. Ӯ хитоб ба қавми худ гуфт: Эй қавми ман, худои якторо бипарастед, ки шуморо худое ғайр аз ӯ набошад (*Сураи Мӯъминун*: 23). Ва ба сӯи Самуд бародари эшон Солехро фиристодем. Ӯ гуфт: Эй қавми ман, Худои якторо бипарастед. Шуморо худое набошад ҷуз ӯ (*Сураи Ҳуд*: 61). Ва ба сӯи Мадян бародари эшон Шуъайбро фиристодем. Ӯ гуфт: Эй қавми ман, Худойро бипарастед. Шуморо ҷуз ӯ худое набошад (*Сураи Ҳуд*: 84).

﴿وَلَذَّقَالْ إِبْرَاهِيمَ لِأَيْهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بِرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾

Ҳангоме Иброҳим ба падар ва қавми худ гуфт: Ман бариам (безорам) аз он чи мепараастед, магар Худое, ки маро офарид (*Сураи Зухуруф*: 66-67). Мӯсо гуфт: Ҳамоно Худои шумо Аллоҳ аст, ки нест худое ҷуз ў. Илми ў тамоми чизро фаро гирифтааст (*Сураи Тахо*: 98).

Исои Масех фармуд:

﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ يَسُرَّئِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَنَّهَا النَّارُ﴾

Эй Бани Исроил, бипараастед Аллоҳро, Парвардиго-ри ман ва Парвардигори худатонро, ҳамоно касе ба Худой ширк биёварад, Худой ҷаннатро бар ў ҳаром гардонад ва оташ ҷойгоҳи ў бошад (*Сураи Муїда*: 72). Бигүй, ман ҳамоно бимдиҳанде ҳастам ва нест худое ҷуз Аллоҳи якто ва қаҳхор (*Сураи Сод*: 65).

91: С - Далели фарқ доштани шариатҳои эшон дар ҷузъиёти ҳалол ва ҳаром чист?

Ч - Чун қавли Аллоҳ таъоло:

﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاجًا وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنَّ لِيَتَبَلُّو كُمْ فِي مَا أَتَنَّكُمْ فَاسْتَيقُوا أَلْخَيَّاتِ﴾

Барои ҳар уммате аз шумо ширъа (равиш) ва минҳоче (барномаи зиндагӣ) қарор додаем. Ва агар Худой меҳост, шуморо ҳама як уммат мегардонд, вале биёzmояд шуморо дар он чӣ додааст. Пас, ба сӯи накӯйҳо бишитобед (*Сураи Муїда*: 48).

Ибни Аббос (р) гуфт: Ширъа ва минҳоч роҳ ва суннат, Муҷоҳид, Икрима, Ҳасани Басрӣ, Қатода, Захҳок,

Суддӣ ва Абу Исҳоқи Сабиъӣ низ онҳоро ба чунин маъно гуфтаанд.

Дар “саҳиҳ” – и имом Бухорӣ омада, ки паёмбар (с) фармуд: *Мо ҷамъи паёмбарон бародарони аллот* (*бародароне, ки аз ҷанӯд модар, вале аз як падар бошанд, бародарони падарӣ* - яъне падари тамоми паёмбарон *Иброҳим* (а) *ва аз он болотар Одам* (а) мебошанд) ҳастем *ва динамон як аст*. Паёмбар (с) дар ин ҷо тавҳидро дар назар дорад, ки Худованд тамоми паёмбарони фиристодаи худро бо он мабъус дошта, дар зимни тамоми китобҳои нозилнамудааш онро ҷой додааст: Аммо шароеъ (шакли ибодатҳо ва қавонини зиндагӣ) дар амру нахӣ *ва ҳалолу ҳаром фарқ* доранд. То биозмояд шуморо, ки дар анҷоми аъмол қадом бехтар *ва нақӯтар ҳастед* (*Сураи Мулк: 2*).

92: С - Оё Худованд қиссаи тамоми паёмбаронро дар Куръон овардааст *ва аз тамоми онҳо нақл кардааст*?

Ч - Худованд аз ахбори эшон бар мо ба микдоре нақл намудааст, ки дар он барои баёни намунаҳое аз инсонҳои комил ва вораста ва панду андарзҳои ҳаётсоз ҷой – ҷой дар ҳадди кифоят ҳаст. Сипас Худованд фармуд:

وَرُسْلَانَ قَدْ قَصَصْتُهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ وَرُسْلَانَ
لَمْ نَقْصَصْتُهُمْ عَلَيْكَ

Расулонеро бар ту дар оёти пеш *ва дигар суроҳо нақл намудем* *ва аз достони эшон бар ту гуфтем* *ва расулонеро бар ту нақл нанамудаем* (*Сураи Нисо: 164*).

Пас бар ҳамаи расулони ў дар имони муфассал бо тафсил ва дар имони мучмал бо ичмол имон меоварем.

93: С - Номи чанд паёмбаре аз эшон дар Куръон зикр гардидаанд?

Ч - Дар Куръон номи ин паёмбарон омадааст: Одам, Нұх, Идрис, худ, Солих, Иброҳим, Исмоғил, Исҳоқ, Яъқуб, Лут, Шуъайб, Юнус, Мӯсо, Ҳорун, Илёс, Закариё, Яҳё, Алясаъ, ЗалКифл, Довуд, Сулаймон, Айюб, Асбот якчоя зикр шуда, Исо ва Мұхаммад (с).

94: С - Паёмбарони улулаzm, расулони бузурge, ки соҳиби китоб ва шариъати нав бошанд, киёнанд?

Ч - Онҳо панҷ нафаранд, ки Худованд онхоро дар ду мавзеъи китобаш зикр намудааст.

Мавзеъи аввал дар сураи Аҳзоб:

﴿وَلِذَلِكَ أَخْذَنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِمَّا كُنْتُمْ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى وَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ﴾

Ва чун аз паёмбарон, ки (паймони) эшонро бигирифтем ва аз ту (Мұхаммад) ва аз Нұх ва аз Иброҳим ва аз Мӯсо ва Исо - писари Марям (*Сураи Аҳзоб: 7*).

Мавзьеи дуввум дар сураи Шўро: Барои шумо он динеро чорӣ намуд, ки Нұх (с) - ро ба он тавсия намуд ва он, ки ба сӯи ту ваҳӣ намудем ва он ки Иброҳим, Мӯсо ва Исоро бо он тавсия намудем: Динро барпой доред ва дар он пароканда машавед (*Сураи Шўро: 13*). Яъне, роҳи ихтилоф ва ҷудоиро пеш нагиред.

95: С - Паёмбари аввалин кист?

Ч - Аввалини эшон пас аз ихтилоф Нұх (с) аст:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾

Мо ба сӯи ту ваҳӣ фиристодем, чунон ки ба сӯи Нуҳ ва паёмбарони баъд аз ў ваҳӣ намудем (*Сураи Нусо: 163*). **Пеш аз эшон қавми Нуҳ такзиб намуданд ва аҳзоб баъди онҳо** (*Сураи Гофир: 5*).

96: С - Ихтилоф кай рӯй дод?

Ч - Ибни Аббос (р) фармуд: Байни Нуҳ (с) ва Одам (ъ) даҳ уммат гузашт, тамоми эшон бар шариъати ҳақ буданд, пас аз он ихтилоф намуданд. **Пас, Худованд ба фиристондани силсилаи паёмбарони худ ба сифати муддадиҳандагон ва бимдиҳандагоне шурӯъ намуд** (*Сураи Бақара: 213*).

Яъне, дар ибтидои оғариниши башарият пас аз халқи Одам (а) бо афзоиши фарзандони ў насли башарият андак-андак рӯй ба фузунӣ ниҳод, то аз онҳо қабоил, қавмҳо ва халқиятҳо ба миён омаданд. Эшон ҳама асрҳо бар сафои сиришти (фитрати) нахустин ва бар тибқи шариъати Одам (а) мезистанд, то он ки даврони тулоние сипарӣ шуд ва шайтон бар эшон роҳ ёфт. Сиришти пок рӯй ба олудагӣ ва тирагӣ ниҳод. Тадриҷан аз шариъати Одам (а) дур гардиданд ва хор ба ҷое расид, ки куфру ширк, бадаҳлоқию бебанду борӣ ва тамоми разолатҳо ва пастиҳои иҷтимоӣӣ паҳн гардид. Торикии ҷаҳолат ва ҷоҳилият он мардумонро фаро гирифт ва ба ислоҳ ва дигаргунни тоза дар мұchtамаъоти онрӯза эҳтиёчи шадиде пеш омад. Аз ин рӯ, Худованд баҳри ислоҳу начоти башарият ва ба хотири бақову идомаи насли он ба фиристодаи пайёмоварони нав шурӯъ намуд ва аввалини онҳо Нӯҳ (а) буд. Ин аст маънои ихтилоф, яъне дуршавӣ ва ҷудошавии башарият аз сиришт ва шариъати аввал (Иловай мутарҷим).

97: С - Хотами паёмбарон, яъне охирини эшон кист?

Ч - Хотами паёмбарон ҳазрати Мұхаммад (с) аст.

98: С - Далели он чист?

Ч - Қавли Худои таъоло:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَا كَانَ رَسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ﴾

Мұхаммад (с) падари ҳеч қадоми аз мардони шумо набуда, балки Расули Худо ва хотами паёмбарон аст (*Сурәи Аҳзоб: 40*).

Паёмбар (с) фармууд:

إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِيَ كَذَابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَدْعُونَ أَنَّهُ نَبِيٌّ
وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ وَلَا نَبِيٌّ بَعْدِيٍّ

Пас аз ман сī дуруггū хуруч намояд, ки тамоми онҳо даъвои паёмбари намоянд. Ман хотами паёмбаронам ва пас аз ман паёмбаре набошад. (Ба ривояти Тирмизӣ ва Абудовуд)

Дар “Саҳих” сухани паёмбар (с) ба Алӣ омадааст:

Оё розӣ нестӣ ба ин ки манзалаи ту аз ман ба манзалаи Ҳорун аз Мӯсо аст, бо ин тафовут, ки паёмбаре баъд аз ман набошад.

99: С - Паёмбари мо (с) бар дигар паёмбарон чи бартарӣ ва фазл дорад?

Ч - Фазоил ва бартариҳои ў бешумор аст, ки таснифи алоҳидае дар он мавзӯъ шуда.

Яке аз он имтиёзот ин аст, ки ў хотами паёмбарон аст.

Дигаре он ки ў сайиди фарзандони Одам аст, чуноне дар таълик ва тафсири қавли Худованд омада:

﴿تِلْكَ الْرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَمَ اللَّهُ
وَرَفِعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾

Он паёмбарон, ки бархеро ба бархе бартарӣ бахшидем Худой бо қисме аз эшон сухан гуфт ва бар дараҷоти бâъзе онҳо афзудем (*Сураи Бақара*: 253). Расули худо (с) фармуд:

أَنَا سَيِّدُ الْأَرْضَ وَلَا فَخْرٌ

Ман сайиди фарзандони Одамам бе ҳеч фахре. (Баривояти Тирмизӣ ва ибни Моча)

Дигар он ки ба сӯи тамоми башар чин ва инсашион фиристода шуда. Чуноне Худованд фармуд: Бигӯй. Эй мардум! Ҳамоно ман Расули Худоям ба сӯи тамоми шумо (*Сураи Аъроф*: 158). Мо туро барои тамоми мардум муждарасон ва бимдиҳанда, фиристодаем (*Сураи Фурқон*: 56).

Паёмбар (с) фармуд:

اعطيت خسماً لم يعطهن أحد قبل: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض
مسجدًا وظهوراً، فأنيراً رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الفنائيم ولم تخل
لأحد قبل، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة

Панҷ ҳусусияте дода шуда бар ман, ки ба ҳеч паёмбаре қабл аз ман дода нашудаанд. Бо руъб (афтодани тарсу даҳшат дар дили душмонон) дар масофаи моҳе нусрат дода шудаам. Рӯи замин ҳама барои ман масҷид ва пок доноста шудааст, кадоме аз умматони маро намоз даррасад, дар ҳар ҷое бошад, намози хешро бигузорад. Ганиматҳои ҷангӣ барои ман ҳалол гардонида шуда, ки барои ҳеч

паёмбаре пеш аз ман ҳалол набуда ва ҳаққи шафоъатро ба ман дода шудааст. Паёмбарони пешин барои қавми худ хос фиристода мешуданд ва ман барои тамоми мардум фиристода шудаам. (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Ва фармууд: *Савганд ба зоте, ки ҷони ман ба дасти ўст, ҳар касе аз ин уммат чи яҳудӣ бошад ва чи насронӣ ҷун бишунавад маро ва ба он чи фиристода шудаам имон наёварда, бимирад, аз аҳли оташ бошад.*

Барои ў(с) хусусиёт ва фазоили дигаре аст, ки матни Қуръон ва Аҳодиси набавӣ онҳоро ҷустуҷӯй намой.

100: С - Муълизоти паёмбарон чист?

Ҷ - Муълизоти паёмбарон амри хориқулодда берун аз тавони башарӣ буда, ҳамроҳ бо таҳаддӣ (ба мубориза талабидан) дар ҳоле ки солим аз муқобала бошад. Муълизот ё амри ҳиссӣ мебошад, ки бо ҷашм дида шавад, ё бо гӯш шунида шавад. Ҷун берун омадани уштур аз миёни санг, муълизай Солих (а) барои қавмаш Самуд табдил шудани асо ба мор, муълизай Мӯсо (а) ва сухан гуфтани ҷамодот (ҷизҳои бечон) муълизай паёмбари мо ва назари инҳо.

Ё маънавӣ мебошад, ки бо басират (бо дидай дил) дида шавад. Ҷун муълизай Қуръон.

Ба паёмбари мо (с) тамоми муълизоти - моддӣ ва маънавӣ дода шудааст. Ҳар муълизай, ки аз паёмбаре аз паёмбарони пешин содир шуд, барои паёмбари ислом бузургтар аз он содир шуда. Аз муълизоти маҳсус (дидашаванда) пора гардидани Моҳ (шакқи қамар), ба нолиш уфтудани лулаҷуб аз фироқи паёмбар, ҷӯш зада баромадани об аз миёни ангуштони мубораки он ҷаноб, ҳабар додани пои гӯсфанд аз заҳролуд будани худ он ҷанобро, тас-

бех гуфтани таъом ва гайри инҳо, ки дар ахбори саҳех бо тавотур (бо ривояти умумӣ аз ҷамъе бо ҷамъе) омадаанд.

Ин муъцизот чун моддӣ буданд, мисли муъцизоти дигар паёмбарон бо инқирози аср ва даврони онҳо, мунқариз гардидаанд ва танҳо зикр ва хабари онҳо боқӣ мондааст.

Аммо муъцизаи ҳамешабоқӣ ва ҷовид ҳамоно ҳамин Қуръон аст, Қитобе, ки аҷоиб ва нукоти он тамом нагарданд.

﴿لَا يَأْتِيهُ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، تَزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٌ﴾

Ботил на аз пушт ва на аз пеши он, ба он роҳ наёбад, танзилест аз ҷониби Ҳудованди ҳаким ва ситудашуда (*Сураи Фусилат*: 42).

101: С - Далели муъциза будани Қуръон чист?

Ҷ - Далел бар он, нозил гардидани он дар муддати бисту се сол, дар ҳоле, ки фасеҳтарин, суханвартарин, дорои расотарин мантиқ ва болотарин баёну гуфтор ҳаст.

﴿فَلَيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مَّثِلِهِ، إِنْ كَانُوا أَصَدِقِينَ﴾

Як сухане мисли он биёваранд агар эшон ростгӯёнишанд (*Сураи Тур*: 34). Бигӯй, биёваранд даҳ сурاء монанди он бофташуда. (Чунонки кофирон мегуфтанд, ки Қуръон бофташудааст) (*Сураи Ҳуд*: 13).

﴿قُلْ فَأَتُوا إِسْرَارَةً مِّثْلَهِ﴾

Бигӯй, биёваранд сурاء мананди он. (*Сураи Юнус*: 38).

Вале, эшон ҳаргиз ин корро накарданд ва ҳам на-

тавонистанд. Дар ҳоле, ки бо тамоми вакоили мумкина хирсу тадош бар радди он доштанд ва ин ҳам дар асное, ки ҳарфҳо ва калимаҳои он аз ҷинси қаломест, ки ба он сухан мегӯянд. Сипас, баёни аҷзу нотавонии эшон ва эъчози худро бар сари эшон эълон дошт.

Бигӣ, агар инсу чин чамъ оянд то, назири ин Қуръон биёваранд, ба мисли он натвонанд овардан, ҳарчанд баъзе барои баъзе пуштибону мададгор бошанд (*Сураи Исрӯ: 88*).

Паёмбар (с) фармуд:

ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما منه آمن عليه البشر وإنما كان الذي أُوتِيتْ وحْيًا أُوحى الله إلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونْ أَكْثَرَهُمْ تابِعًا يَوْمَ القيمة

*Ҳар паёмбаре аз паёмбарони пешинро оёт ва муъчи-
зоте дода шуд монанд ба он, башар бар он имон овард ва ба
таҳқиқ муъцизае, ки ман дода шудам ваҳйест, ки Ҳудой
бар ман фиристод. Пас ба он умед дорам, ки рӯзи қиёмат
тобеъони ман аз ҳама бештар бошанд. (Ба ривояти имом
Бухорӣ)*

Донишмандон дар бобати эъчози Қуръон аз ҷиҳати лафз, маъно, ахбори гузашта ва ахбори оянда аз гайбиёт таълифоте намудаанд ва кӯшиши онон, дар ин баҳри эъчозу маъонӣ бад – он монад, ки паррандае бо минқораш аз баҳр об бардоранданд.

102: С - Далели имон ба рӯзи охират чист?

Ч - Худованди бузург фармуда:

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأْنُوا
بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ إِيمَانِنَا غَافِلُونَ ﴾۷ أَوَلَيْكُمْ مَأْوَىٰ هُمْ
أَنَّا رَبِّيْمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

Албатта, онон, ки ба лиқои (мулоқот ва дидори Худованд дар рӯзи қиёмат) мо умеде надоранд ва ба ҳаёти дунё (зиндагонии инҷаҳонӣ) хушнуд буда ва ба он орому ром гардидаанд ва онон, ки аз оёти мо ғафлатзадаанд, эшонро ҳама қароргоҳ оташ аст. Ба ивази он аъмоле, ки анҷом медоданд (*Сураи Юнус: 7-8*). Албатта, он чӣ ба он вაъда шудаед, ҳар оина рост аст ва албатта мучозот ва подош воқеъшаванда аст (*Сураи Зориёт: 5-6*).

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأَنِيَّةٌ لَّا رَبٌّ فِيهَا﴾

Ҳамоно соъат (қиёмат) омаданист, ҳеч шубҳае дар он нест (*Сураи Гоғир: 59*). Ва дигар оятҳо.

103: С - Маънии имон ба рӯзи охират чист ва шомили чи чизҳое мебошад?

Ҷ - Маънии он иборат аст аз тасдиқи қатъӣ ба ногузир омадани он ва амал намудан ба муциби он.

Низ, дар зимни ин маъно дохил мебошад, имон овардан ба шартҳо ва нишонаҳои қиёмат, ки ногузир пеш аз он рӯй медиҳанд ва имон овардан ба мавт ва он чи пас аз он меояд, чун азоби қабр, фитнаи он ва наъими он, дамида шудан дар *Сур* ва баромадани ҳалоиқ аз қабрҳо, даҳшатҳо ва ҳавлҳои мавқифи рӯзи қиёмат, тафсилоти маҳшар, паҳн карда шудани номаҳои аъмол, ниҳодани тарозу, пули сирот, ҳавз, шафоъат, ҷаннат ва наъими он, ки болотарини он назар кардан ба сӯи дидори Худованд аст ва отashi дӯзах ва азоби он, ки саҳттарин дараҷаи он мамнуъ гардидани дӯзахиён аз дидори Парвардигорашон мебошад.

104: С - Оё ҳеч кас медонад, ки қиёмат кай қоим ме-

гардад?

Ч - Қоим шудани қиёмат яке аз калидҳои гайб аст, ки илми онро Худой ба худ хос гардонидааст, чуноне ки фармуд:

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكُونُ غَدَّاً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

Ба тахқиқ назди Худованд аст илми соъат ва мефирристад боронро ва медонад он чи дар раҳими (батни) модарон аст: Ҳеч нафсе надонад, ки фардо чи қасб хоҳад намуд ва ҳеч нафсе надонад, ки ба қадом сарзамин хоҳад *фавтид* (*Сураи Луқмон*: 34). Туро аз соъат суол намоянд, ки чи вақт аст лангар партофтани он - қоим шудани он, бигүй илми он ҳамоно пеши Парвардгори ман аст ва онро дар миъоди худ танҳо ў равшан созад. Бори он вазнин омад бар осмонҳо ва замин. қиёмат наояд шуморо, магар *ногаҳон* (*Сураи Аъроф*: 187).

﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا فِيهِ أَنْتَ مِنْ ذَكَرِهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْهَنَهَا﴾

Туро аз соъат суол намоянд, ки чи вақт аст лангар партофтани он? Ту аз кучо битавонӣ онро ёдовар шавӣ; Ба сӯи Парвардгори туст поёни он (*Сураи Нозиъот*: 42-44).

Вакте Ҷабраил (ъ) ба паёмбар (с) гуфт: маро аз қиёмат хабар бидех, паёмбар фармуданд: *Суолшаванд дар ин мавзӯъ огоҳтар аз суолкунандা набошад* ва нишонаҳои қиёматро барояш зикр намуд ва дар ривояте *Панҷ* чизест,

ки онро үзү Худо касе надонаад ва ояти қаблиро хонд.

*105: С - Намунаи нишонаҳои қиёмат аз Аҳодиси на-
бавӣ қадом аст?*

Ҷ - Монанди ҳадисҳои тулӯи шамс аз мағриб, ҳади-
сҳои *Добба* (ҳайвони бадҳайбат), ҳадисҳои баёни *фитнаҳо*
чун хуручи *Даҷчол* ва рӯй додани ҷангҳо ва қашмакашҳо
ва ҳадисҳои аз осмон фаромадани Исо (ъ). *Хуручи Яъчуҷ*
ва Маъчуҷ ва ҳадисҳои духон (дуде ки рӯи заминро фаро
мегирад). ҳадисҳои *Боде*, ки нарм мевазад ва ҷони тамо-
ми мӯъминонро қабз менамояд. Ҳадисҳои *Оташе*, ки ба
вучуд меояд.

Ва ҳадисҳои *Хусуф* (Фурӯ бурдани замин лашкареп-
ро, ки қасди Каъба кунад) ва гайри инҳо, ки пеш аз рӯзи
қиёмат ҳамаи ин аломот рӯй диҳанд.

106) С - Далели имон ба мавт чист?

Ҷ - Фармудаи худованди бузург:

﴿قُلْ يَنْهَا فِنْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ شَرَاءِ إِلَى رَبِّكُمْ تَرْجَعُونَ﴾

Бигӯй, шуморо фариштаи марг, ки ба қабзи ҷонҳои
шумо муваккал гардидааст, мемиронад. Баъд аз он ба сӯи
Парвардигоратон баргардонида мешавед (*Сураи Саҷ-
да: 11*).

Тамоми ҷонҳо ҷашандай таъми талхи марг аст ва
албатта рӯзи қиёмат подош ва аҷрҳои ҳудро пурра дода
шаванд (*Сураи Оли Имрон: 185*). Худованд ба паёмбараш
фармуд:

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَلَا تَهُمْ مَيِّتُونَ﴾

Ту мирандаи ва онҳо низ мирандаанд (*Сураи Зумар*: 30). Барои ҳеч башаре пеш аз ту дар рӯи ин маъмура ҳаёти ҷовидона набахшидаем, оё пас агар ту бимирий, онон ҷовидона бошанд? (*Сураи Анбиё*: 34). Тамоми бошандагони рӯи ин кураи хокӣ фаноёбанданд ва факат ваҷҳи Парвардигори ту боқӣ бимонад соҳибчалол ва икром (*Сураи ар-Раҳмон*: 26).

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

Тамоми чиз ба ҷуз ваҷҳи Парвардигор ҳалокпазиранд (*Сураи Қисас*: 88). Ва бар ҳамешазиндае, ки ҳаргиз намирад, таваккул намоӣ (*Сураи Фурқон*: 58). Ва дигар оятҳо.

Дар робита ба ин мавзӯъ ҳадисҳои бешуморе ворид шуда. Амр худ маълум аст ва бар касе пӯшида набошад ва шакку тардид дар он вучуд надорад. Аммо иноду истикбор аст, ки пеши баъзе дидаҳоро тира созад. Бар мучиби имонӣ ба марг ва мобаъди он танҳо бандагони холису бовафои Худованд амал намоянд. Имон дорем, ки ҳар он кас, ки бимирад, ё кушта шавад, ё бо сабабҳои дигар, ин бо аҷал ва вақти муайяни он мебошад ва аз он ҷизе накоҳад. Худованд фармуд:

﴿كُلُّ يَحْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمٍ﴾

Тамоми чиз то мӯхлати муайяни худ равон бошад (*Сураи Раъд*: 2). Чун аҷали эшон фаро расад, на соъате онро ба таъхир тавонанд овард ва на пеш (*Сураи Аъроф*: 34).

107: С - Далели фитнаи қабр, наъими он ё азоби он аз китоб чист?

Ч - Худованди бузург фармуд: Зинҳор, ин калима-ест, ки ў гўяндаи он аст ва аз пушти эшон барзахест (ҳаёти дарунқабр) то рӯзе ки бархезонда шаванд.

وَحَاقَ بِتَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ الْنَّارِ يُعَرَضُونَ عَلَيْهَا عَذُولًا
وَعَشِيَّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخُلُوا إِلَى فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

Бар сари оли Фиръавн азоби дарднок фуруд омад. Оташе, ки субху шом ба он арз шаванд ва рӯзе, ки қиёмат барпо шавад, оли Фиръавнро вориди сахттарин азоб шаванд (*Сураи Гофир: 46*). Худованд таъйид менамояд ононеро ки имон оварданд бо сухани пойдор дар ҳаёти дунё ва охират (*Сураи Иброҳим: 27*).

وَلَوْ تَرَى إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بِأَسْطُولًا
أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَهُمْ كُمُّ الْيَوْمِ تُبَرَّزُونَ عَذَابَ الْهُنُونِ

Таъаҷҷуб кунӣ, чун бингарӣ вақте ки золимон дар душвориҳои марғ бошанд ва фариштагон дасти худро дароз мекунанд, мегўянд: берун оред рӯҳҳои худро. Имрӯз ҷазо дода хоҳад шуд, азоби расвокунанда (*Сураи Аньом: 93*). Онҳоро ду мартаба азоб намоем, баъди он ба азоби бузург баргардонида шаванд. (*Сураи Тавба: 101*).

108: С - Далели он аз Аҳодиси набавӣ чист?

Ч - Ҳадисҳои саҳех то ба ин ҳадди тавотур расидаанд.

Аз чумла Анас (р) аз ривоят намоя, ки он ҳазрат паёмбар (с) фармуд: Албатта банда вақте дар қабр гузашта шуд ва ҳаминъ ки мардуми чанозахон аз сари қабри ўйозгаштанд, ўйоз садои тои онҳоро мешунавад, ки ду фаришта ўро биёянд ва бишонананд. Сипас билурсанд: Дар бораи ин мард, яъне Мухаммад (с) чи мегуфти? Аммо мӯъмин ҷавоб медиҳад: Шаҳодат медиҳам ин ки ўй бандай Худо ва фиристодаи ўст. Сипас, ба ўй гуфта шавад, ки ба нишастигоҳи худ дар оташ назар афкан. Воқеан, онро Худой барои ту ба нишастигоҳе аз биҳишт табдил дод ва ҳардуди онро мебинад. Қатода фармуд: Барои мо зикр гардида, ки қабри ўй васеъ сохта мешавад ва ба ҳадиси Анас ручуъ намуд. Аммо ба муноғиқ ва коғир гуфта шавад: Дар барои ин мард, яъне Мухаммад (с) чи мегуфти? Бигүяд Намедонам, он чи мардум мегуфт, ман низ ҳамонро мегуфтам. Гуфта шавад: На донистӣ ва на хондӣ ва ба болгахои оҳанин чунон зада шавад, ки садо ва фигонаш баланд гарداد ва онро гайр аз инсу ҷин ҳама бишнаванд.

Низ фармуд:

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرْضَ عَلَيْهِ مَقْعِدَهُ بِالْغَدَةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقَالُ هَذَا مَقْعِدُكَ حَتَّىٰ يَبْعَثَنَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Ҳар кӣ аз шумо ҷун бимирад, нишастигоҳи ўй субҳу шом ба ўярза шавад. Агар аз аҳли биҳишт бошад, дар зумраи биҳиштиён ва Агар аз аҳли оташ аст, дар адади дӯзахиён сабт шаванд. Пас ўро гуфта шавад; ин аст нишастигоҳи ту, то он ки Худованд туро рӯзи қиёмат зинда созад. (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Дар ҳадиси қабрайн (ду қабр) омада; *ҳарду гирифтори азобанд*, эшон на ба гуноҳи бузурге сазовори ин азоб шудаанд. Яке аз онҳо суханчин буд ва дигаре дар вақти пешоб кардан сабр намекард, яъне аз чаши мардум паноҳ намешуд.

Дар ҳадиси Абуаюб (р) омада, ки паёмбар (с) рӯзе берун омад. Офтоб наздик ба фурӯ рафтан буд. Он ҳазрат садое бишнид ва гуфт: *Садои яҳудиён аст, ки дар қабрҳояшон азоб дода мешаванд.*

Дар ҳадиси Асмоа (р) омада, ки паёмбар (с) хутбае хонд ва дар он гирифтории қабро, ки ҳар инсон ба он гирифтор шавад, зикр намуд, Чун зикри онро намуд, мусалмонон ба хурӯш уфтоданд.

Ойиша (р) фармуд: *паёмбар (с) -ро мушиоҳида намудам, пас аз ҳар намозе, ки мегузорид, аз азоби қабр ба Худо паноҳ мебурд.* Дар ҳадиси Кусуф (гирифтани офтоб) омада; *Паёмбар (с) эшонро фармуд, ки аз азоби қабр ба Худо паноҳ баранд.*

Тамоми ин ҳадисҳо дар Сиҳоҳ мебошанд. Мо наздик ба шаст ҳадиси онро бо роҳҳои ривоятгардидаашон аз ҷамъе аз саҳобаи киром дар шарҳи китоби “Суллам” овардаем. Ба-рои истифодаи бештар ба он муроҷиат шавад.

109: С - Далели баъс (зинда сохтан ва аз қабрҳо баровардан) чист?

Ҷ - Худованди бузург фармуд:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثَ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ
ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخْلَقَةٌ وَغَيْرُ مُخْلَقَةٌ
لَنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقْرِئُ الْأَرْحَامَ مَا دَشَّأْتُمْ إِنَّ أَجَلَ مُسَمًّى﴾

Эй мардум! Агар шумо аз баъс дар шак бошед, пас монахуст шуморо аз хок биёфариDEM, сипас аз нутфа баъди он аз “алақа” (хуни баста)-(яъне мароҳили нахустини пайдоиши чанин, ки пас аз қарор гирифтани ҳуҷайраи нутфа дар оромгоҳи маҳкаме-девораи дохилии бачадон бо гузашти чанд рӯзе ба сурати нуқтаи хуне, ки онро алақа меноманд, медарояд) ва дар мароҳили баъдӣ аз гӯштпораи муҳаллақа ва ғайри муҳаллақа шуморо фариDEM. Зикри оғариниши одам ва пайдоиши чанин аз нутфа, то ъалака ва то гӯштпораи дорои хилқати одамӣшуда ва нашуда намудем, то барои шумо баён созем. Ва дар раҳимҳо қарор медиҳем чизеро бихоҳем, то муддати муайян (*Сураи Ҳаҷ: 5*). То қавли Худованд: Ин бад-он ҷиҳат аст, ки Худованд ўҳақ аст ва ин ки ў мурдагонро зинда месозад ва ў бар ҳар чизе тавоно аст ва бар ҳар амре қудрат дорад ва ин ки қиёмат бешак омаданист ва ин ки Худой барангезад ҳар он ки дар қабрҳост (*Сураи Ҳаҷ: 6*).

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدُوا النَّحْلَقَ شَرَعِيهِ وَهُوَ أَهُورٌ عَلَيْهِ﴾

Ўст он зоте, ки оғаринишро ибтидо намуд, сипас онро аз нав зинда созад ва зинда соҳтан саҳлтар аст бар ў (*Сураи Рум: 27*). Чунон, ки нахуст оғаринишро шурӯъ намудем, боз онро иъода кунем (*Сураи Анбиё: 104*). Инсон мегӯяд: ҳар гоҳ бимирам, зуд аст, ки боз зинда берун оварда мешавам? Оё ба ёд надорад ин инсон, ки қабл аз ин ўро оғариDEM ва ҳеч нишоне аз ў набуд (*Сураи Маръям: 66 – 67*).

﴿أَوْلَمْ يَرَ إِلَيْنَنِ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُتَحِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُتَحِيَّهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً﴾

Оё инсон намебинад, ки мо ўро аз нутфае офариDEM
ва инак ў душмани ошкорест. Барои мо масал зада, офа-
риниши хўдро фаромӯш намудааст. Гўяд - “Ин устуҳонҳои
пусидаро, кӣ боз зинда созад?! Бигўй, онҳоро боз зинда
созад он зоте, ки бори нахуст онҳоро ба миён овард (*Сураи Ёсин*: 77-78). Оё онҳо надиданд, он Худое, ки осмонҳо
ва заминро офариД ва дар оғариниши онҳо хастагие бар ў
роҳ наёфт, қодир аст бар ин ки мурдагонро зинда созад.
Оре ў бар ҳар чиз тавоност. Аз оёти ўст, ки ҳангоме за-
минро хобида ва бе сабзиш мебинӣ ва чун бар он об ва бо-
ронро бифиристем, битапад ва нумӯ ёбад. Пас ҳамоно он
Худое, ки ин замини хобида ва беҳаракатро зинда гардо-
над, мурдагонро низ зиндасозанда бошад. Вокеан ў бар ҳар
чизе тавоност (*Сураи Аҳқоф*: 33).

Худованд дар мавозиъи бешуморе замини мурда ва
эҳёи онро бо об масал задааст, ки пас аз расидани об ба
тапиш медарояд ва сабзпӯш бо гиёҳон мегардад. Дар ҳоле,
ки қаблан аз беборонӣ ва хушсолӣ мурда ва беҳаракат
буд.

Паёмбар (с) низ ҳамин масалро дар ҳадиси дарози
Уқайлий задааст. Ровӣ гўяд: *пурсидам ё Паёмбари Худо (с)*; *Пас аз он ки бодҳо, фарсуда ва даррандагон моро пора сохта, чӣ гуна Парвардигор моро ҷамъ месозад? Паёмбар (с) фармуд: Намунаи инро дар неъматҳои Худованд барои ту баён созам. Ба замине наздик мегардӣ ва мебинӣ, ки қулухзору фарсадааст. Мегӯи ҳаргиз зинда наҳоҳад гашт. Ҳамин буд, ки Худой бар он боронро фиристод ва ҷанд рӯзе аз ин нағузашта мебинӣ, ки машрабае яклухт аст. Савганд ба бақои Худоят ў қодиртар бар ҷамъсозии шумост аз қудрати об бар ҷамъсозии гиёҳони замин. Пас шумо хориҷ гар-*

дед аз марггоҳҳои худатон.

110: С - Ҳукми шахсе, ки баъсро дурӯг бишморад, чист?

Ҷ - Ӯ кофир ба Ҳудои азза ва ҷалл ва ба китобҳои ӯ ва ба расулони ӯ бошад. Ҳудованди бузург фармуд:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَءِذَا كُنَّا تَرْبَيْأَ وَأَبَأْتُمْ نَآءِنَا لَمْخَرْجُونَ﴾

Ва онон, ки кофир шудаанд, гуфтанд, чун мо ва падарони мо бимирем ва хок гардем, оё боз мо берун оварда шудагонем? (*Сураи Намл: 67*). Агар таачҷӯб намоӣ, пас боиси аҷаб сухани онҳост: вақте хок бигардем, оё мо боз дар оғариниши нав ҳастем аз нав ҳалқ гардем. Онон, қасонеанд, ки ба Парвардигори худ кофир шудаанд ва ононро бандҳо дар гардан аст ва онон аҳли оташ бошанд. Онҳо дар он оташ ҷовидона бимонанд (*Сураи Раъд: 5*).

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ لَنَا يُبَغِّثُ أَقْلَمَ بَلَى وَرَبِّنَا لَنْ يَتَعَشَّنَ مَمْ لَنْ يَبْتَوَنَ بِمَا عَمِلْتُمْ
وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

Онон, ки кофир шудаанд, пиндоштаанд, ки ҳаргиз зинда гардонида нашаванд. Бигӯй, оре, савганд ба Парвардигорам, ки зинда гардонида шавед, сипас огоҳ сохта шавед ба он чӣ амал кардед. Ва ин бар Ҳудой осон аст (*Сураи Тагобун: 7*). Ва дигар оятҳо.

Дар Саҳеҳайн омада, ки паёмбар (с) фармуд: Ҳудованд гуфт: **Фарзанди Одам** маро дурӯғ шуморид ва ӯро ин набуд ва маро дашном дод ва ӯро ин набуд. Аммо дурӯғ шумориданаш маро ин аст, ки гуфт: Ҳаргиз Ҳудо моро аз

нав зинда нанамояд, ба он гуна, ки маро бори аввал офарид ва хол он ки офаридани халқ бори аввал бар ман осонтар аз зинда сохтани он набуда. Аммо дашноми ў маро ин аст, ки гуфт: Худо фарзанд дорад. Ман якто ва бениёз ҳастам, на зодам ва на аз касе зода шудаам ва ҳеч кас ҳамтои ман нест (*Хадиси құдсі*).

111: С - Далели дамидан дар сур чист ва чанд бор дар он дамида шавад?

Ч - Худованд фармуд:

﴿ وَنُفَخَ فِي الْصُّورِ فَصَعَقَ مَنِ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنِ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ شَاءَ نُفَخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾

Дар сур дамида шавад, пас ҳалок гардиданд ҳар он ки дар осмонҳо ва дар замин буд, магар касе, ки Аллоҳ хост. Пас бори дуввум дар он дамида шавад, ҳамон лаҳза онҳо ҳама ба пой бошанд нигохқунон (яъне ҳама ба дунбили нафҳай дуввум зинда шаванд) (*Сураи Зумар*: 68). Дар ин оят ду нафҳаро (дамидан) зикр намуда нафҳай якум барои саъқ (мурдани мавҷудоти зинда) ва нафҳай дуввум барои баъс (барангехтан, зинда сохтан). Рӯзе дар сур дамида шавад, тамоми мавҷудот ва маҳлукоти замину осмон ба фазаъ (харос) уфтанд, چуз он касе Аллоҳ бихоҳад (*Сураи Намл*: 87). Баъзе муфассирин фазаъро дар ин оят ба саъқ тафсир намуда, ки дар нафҳай якум рӯй диҳад.

Хадисе дар “Сахиҳ” - и Муслим ин маъноро таъйид намояд: *Баъд дар сур дамида мешавад, ҳар кас онро бишнавад, як тарафи гарданы худро баланд сохта, ба тарафи дигар дароз намояд. Гуфт: Ва аввалин шахсе, ки онро ме-*

шунавад, мардест, ки ҳавзи обхӯри шутуронашро андова мекунад. Гуфт: Ӯ ҷон ба ҳақ таслим намуда, ба замин меуфтад ва мардум мурда, ба замин меуфтанд. Баъди он Худо бороне мефиристад, ки чун шабнам аст. Аз он оби борон ҷасадҳои мардум ба сабзиши медароянд. Сипас, бори дуввум дар сур дамида шавад ва ҳама барпой хезанд нигоҳ-кунон.

Баъзе фазаъро ба маъни даҳшат, на ба маъни саъқ тафсир намудаанд. Пас ин нафхаест, ки пеш аз он ду нафха бошад. Ҳадиси сур ин маъноро таъйид намояд. Дар он ҳадис се нафха зикр шуда. Нафхаҳои фазаъ, саъқ ва нафҳай қиём дар пеши Парвардигори олам.

112: С - Сифати ҳашр дар Қуръон чӣ гуна аст?

Ҷ - Дар баёни сифати он оятҳо бисёр аст. Ҳамчун қавли Худои таъоло.

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ مَرْقَةً﴾

Ва дар ҳақиқат танҳо ба танҳо ба назди мо омадед, чи соне бори нахуст шуморо оғаридем (*Сураи Анъом: 94*). Ва ҳашр (чамъ) соҳтем эшонро ва касе аз ононро тарқ накардем (*Сураи Қаҳф: 47*). Рӯзе ки муттақиёнро ба сӯи Парвардигор даста-даста чамъ созем ва мұчримонро ба сӯи ҷаҳаннам сарозер биронем (*Сураи Марьям: 85 – 86*). Ва бошед се даста. Асҳоби (аҳли) маймана. Чист асҳоби маймана? Ва асҳоби машъама. Чист асҳоби машъама? Ва собиқун собиқун (пешгомон) (*Сураи Вөқеъа: 7 – 10*). Он рӯз доъи (садодиҳанда)-ро

пайравӣ намоянд, дар ҳоле, ки онро ҳеч қачие набошад. Овозҳо ҳама барои Парвардигор ором ва паст бигарданд. Дигар ҷуз ҳамс (овози паст, пиҷирос) чизе нашуванӣ (*Сураи Таҳо*: 108). Ва он овози бардоштани қадамҳо ба сӯи маҳшар бошад, ки чун пои уштур нарм ва оҳиста ба замин гузошта шавад.

وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَهُمْ أُولَيَاءَ
مِنْ دُونِهِ وَنَخْشِرُهُم بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ

Касеро, ки Худованд ҳидоят намояд, ўроҳёфта аст ва касеро чун гумроҳ созад, аз ғайри Худо барои ўрӯст ва мададгоре наёбӣ. Ва эшонро рӯзи қиёмат ба рӯй уфтода (ба рӯй сарнагун) ҳашр бисозем (*Сураи Исро*: 97).

113: С - Сифати он аз Аҳодиси набавӣ чӣ гуна аст?
Ч - Паёмбар (с) фармуд:

يَعْشُرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثٍ طَرَائِقٍ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَأَئِنَانَ عَلَى بَعِيرٍ ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ،
وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَنَخْشِرُهُم بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ
وَنَصْبِعُهُمْ حِيثُ أَصْبَحُوا وَنَسِيَ مَعْهُمْ حِيثُ أَمْسَرَا

Мардум ба се даста ҳашр шаванд; Дастае, ки хавфу раҷо доранд, яъне аз азоби ўметарсанд ва ба раҳмати ўумед доранд. Ду нафар савори шутуре, се нафар савори шутуре, чаҳор нафар бар шутуре ва даҳ нафар ба шутуре савор. Ва бақияи мардумро оташ ҷамъ созад. Шаб ҳамроҳи эшон бошад ҳар ҷо, ки бихобанд, субҳ намоянд ва бегоҳ бо эшон бошад, ҳар ҷо, ки рӯзи ҳудро бегоҳ созанд. (Ҳар ҷо, ки бошанд ба дунболи эшон бошад). (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Аз Анас ибни Молик ривоят шуда, ки марде гуфт:
 Эй паёмбари Худой (с)! Коғир чӣ гуна бар рӯяш ҳашр гардад? **Сарвари олам** (с) фармуд: *Оё он Худое, ки ўро дар дунё ба ду пой роҳрав соҳт, қодир бар ин нест, ки ўро рӯзи қиёмат бар рӯяш равон созад??!*

Паёмбар (с) фармуд:

إنكم محسرون حفاة عراة عزلاً، كما بدأنا أول خلق نعيده، الآية – إن أول الخلائق يكسي يوم القيمة إبراهيم وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك: يارسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك

Ҳамоно шумо пойлуч, бараҳна ва ба шакли модарзод (хатнаношуда) ҳашр шавед. Ҳамон гуна ки бори аввал оғариDEM, онро иъода менамоем. (*Сураи Анбиё: 104*). Албатта, *Иброҳим рӯзи қиёмат пеш аз ҳама пӯшонида шавад.* (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Ойиша (р) дар ин бора аз паёмбар (с) пурсиd: *Пас, оё мардону занон дар он рӯзи бараҳнагӣ ба якдигар нигоҳ мекунанд?* **Сарвари олам** (с) фармуд: *Кор саҳттар аз он аст, ки ба ёдашон чунин чизе бирасад.*

114: С - Сифати мавқиф (истодан дар пеши Худованд барои ҳисоб) дар китоб чӣ гуна аст?

Ч - Худованди бузург фармуд:

وَلَا تَحْسِبْنَّ اللَّهَ غَفِلًا عَنِّيَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا
 يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشَخَّصُ فِيهِ الْأَبْصَرُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ
 رُءُوسِهِمْ لَا يَرَنُّ إِلَيْهِمْ طَرْفَهُمْ وَأَفْدِتُهُمْ هَوَاءُ ۝

Аз он чи золимон анҷом медиҳанд, Худоро ғофил мапиндор, эшонро ба он рӯзе вогузорад, ки дидагон боз бимонанд, шитобон, сарафканда, чашм ба ҳам назананд

ва дилҳои эшон холӣ (фориг) (*Сураи Иброҳим*: 42 – 43). Рӯзе, ки Рӯҳ (Чабраил (а)) ва фариштагон, сафкашон қоим шаванд, хеч касе ՚аз эшон чуръати сухан гуфтан нанамояд, магар касеро, ки худ иҷозат фармояд ва ўқавли савоб биг-ӯяд (*Сураи Набоъ*: 38).

﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمٍ
مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ﴾

Эшонро аз рӯзи қиёмат бим бидех, ҳангоме дилҳо то ба ҳанҷараҳо расида, дам фурӯ бастаанд. Золимон на дӯсте доранд ва на шафиъе, ки фармон бурда шавад (*Сураи Гофир*: 18). Дар рӯзе, ки миқдори он баробари панҷоҳ ҳазор сол аст (*Сураи Маъориҷ*: 4). Зуд аст барои баррасии шумо фароғат меёбем, эй хокиён ва ҷинниён (*Сураи ар-Раҳмон*: 31).

115: С - Сифати мавқиф дар Аҳодиси набавӣ чӣ гуна аст?

Ҷ - Ҳадисҳои бешуморе дар ин мавриди омада. Чун ривояти ибни Умар (р) аз паёмбар (с) дар ин оят: Рӯзе, ки мардум барои Парвардигори ҷаҳониён бихезанд (*Сураи Мутаффифин*: 6). Фармуд: *Ҳар касе аз онҳо, ки бихезад, то гӯшҳояш дар арақи худ фурӯ рафтааст.*

АбуҲурайра (р) аз паёмбар (с) ривоят менамояд, ки он ҳазрат гуфт:

يُرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يَذَهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ
ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّىٰ يَلْغُ أَذَانَهُمْ

Мардум рӯзи қиёмат ҷунон арак қунанд, ки араки онҳо ҳафтод зироъ дар замин фурӯ равад ва лаҷом бар даҳони эшон бизанад, то арак ба гӯшҳояшон бирасад. (Баривояти Бухорӣ ва Муслим)

116: С - Сифати арз (дар пеши худо арз шудани аъмол) ва ҳисоб дар Куръони Масид чӣ гуна аст?

Ҷ - Худованди бузург фармуд:

﴿يَوْمَ إِذْ تُعَرَّضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾

Дар он рӯз арза шавед ва ҳеч ниҳони шумо аз ўпӯшида намонад (*Сураи Ҳоқа*: 18). Сафкашон аз пеши Худо гузаронида шаванд, яъне бар ўарза шаванд. Ҳамоно ба пеши мо омадед, чӣ соне шуморо бори нахуст оғариdem (*Сураи Каҳф*: 48).

﴿وَيَوْمَ تُحْشَرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوَجَاءُمَنِ يُكَذِّبُ بِتَايِّنَاتِنَا فَهُمْ يُوَزَّعُونَ حَقًّا إِذَا جَاءُوكَ أَكَذَّبُوكَ بِتَايِّنِتِكَ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

Ва он рӯзе, ки аз ҳар уммате дастае аз дурӯғ шуморандагони оёти худро маҳшур бисозем, пас онон тақсим карда шаванд. Ҳатто вақте биёянд, гӯяд: Оё оёти маро дурӯғ шуморидед ва бо илми худ онро фаро нағирифтед ё ба чи коре машғул будед? Қавл ва ҳуччат бар эшон воқеъ гардид ба сабаби ситам, ки раво доштанд. Дигар онҳо сухан нагӯянд (*Сураи Намл*: 83-85). Дар он рӯз мардум ҷамъу парешон аз қубрҳо берун оянд, то бар аъмоли худ нишон дода шаванд. Пас касе ба вазни заррае хайр ва хубӣ анҷом дода, онро бубинад ва касе ба вазни заррае бадӣ намуда, ў низ онро бубинад (*Сураи Зилзила*: 6-8). Савганд ба Парвардигорат, ки ҳамаи эшонро аз он чи анҷом додаанд бипурсем (*Сураи Ҳичр*: 93). Онҳоро дар дашти Арасот боз доред. Бешак эшон ҷавобгӯи аъмоли худ

бошанд (Сураи Соффот: 24).

117: С - Сифати он дар Аҳодиси набавӣ чи тавр аст?

Ҷ - Ҳадиси бисёре дар ин бора вуҷуд дорад. Аз ҷумла, қавли паёмбар (с):

من نوتشن الحساب عذب قالت عا^{۱۰۰} رضي الله عنها : أليس يقول الله تعالى

﴿فَسُوفَ يَحْسَبُ - بِسِيرًا﴾؟ قال: «ذلك العرض

Касе дар мунюқашаи ҳисоб гирифтор ояд, ба азоб биафтаад. Ойиша (р) гуфт: Оё Ҳудованд нафармуда (зудаст, ки ҳисоби осон гирифта шавад). Он ҳазрат фармуд: Он дар марҳалаи арз аст. (Ба ривояти Бухорӣ ва Тирмизӣ)

Паёмбар фармуд: *Рӯзи қиёмат коғир оварда шавад ва гуфта шавад: Агар тамоми рӯи замин барои ту тилло бошад, имрӯз барои раҳоши ҷони худ оё омода ҳастӣ онро фидо созӣ? Ҷавоб душад. Оре. Пас гуфта шавад. Ту вақте дар пушти Одам будӣ, аз ин сабуктар ва осонтар аз ту нурсида шуд, яъне ба ман ширк маёвар гайр аз ширк ҷизеро қабул накардӣ.*

Паёмбар (с) фармуд:

ما منكم من أحد إلا سينكلمه ربها ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أين منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه

فلا يرى إلا النار تلقاه وجهه فاتقوا النار ولو بشق نمرة ولو بكلمة طيبة

Ҳудой рӯзи қиёмат бо ҳар қадоми шумо бе тарҷумон сухан гӯяд. Ба ростӣ худ назар афканад, ҷуз амали тақдим намудааш ҷизе набинад ба тарафи чапи худ назор афканад вачуз амали худ ҷизе набинад, ба пеши худ назар намояд, оташро дар рӯ бар рӯи худ бубинад. Пас, худро аз оташ бо ниме хурмо ва ё бо сухани хушу хуб нигоҳ доред.

Он ҳазрат фармуд:

Ҳар яке аз шумо мӯъминон ба Парвардигораи наздик шавад, то ҷое ки Ҳудой паҳлӯи худро бар он бимонад. Ҳудой бигӯяд: ту чунин ва чунон кардӣ; Бигӯяд, Оре ва боз бигӯяд, чунин ва чунон кардӣ. Бигӯяд, Оре, иқрор намояд. Сипас, Ҳудой бигӯяд: Бар ту гуноҳонатро дар дунё сатр намудам ва имрӯз барои ту омӯрзиш намоям. (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

118: С - Сифати нашири номаҳои аъмоли бандагон дар Қуръон чӣ гуна аст?

Ч - Худованд фармуд:

﴿ وَكُلَّا إِنْسَنٌ الْزَمْنَهُ طَيْرٌ وَفِي عَنْقِهِ وَنَخْجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
كِتَبًا يَلْقَنَهُ مَنْشُورًا أَقْرَا كِتَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ
الْيَوْمَ عَلَيْكَ حِسِيبًا ﴾

Номаи аъмоли ҳар инсонро ба гарданаш овехтем ва рӯзи қиёмат барои ўномае берун оварем, ки онро кушода бубинад. Номаатро бихон; Имрӯз худ барои нафсат басанд ҳисобгирандае мебошӣ (Сураи Исро: 13-14). Ва чун номаҳо кушода шаванд (Сураи Таквир: 10).

﴿ وَوُضِعَ الْكِتَبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ
يَوْمَ لِتَسْأَمَ الْأَكْتَبُ لَا يَغُادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كِبِيرَةً إِلَّا
أَخْصَصَهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾

Китоб ниҳода шуд. Муҷримонро аз он чӣ дар китоб аст нигарон бинӣ . Гӯянд: Эйвой, бармо. Ин чи китоб аст,

ки ҳеч хурду бузургеро (аз аъмол) фурӯгузор накарда, магар ҳамаро дақиқ бишморида ва ҳар он чӣ анҷом додаанд, ҳамаро ҳозир биёбанд. Парвардигорат бар касе ситам раво надорад (*Сураи Қаҳф*: 49). Пас ҳар он ки китоби худро ба дасти рост дода шуд, бигӯяд. Инак, китоби маро бихонед! (*Сураи Ҳоқа*: 19). Дар сураи “Иншиқоқ” омада: Аммо касе, ки китоби ў ба дасти рости ў дода шуд. Ва аммо касе, ки китоби ў аз пушти ў дода шуд (*Сураи Иншиқоқ*: 7). Ин далолат бар он дорад, ки касе китобаш ба дасти росташ дода шавад, аз пеши рӯяш дода мешавад ва агар ба дасти чапаш дода шавад, аз тарафи пушташ дода мешавад.

119: С - Далели он аз Аҳодиси набавӣ чист?

Ҷ - Ҳадисҳои бисёре дар ин бора вуҷуд дорад, чун қавли ў(с): *Бандаи мӯъмин ба Парвардигораи наздик гардад, то ҷое ки паҳлуи худро бар ў бигзоранд. Сипас, ўро ба гуноҳҳояш иқрор диҳад, ки фалон гуноҳатро медонӣ? Бандаҳ бигӯяд Оре, медонам. Ин пурсиши иқрор ду наҷбат тақрор ёбад. Пас Ҳудой бигӯяд: Онро дар ғунё сатр намудам ва имрӯз онро барои ту омурзиши намоям. Ва бо ҳамин номаи ҳасаноташ пеҷида шавад. Аммо дигарон, ё коғирон бошанд, дар ҳузури шоҳидон бар онон ниҳо намояд: Инон касонеанд, ки бар Парвардигораион дурӯғ гуфтанд* (Чузъе аз ояти 18-и сураи Ҳуд).

Ойиша (р) гуфт: *Аз Расули Ҳудо (с) пурсидам: Оё рӯзи қиёмат дӯст аз дӯсти худ ёд намояд? Паёмбар (с) фармуд: Дар се ҳолат натавонад. Аввал, дар назди тарозуи аъмол то вазнинӣ ва сабукии он маълум шавад. Дуввум, дар вақти кушода шудани номаҳои аъмол то он ки баъдан ё ба дасти рост ва ё ба дасти чап дода шавад ва вақте гардане*

аз оташ берун ояд.

120: С - Далели мизон (*тарозу*) дар Куръон чист ва сифати вазн (*баркашидан*) чи гуна аст?

Ч - Худованд фармуд:

﴿ وَنَصْعَدُ الْمَوْتَىٰنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا نُظْلِمُ نَفْسًا
شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرَدٍ
أَنْتَنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبٍ ﴾

Тарозухои адлро рӯзи қиёмат мегузорем. Бар ҳеч нафсе заррае зулмраво дошта нашавад. Агар амали инсон ба ҳаҷми донаи хардале бошад, онро биоварем ва мобасанд ҳисобгирандаем (*Сураи Анбиё: 47*). Вазн дар он рӯз ҳақ аст. Касеро тарозуи ҳасаноташ вазнин ояд, онҳо растагоронанд. Ва касе тарозуяш сабук ояд, эшон қасонеанд, ки худро зиён карданд, дар ҳаққи хештан. Дар ҷаҳаним ҷовидона бошанд (*Сураи Аъроф: 8-9*). Дар робита бо кофирон фармуд:

﴿ فَلَا نُنْقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا ﴾

Барои онҳо рӯзи қиёмат вазне (*баркаши аъмол*) барпой насозем (*Сураи Қаҳғ: 105*).

121) С-Далели ин ва сифаташ дар суннат чигуна аст?

Ч - Ҳадисҳои бисёре вучуд дорад. Аз ҷумла, дар ҳадиси *Битоқа* омада, ки ҳарду шаҳодат аз навад девони бадиҳо вазнин ояд, ки ҳар девони он ба андозаи ҷашмрас бошад.

Ва қавли ҳазрати паёмбар (с) дар бораи ибни Масъуд (р):

إِنَّهُ لِيُؤْتَىٰ بِالرَّجُلِ الْعَظِيمِ السَّمِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزَنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحٌ بِعَوْضِهِ
— وَقَالَ — اقْرُوا ۝ فَلَا نَعْلَمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ۝

Оё аз борикши пойҳояш таъаҷуб менамоед? Савганд ба Худое, ки ҷони ман ба дасти ўст, ҳамин ду поий қоқаш дар тарозуи аъмол аз кӯҳи Уҳуд вазнинтар ояд. Он ҳазрат фармуд: Ҳар марди қалон, азимчусса ва фарбехе рӯзи қиёмат оварда шавад, ки дар назди Худо ба қадри пари пашиае вазн надошта бошад, ва фармуд: Рӯзи қиёмат барои онҳо вазне барпой насозем (Сураи Қаҳф: 105).

122: С – Сирот дар Қуръон чи тавр шарҳ ёфта?

Ч - Худованд фармуд:

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رِبِّكَ حَتَّمًا مَقْضِيَّاتِمْ نَسْجِيَ
الَّذِينَ آتَقْوَاهُونَدُرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا حِشْتَأً﴾

Хеч кас аз шумо нест, магар воридшавандай он (Чаҳаннам) бошад (яъне, аз пули сирот, ки бар рӯи он аст бигузараад.) Ин амр бар Парвардигорат ҳатмӣ ва ҳукмшуда аст. Пасон, наҷот бубаҳшем қасонеро, ки тақво намудаанд ва бигузорем золимонро то дар он бар рӯй биафтанд (Сураи Марям: 71-72).

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾

Дар он рӯз мардон ва занони мӯъминро бубинӣ, ки партави нури онҳо аз пеш ва паҳлӯяшон битобад (Сураи Ҳадид: 12).

123: С - Далел ва сифати он дар Аҳодиси набавӣ чӣ гуна аст?

Ҷ - Дар ҳадиси Шафоат омада: *Пул оварда ва-дар миёни ҷаҳаннам гузошта шавад. Гуфтем: Эй Расули Худо (с): Пул чист? Фармуд: афтишигоҳу лагжшигоҳ аст. Бар он ҷангакҳо, меҳҳо ва сиҳҳо пошида ва кӯбида шуд ва дар он хоре бошад, ки дар Наҷд бирӯяд ва онро хори магелон гӯянд. Бандай мӯъмин бар он ҷун барқу бод ва аспҳову маркабҳои хуштоз бигзарад. Наҷотёбанде солим барояд ва қисме дар оташ анбошта шаванд (ҷамъ) то охирини онҳо ҳудро қашон-қашон ва афтону-хезон бигзарад. Абусаъид (р) гуфтанд: ҳабар расид маро, ки пули сирот бориктар аз мӯй ва тезтар аз шамшер аст.*

124: С - Далели қисос дар Қуръон чист?

Ҷ - Ҳудованд фармуд:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَ إِن تُكُنْ حَسَنَةً يُضَعِّفُهَا وَ إِنْ يُؤْتَ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

Ҳудованд касеро ба вазни заррае зулм нанамояд. Агар хубӣ бошад бар он бияфзояд ва аз назди ҳуд ачири бузурге ато намояд (*Сураи Нисо: 40*). Имрӯз ҳар нафсе ба он чи анҷом додааст, ҷазо бинад ва имрӯз дигар аз зулм вуҷуде нест то ва Ҳудой ба ҳақ ҳукм намояд (*Сураи Ғоғир: 18-19*).

﴿وَ قُضِيَ بِيَتْهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

Дар миёни эшён ба ҳақ ҳукм намояд ва онҳо зулм нашаванд (*Сураи Зумар: 69*).

125: С - Далели қасос ва сифати он дар Аҳодиси

набавӣ чӣ гуна аст?

Ҷ - Паёмбар фармууд:

*Аввалин чизе, ки дар миёни мардум ҳукм карда шавад,
дар хунҳо бошад. Ва қавли ў:*

من کانت عنده مظلمة لأخيه فليتحل منه اليوم فانه ليس ثم دينار ولا
درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات
أخذ من سباتات أخيه فطرحت عليه

*Касеро, ки дар пеши ўаз бародари мӯъминаши шикоят
еф зулме бошад, имрӯз аз ў бихил бипурсад, зоро дар он рӯз
не диноре бошад ва на дирҳаме. Пеш аз он ки аз хубиҳо ў
гирифта ва ба бародараши дода шавад ва чун некие ўро
набошад, аз бадиҳои бародараши гирифта ба ў бор карда
шавад. Ва қавли паёмбар (с): Мӯъминон аз оташ халос
ёфта, бар пule миёни ҷаннат ва оташ шинонда шаванд ва
аз баъзе барои баъзе дар зулму беадолатиҳое, ки миёни онҳо
дар дунё шуда, қасос гирифта шавад, то онҳо пок ва бегаш
гарданд, пас иҷозат шавад, то вориди ҷаннат шаванд.*

126: С - Далели Ҳавз дар Қуръон чист?

Ҷ - Худованди бузург барои паёмбараши ҳазрати
Мухаммад (с) фармууд:

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾

Мо ҳамоно ба ту қавсарро ато намудем (*Сураи
Кавсар: 1*). Кавсар номи ҳавзи паёмбар (с) бошад.

127: С - Далел ва сифати он дар суннат чи гуна аст?

Ҷ - Паёмбар фармууд: *Пешворидшавандаш шумо бар
ҳавз ҳастам. Ва қавли ў (с):*

انا فرطكم على الحوض

Ҳамоно ман пешгоми шумо ҳастам ва бар шумо шоҳид, савганд ба Худо, ҳоло ҳавзамро мушоҳида дорам.

Ва қавли он ҳазрат (с):

حوضي مسيرة شهر ماوه أبيض من اللبن وريحه أطيب من
المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبداً

Ҳавзи ман масофаи якмоҳа роҳ аст. Оби он мусаффотар аз шир, хушбӯтар аз мушк, кӯзаҳо ва зарфҳои обнӯшии он чун ситорагони осмонанд. Касе аз оби он бинӯшад, дигар ҳаргиз ташна нагардад. Ва қавли ў (с): Бар сари наҳре омадам, ки ду лаби он мисли лӯълӯи миён тиҳист. Гуфтам, ин чист, эй Ҷабраил Гуфт Ин Кавсар аст. (Ба ривояти Бўхорӣ ва Муслим)

128: С - Далели имон ба ҷаннат ва дузах чист?

Ч - Худованд фармуд:

﴿أَنَارَ اللَّهِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ أَعِدَتْ لِلْكَفِرِيْنَ وَبَشِّرَ
الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

Бинарҳезед аз оташе, ки маводи сӯхти он одамон ва сангҳо бошанд, омода сохта шудаанд барои кофирон. Ва мужда бидех ононеро, ки имон овардаанд ва амалҳои накӯ анҷом додаанд ба боғхое, ки аз зери дараҳтони он ҷуйҳои об равонанд (*Сураи Бақара: 24-25*).

Дар дуъои паёмбар (с) дар намози шаб омада: *Сипос*

мар-туро, ҳақ ҳастай, ваъдаи ту ҳақаст, дидори ту ҳақ аст ва гуфтори ту ҳақаст, ҷаннат ва оташ ҳақаст. Паёмбарон ҳаққанд, Муҳаммад (с) ҳақаст ва қиёмат ҳақаст.

Ва қавли паёмбар (с):

من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله
وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق
والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل

Касе гувоҳӣ дижад, ки нест худое ҷуз Аллоҳи якто ва бешарик ва Муҳаммад банда ва фиристидаи ўст, Исо (ъ) банда, фиристида ва калими ўст, ки бар Марям афканд ва рӯҳи ўст, ҷаннат ҳақаст ва оташ ҳақаст, Худой ўро дохили ҷаннат гардонад ҳар амале, ки анҷоом дода бошад (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

129: С - Маънои имон ба ҷаннат ва дӯзах чист?

Ҷ - Маънои он иборат аст аз тасдиқи қатъӣ ба вучуди онҳо ва ин ки онҳо ҳозир оғарида шудаанд ва онҳо бокианд, ҳеч гоҳ фано наёбанд. Дохили ҳолати ҷовидонагии онҳост наъиме, ки биҳишт дорад ва азобе, ки дар дӯзах аст.

130: С - Далел бар вучуди онҳо феълан чист?

Ҷ - Худованд моро хабар дода, ки онҳо соҳта шудаанд. Дар боби ҷаннат фармуд:



Барои парҳезгорон ваъда шудааст (Сураи Оли Имрон: 133). Дар боби дӯзах фармуд:

﴿أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾

Барои кофирон ваъда шудааст (Сураи Оли Имрон: 131).

Худованд ҳамчунин моро хабар дод, ки Одам (ъ) ва ҳамсари ўро дар ҷаннат ҷой дод ва дар он ҷо аз меваи дарахти мамнӯъа хўрданд. Ва низ хабар дода, ки кофирон субҳу шом бар оташи дўзах арза шаванд - (яъне ҳангоме, ки дар ҳаёти барзахӣ - дарунқабрӣ ҳастанд.)

Паёмбар (с) фармуд:

أَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفَقَرَاءِ وَاطْلَعْتُ
النَّارَ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءِ

Ба ҷаннат назар афкандам ва аксари аҳли онро аз камбагалон дидам. Ба сӯи дўзах нигоҳ кардам, аксари аҳли онро аз занон дидам. (Бухорӣ ва Муслим)

Дар ҳадиси Азоби қабр зикр шуда, ки чун касе аз шумо бимирад, нишастгоҳашро аз биҳишт ва ё дўзах нишон дода мешавад. Ва фармуд: *Намози пешинро дар тобистон бо салқинтар гардиданни вакт бигузоред, зеро гармои тафсон аз тафси гармии ҷаҳаннам аст.* Ва низ фармуд: *Оташи дўзах ба Парвардигораши шикоят намуд, ки қисматҳои баданам якдигарро хўрданд, пас Худованд барои ўду нафас дар зимиston ва як нафас дар тобистон иҷозат дод. Пас, саҳттарин гармие, ки дар фасли тобистон ва саҳтари сармое, ки дар фасли зимиston мебинед, аз он аст.* (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Низ фармуд:

الْحَمْىٌ مِنْ فَيْحٍ جَهَنْمٌ فَأَبْرَدُوهَا بِالْمَاءِ

Табу тасф аз ҳавли гармии ҷаҳаннам аст, онро бо об салқин созед. (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Низ фармуд: *Он ҳангом, ки Худованд ҷаннат ва дӯзахро биёфарид, Ҷабраил (а) -ро ба сӯи ҷаннат фиристиод. Гуфт: Бирав ва бар он назар кун.*

131: С - Далел бар бақо ва ҷовидонагии онҳо ва фанонопазириашон чист?

Ч - Худованд дар боби ҷаннат фармуд:

﴿خَلِيلِينَ فِيهَا أَبْدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

Ҷовидона дар он бошанд ҳамеша. Ин аст комёбии бузург (*Сураи Тавба: 100*). Онҳо аз он на ба берун овардашудагон бошанд (*Сураи Ҳиҷр: 48*).

﴿عَطَاءً عَنِّيْرٍ مَجْدُونٍ﴾

Атои (бахшиш) номактуъ (*Сураи Ҳуд: 108*). На мақтуъ ва на мамнӯъ (*Сураи Вокеъа 33*).

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾

Ҳамоно муттақиён дар ҷойгоҳи амин бошанд. (*Сураи Духон: 51*).

﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ الْأَوَّلِيَّ﴾

Дар он дигар таъми маргро начашанд, магар ҳам он марги нахустинашон (*Сураи Духон: 56*).

Худованд ба абадият ва абадияти аҳли он хабар дод ва ин ки он беинқитоъ аст ва аз он хориҷ нагарданд.

Дар бораи оташ низ Худованд фармуда: Ҳамоно Худованд кофиронро лаънат намуд ва барои онон оташи сўзонро омода соҳт. Дар он ҷовидона бошанд, ҳамеша на валие биёбанд ва на *мададгоре* (*Сураи Аҳзоб*: 63-64).

﴿إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلَدُوا فِيهَا أَبْدًا﴾

Ҳар кӣ аз Худо ва расули ў фармон набарад, пас барои ў оташи чаҳаннам аст. Бошанд дар он ҷовидона, ҳамеша (*Сураи Нисо*: 169). Онҳо харгиз аз оташ хориҷ набошанд (*Сураи Бақара*: 67). Азоби он аз эшон суст нагардад ва эшон дар он ба яъсу навмедӣ бимонанд (*Сураи Зухруф*: 75).

﴿لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فِيمُوتُوأَوْلَا يُخْفَفُ عَنْهُم مَّنْ عَذَابَهَا﴾

На бар онҳо хотима дода шавад, то бимиранд ва на азоби он аз эшон сабук соҳта шавад (*Сураи Фотир*: 36).

Ҳамоно касе муҷрим ба назди Парвардигори худ бозгардад, пас барои ўст азоби чаҳаннам. Ў на бимирад дар он ва на зинда бошад (*Сураи Тахо*: 74).

Худованд дар ин оят ва амсоли он хабар дода, ки чаҳаннам барои аҳли нор оғарида шуда ва онҳо барои чаҳаннам. Эшон дар он ҷо ҷовидона бошанд, ҳамеша. Худованд аз оташ хориҷ шудани эшонро нафй намуд ва низ инқитоъи (қатъшудан) онро аз эшон ва ин ки эшон дар он дигар фано наёбанд.

Паёмбар (с) фармуд:

إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي منادياً يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحة، ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم

Аммо аҳли нор, на бимиранд дар он ва на зинда бошанд. Ва фармуд: Вақте аҳли ҷаннат ба сӯи ҷаннат ва аҳли нор ба сӯи нор бираванд, маргро оварда шавад ва дар миёни биҳишт ва дӯзах гузошта шавад ва забҳ шавад (кушта шавад). Пас мунодие нидо дардиҳад, ки эй биҳиштиён дигар марг набошад ва эй дӯзахиён дигар марг набошад. Биҳиштиёнро аз ин музеда шодӣ бар шодияшон бияфзояд ва дӯзахиёнро ғаму андӯҳ, бар андӯҳашон бияфзояд. Сипас паёмбар (с) ин оятро тиловат намуд: Эшонро аз рӯзи ҳасрат бим бидех, чун амр содир шуд ва эшон дар ғафлат фурӯ рафтаанд, эшон имон наёваранд (Сураи Марям: 39).

132: С - Далел бар ин ки мӯъминон рӯзи қиёмат дидори Парвардигори худро бубинанд, чист?

Ч - Худованд фармуд:

﴿ وَجْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرٌ ﴾

Чехрахое он рӯз дурахшону хуррам бошанд ба сӯи Парвардигори худ нигоҳкуон (Сураи Қиёмат: 22-23). Барои онон, ки накӯй карданд, хусну накӯй зиёда бошад (Сураи Юнус: 26). Дар бораи қуффор фармуд:

﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ يَحْجُوْنَ ﴾

Харгиз! ҳамоно эшон он рӯз аз Парвардигорашон

маҳчуб бошанд (*Сураи Мутаффифин: 15*). Душманонаш чун маҳчуб бошанд, пас дустонаш мамнӯъ набошанд.

Аз Ҷарир ибни Абдуллоҳ дар “Саҳеҳайн” омада, ки фармуд: Ҳамроҳ бо паёмбар (*с*) нишаста будем. **Он ҳазрат ба моҳи шаби чаҳордаҳ нигоҳ карду гуфт:**

إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ عَيَّانًا كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تَضَامُونَ فِي رَؤْيَتِهِ، فَبَلْ أَسْتَطَعْتُمْ
أَنْ لَا تَغْلِبُوا عَلَى صَلَاتِ قَبْلِ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاتِ قَبْلِ غَرْبَهَا فَاقْعُلُوا

Ҳамоно шумо Парвардигори худро ошкор бубинед, ҳамон гуна, ки ҳоло ин моҳро дидা истодаед. Дар дидани ў ҳеч ранҷу саҳт набинед.

Пас, агар битавонед, ки ба ду вақт намоз - яке пеш аз баромадани офтоб ва дигаре пеш аз фурӯ рафтани он - яъне намози бомдод ва намози аср, маглуб нагардед, яъне чизе монеъи адди онҳо нагардад, пас бикӯшед. (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Дар ҳадиси Суҳайб омада: *Он ғоҳ парда бардошта мешавад, ҳеч чиз аз чизҳои додашуудаашон ба назди онҳо маҳбубтар аз нигоҳ кардан ба ҷехраи Парвардигорашион набошад.* Сипас ин оятро тиловат кард:



Барои онон , ки накуӣ намуданд ҳусно (бехтарин подош) ва зиёда (*Сураи Юнус: 26*).

Дар ин боб ҳадисҳои бисёре вуҷуд дорад, ки бештар аз чилу панҷ ҳадиси онро бо ривоят аз сӣ саҳобаи киром, дар шарҳи онро “Суллами вусул”, баён намудаем.

Касе онро рад намояд, ў бо Китоби Худо ва бо

рисолаи паёмбарон такзиб намуда, аз ҷумлаи касоне бошад, ки худованд др шаъни онҳо фармуд: **Ҳаргиз, ҳар оина эшби аз Парвардигорашон махҷуб бошанд** (*Сураи Мутаффифин: 15*).

Аз Парвардигори меҳрабон авғ ва оғиятро мепурсем ва умед дорем, ки лаззати нигоҳ ба ҷеҳраи каримашро насиби мо бигардонад. Омин!

133: С - Далели имон ба шафоъат чист ва аз кӣ шафоъат пазируфта шавад ва барои кӣ ва дар қадом вакт?

Ҷ - Худованд дар ҷандин мавзеъе аз китоби худ шафоъатро зикр намудааст. Низ ҳабар дода, ки шафоъат мулки ўст ва ҳеч кас дар он даҳле надорад.

Он ҷо ки фармуд: **Бигӯй шафоъат ба тамом аз они Ҳудост** (*Сураи Зумар: 44*).

Аммо дар робита бо кай ва вакти судури он Худованд ҳабар дода, ки танҳо пас аз иҷозаи ў мебошад, он ҷо ки фармуд: **Кист он касе, ки назди ў шафоъат тавонад кардан, магар бо изни ў** (*Сураи Бақара: 255*). Ҳеч шафоъатгаре набошад, магар пас аз изни ў (*Сураи Юнус: 3*).

﴿وَكُمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا
إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذِنَ اللَّهُ لِمَنِ يَشَاءُ وَبِرَضْئِهِ﴾

Чи қадар фариштагоне дар осмонҳост, ки шафоати онон ҳеч нафъе набахшад, магар пас аз он ки Худованд барои касе, меҳоҳад, иҷозат фармояд ва ризоят бидиҳад (*Сураи Наҷм: 26*). Шафоъат пеши ў фоидае надонад, магар барои касе иҷозат фармояд (*Сураи Сабо: 23*).

Аммо чи касоне шафоъат намоянд? Худованд ҳабар

дода, ки танҳо барои дӯстони баргузидагӣ ва накӯкораш иҷозати онро бидиҳад. Он ҷо ки фармуд. Дар он рӯз сухан нагӯянд, магар шахсе, ки Парвардигор ӯро иҷозат дихад ва қавли савоб бигӯяд (*Сураи Набо*: 37).

﴿يَوْمَ يُبَيِّنُ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾

Он рӯз шафоъат нафъе наёварад, магар касе ки Парвардигор ӯро иҷозат дихад ва гуфтори ӯро биписандад (*Сураи Таҳо*: 109).

Ӯ субҳонаҳу танҳо аҳли тавҳид ва ихлосро баргузинад ва биписандад. Аммо дар бораи дигарон (гайри аҳли тавҳид ва ихлос) фармуда: Золимонро ҳеч ёвар ва шафоъатгаре, ки фармон бурда набошад (*Сураи Гоғир*: 18).

﴿فَمَا أَنَا مِنْ شَفِيعٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٌ﴾

Аз ҳоли онҳо худованд хабар дода, ки моро на шафоъаткунанда ва ҳомиёне бошад ва на дӯсти наздик (*Сураи Шуъаро*: 100-101). Шафоъати шафоъат кунандагон эшонро суда набахшад (*Сураи Мудассир*: 48).

Дар хабар аст, ки ба *паёмбар* (с) ҳаққи шафоъат дода шудааст. *Ва он ҳазрат биёяд ва дар пеши Ариши Парвардигор ба саҷда уфтад. Парвардигораширо ҳамд гӯяд. Дар ибтидо аз шафоъат чизе ба миён наояд.*

То он ки ба ӯ гуфта шавад: Сари хеш баланд бинмой ва бигӯй! Ҳарҷӣ мегӯй шунида шавад ва суол бинмой, ҳар чӣ суол намой дода шавӣ ва шафоъат бинмой, шафоъатат пазируфта шавад. Боз он ҳазрат баён дошт,

ки тамоми осиён ва гунаңкорони аҳли тавҳидро якмартаба шафоъат нанамояд.

Балкифармуд: Барои ман ҳудуд ва марзҳое муайян сохта шавад, сипас онҳоро дохили ҷаннат гардонам. Боз бармегардад ва дар пешин Ариши Парвардигор ба саҷда меуфтад ва боз барои ў ҳудуде муъайян намояд ва ҳамчунин. Яъне, Худованд он ҳазратро барои қисмате аз умматонаш иҷозати шафоъат дижад, чун онҳоро дохили ҷаннат гардонад, биёяд ва ба саҷдаи дигар иҷозат дижад ва ҳамчунин.

Абухурайра (р) аз он ҳазрат суол намуд: *Некбаҳттарини мардум ба шафоъати ту кист? Фармуд:*

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصٌ مِّنْ قَلْبِهِ

“Он ки Ло илоҳа иллаллоҳ ҳолисан ва бо яқин аз қалбаши бигӯяд.”

134: С - Шафоъат бар ҷанд навъ аст ва бузургтарини он қадом аст?

Ҷ - Бузургтарини он шафоъати ҳамаҷонибаи он ҳазрат дар мавқифи рӯзи қиёмат аст. Ҳангоме, ки Худованд барои файсала додани ҳукми худ дар миёни бандагонаш биёяд. Ин шафоъат хос барои паёмбари мост. Он ҳамон мақоми маҳмуде аст, ки Худованд, он ҳазратро ваъда додааст. Он ҷо, ки фармуд:

﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَنَا رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾

Шояд Парвардигорат туро ба мақоми маҳмуд барангезад (*Сураи Исрӯ: 79*). Ва он чунин аст, ки ҳангоме **ки мавқиф** бар мардум танғ ояд, мақом (ист ва таваққуф)

ба дарозо кашад, изтироби онҳо ба шадидтарин ҳолат бирасад ва ба арақи худ ғўттавар гарданд. Дар чунин ҳолат тоқатфасо ба талаби шафоъат бароянд, то Худой ҳукми худро бар онҳо барорад. Ин аст, ки халоиқ худро ба домани Одам (а) афкананд, баъд аз он назди Нӯҳ (а) раванд, сипас ба Иброҳим (а) рӯй оваранд, пеши Мӯсо (а) оянд ва аз Исо писари Марямро (а) илтимос намоянд. Вале тамоми онҳо нафсий (чони худам - чони худам) мегўянд. То он ки ба назди ҳазрати хатми мартабат Муҳаммад (с) оянд ва аз ў шафоъат бихоҳанд. Он ҳазрат бигўяд: Ман онро барои шумо бикунам. ҳадиси *Шафоъат* ба тафсил дар “Саҳиҳайн” омада.

Дуввумин дараҷаи шафоъат, шафоъат дар боз намудани дари ҷаннат бошад. Аввалин касе ки дари биҳиштро боз намояд, паёмбари мо (с) бошад ва аввалин уммате, ки дохили ҷаннат гардад, уммати ў бошад.

Саввумин мартабаи шафоъат, шафоъат бар қавмҳое мебошад, ки амр ба бурдани онҳо ба дўзах шудааст, то дохили оташ нагарданд.

Чаҳорум дараҷаи шафоъат, шафоъати он аҳли тавҳид аст, ки дохили оташ шудаанд, то аз оташи дўзах берун оянд. Чун берун меоянд, сӯхта, ҳама лахча гаштаанд. Он гоҳ ҳама дар наҳри ҳаёт партофта шаванд ва бисабзанд чун сабзиши дон дар масири сел.

Панҷумин дараҷаи шафоъат, шафоъат дар баланд бардоштани дараҷоти аҳли ҷаннат мебошад. Ин се мартабаи аҳири шафоъат хос ба паёмбари мо набуда, балки он ҳазрат муқаддам бар ҳама мебошанд. Пас аз он ҳазрат дигар паёмбарон, фариштагон, авлиё ва собиқону пешгомон шафоъат намоянд. Ба дунболи он, Худованд

бо раҳмати худ аз оташ қавмҳоеро бе ҳеч шафоъате берун оварад, ки танҳо ў худ шумораи эшонро бидонад ва ҳамаро доҳили ҷаннат гардонад.

Дараҷаи шашуми шафоъат, шафоъат дар сабуктар гардонидани азоби баъзе коғирон дар оташ бошад, ки ин низ хос ба ҳазрати ҳатми мартабат Муҳаммад (с) дар бораи аммакаш Абутолиб мебошад.

Чаҳаннам бошад, ҳамеша дар он дӯзахиён афканда шаванд, ва он боз бигуяд: - Оё боз касе ҳаст? То он ки ҳазрати раббулиззат қадами худро ба болои он бигузорад, ки қисме ба қисме бипечад ва оташ бигӯяд: - Бас аст, бас аст ба иззати ту. Дар биҳишт бошад, бар иловай дохилшудагон фарохие бимонад. Худои таъоло боз қавмҳое биёфарад ва доҳили он созад, то пур гардад.

Дар ин робита далоили бешуморе вуҷуд дорад, барои огоҳии васеътар дӯстдорони он Қуръони Маҷид ва Аҳодиси набавӣ муроҷиат намоянд.

135: С - Оё касе бо амали худ метавонад доҳили ҷаннат шавад ва ё аз оташ наҷот биёбад?

Ҷ - Паёмбар (с) фармуд:

قاربوا وسددوا^(۱) واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله - قالوا
يا رسول الله ولا أنت - قال ولا أنا إلا أن يتغمدني
الله برحة منه وفضل

Миёнарав бошед – яъне, на тундӣ намоед ва на кундӣ - ва рафтори савоб дошта бошед ва бидонед, ки ҳеч қадоми шумо бо такя ба амали худ растагор нагардад. Гуфтанд: Ё Расули Худо (с) ва ҳамто Шумо ҳам? Фармуд: ва на ман, магар ин ки Худованд ба раҳмат ва фазли худ маро

бипӯшонад. Ва дар ривояти дигар: Рафтори савоб намоед ва миёнарав бошед ва башорат ёбед. Ба таҳқиқ касеро амалаш дохили чаннат нагардонад: Гуфтанд: Ва на туро, эй Расули Худо (с)! Гуфт: Ва на маро, магар он ки Худованد маро дар зери пӯшиши раҳмати худ қарор дихад ва бидонед, ки маҳбубтарин аъмол назди Худо давомноктарини он аст, ҳарчанд кам бошад. (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

136: С - Ваҷҳи ҷомиъ (чиҳати созгорӣ) миёни ин ҳадис ва фармудаи Худованд

﴿ وَنُودُواْ أَن تُلْكُمُ الْجَنَّةُ أُرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

Ва биҳиштиён нидо шаванд: Ин аст шуморо чаннат, дода шудаед онро ба ивази он аъмоле, ки анҷом медодед, чист? (*Сураи Аъроф: 43*).

Ҷ - Шукр Худойро, ки миёни он ду ҳеч мунофоте (танокузе) набошад, зоро ҳарфи “бо” - и мавҷуд дар оят, “бо” - и сабаби аст, ҷаро ки аъмоли накӯ ва солеҳ сабаби дуҳул ба чаннат аст. Натиҷа танҳо пас аз мавҷуд гардидани сабаб ҳосил гардад.

Аммо дар ҳадис бошад, пас аз нафӣ “бо” - и баёни арзиш аст. Агар банда ба умри дунё умр бинад, дар ҳоле ки рӯзҳо рӯза бидорад ва шабҳо намоз бигзорад ва аз тамоми гуноҳон дурӣ гузинад, тамоми аъмоли ўбаробари садяки хурдтарин неъмати ошкору ниҳони бахшидаи Худованд бар ў набошад, пас чӣ гуна арзиши ва баҳои дуҳули чаннат шуда тавонад.

﴿ وَقُلْ رَبِّ أَغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحْمَينَ ﴾

Ва бигү Парвардигоро! Биёmurз ва бар мо лутф бинмой, ки ту бехтарин меxрабон ҳастай (*Сураи Мӯъминун*: 118).

137: С - Далели имон ба қадар ба таври иҷмол қадом аст?

Ҷ - Худованд фармуд:

﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾

Амри Худованд қадари мақдур аст (сарнавишти муайяншуда) (*Сураи Аҳзоб*: 38). То Худо ҳукм намояд амреро, ки анчом ёфта буд (*Сураи Анфол*: 42).

﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾

Амри Худо анчом ёфтааст (*Сураи Аҳзоб*: 37).

Ҳеч мусибате нарасад, магар ба изни Худо, он ки ба Худо имон биёрад, қалби ўро хидоят намояд (*Сураи Тагобун*: 11). Он чи шуморо ҳамгоми руё-руи ду ҷамъ (лашкар) расид, ба изни Худованд буд (*Сураи Оли Имрон*: 166).

﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَبْتُهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِيعُونَ
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهَتَّدونَ﴾

Онон, ки чун мусибате эшонро бирасад, гӯянд: Мо ҳамоно барои Худоем ва мо ба яқин ба сӯи ў бозгаштқунандаем - ононро салавоти Парвардигорашон ва раҳмати ў фаро гирад

ва онҳо ба ҳақ роҳ ёфтагонанд (Сураи Бақара: 156-157).

Дар ҳадиси Ҷабраил (а) гузашт, *ки имон биёварӣ ба қадархайри он ва шаррӣ он ва он ҳазрат фармуд: Бидон он чи туро расид, аз ту.ҳатоқунанда набуд ва он чи аз ту ба ҳато гузашт ва нарасид ба ту расанда набуд.* Ва фармуд: *Агар чизе туро расид, ҳеҷ гоҳ нағӯй, ки агар чунон мекардам, чунон мешуд ва чунин намешуд, балки бигӯй: Тақдирӣ илоҳӣ ва ў он чи хост, анҷом дод.*

Ва фармуд: *тамоми чиз ба қадар (андозаи муъайян соҳта аз ҷониби Худо) бошад, ҳатто нотавонӣ ва тавоной.*

138: С - Дараҷоти имон ба қадар чанд аст?

Ч - Имони ба қадар аз ҷаҳор мартаба иборат аст. Дараҷаи аввал, имон ба илми фарогири Ҳудованд, ки ба ҳаҷми губоре дар осмонҳо ва замин аз он пӯшида намонад. Ва ин ки Ҳудованд тамоми ҳалоқи ҳудро қабл аз оғариниши онҳо донист, ризқу рӯзии эшонро, муддати умрро, гуфтор, аъмол, тамоми ҳаракот ва саканот (чунбишу истиш), ниҳону ошкор ва қадоме аз онҳо биҳиштӣ аст ва қадом дузахӣ, ҳамаи инҳоро донист.

Дараҷаи дуввум, имон ба қитобат (навиштаҳои) ҳамаи ин ва он ки Ҳудованд тамоми он чи дар илми собиқи ў ба вуҷуд омадани он маълум буд, набишт. Дар зимни имон овардан ба лавҳу қалам”

Дараҷаи саввум, имон овардан ба иродай ноғиз ва қудрати шомили ў. Ин ҳар ду бо ҳам аз ҷиҳати он чи буд ва мешавад, алоқаманданд. Он чи Ҳудой хост, ногузир ба қудрати ў пайдо шавад ва он чи Ҳудой нахост, рӯй надиҳад, зеро хости Ҳудой ба он тааллук напазируфт, на аз ҷиҳати он ки қудрати Ҳудой бар он нарасид, Ҳудованд поку бартар аст аз ин гумонҳои қӯдакона.

﴿وَمَا كَانَ لِلَّهِ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
إِنَّهُ كَانَ عَلَيْمًا قَدِيرًا﴾

Хеч чизе Худойро очиз нагардонад на дар осмонҳо ва на дар замин. Ӯ ҳамоно доно ва тавоност (*Сураи Фотир: 44*).

Дараҷаи чаҳорум, имон овардан бар ин, ки Худованд оғарида ва падидорандай тамоми зароти ҳастӣ мебошад. Ҳеч заррае дар осмонҳо ва замин ва миёни онҳо набошад, магар он ки Худой падидорандай он ва тамоми ҳаракоту саканоти он мебошад, покаст на оғаридгоре гайри ўст ва на парвардигоре.

139: С - Далели мартабаи аввал, ки имон овардан ба илми Худост, чист?

Ҷ - Худованд фармуд:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهِدَةِ﴾

Ӯст Аллоҳ, нест худое чуз ў, донандаи гайб ва шаҳодат (ошкору ниҳон) воқеан ҳама чизро ба илми худ фаро гирифтааст (*Сураи Ҳашр: 22*). Донандаи гайб бошад, аз илми ў ба вазни заррае на дар осмонҳо ва на дар замин ва на хурдтар аз заррае ва на бузургтар аз он пӯшида намонад (*Сураи Сабо: 3*). Калидҳои гайб пеши ўянд, онҳоро ҷӯз ў касе намедонад (*Сураи Анъом: 59*). Аллоҳ худ медонад, ки кучо бигзорад рисолаташро (*Сураи Анъом: 124*).

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

Ҳамоно Парвардигори ту донотар аст ба он ки аз роҳаш гумроҳ гардида ва ў донотар аст ба роҳёфтагон (*Сураи Қалам*: 7). Оё Худованд худ донотар ба шукргузорон нест? (*Сураи Аньом*: 53). Оё Худованд худ огохтар нест, ба он чӣ дар синаи ҷаҳониён аст, нест? (*Сураи Анкабут*: 10).

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
سُبْحَانَ رَبِّنَا وَنَعَذِّبُ سُلْطَانًا لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾

Ҳангоме ки Парвардигорат хитоб ба фариштагон гуфт, ки ман дар рӯи замин ҳалифа ва ҷонишине оғаридани ҳастам, фариштагон гуфтанд: Оё меофарӣ дар рӯи замин касе, ки дар он ба фасод бипардозад ва хунҳо бирезад, ҳол он, ки мо туро тасбех мегӯем ва ҳамд ва туро ба покӣ ёд менамоем. Гуфт: Ман бидонам он чиро, ки шумо надонед (*Сураи Бақара*: 30). Шояд шумо ҷизеро нохуш доред, дар ҳоле, ки он барои шумо беҳтар бошад. Ва шояд шумо ҷизеро дӯст доред, дар ҳоле ки он барои шумо шар ва нохуш бошад. Ва Аллоҳ медонад ва шумо намедонед (*Сураи Бақара*: 216).

Дар “Саҳиҳ” омада, ки марде гуфт: Эй Расули Ҳудо (с) оё биҳиштиён аз дӯзахиён шинохта шаванд? **Фармуд:** *Оре.* Мард гуфт: *нас барои чӣ амалкунандагон амал намоянд?* **Фармуд:** *Ҳар қас мувоғиқ ба он чи ки барои он оғарида шудааст, амал намояд.*

Паёмбар (с) боз аз қӯдакони мушрикон пурсида шуд, он ҳазрат фармуд: *Ҳудованд худ огоҳтараст ба он*

чӣ анҷом медоданд.

Паёмбар (с) фармуд: *Худованд барои биҳишт биҳиштиёнро офариð ва ҳол он ки эшон дар пушти падарони худ буданд. Ва барои оташ дӯзахиёнро офариð ва онҳо дар пушти падарони худ буданд.*

Дар ҳамон ҳадис паёмбар (с) фармуд: *Инсоне дар зоҳир ва назари мардум амали аҳли ҷаннатро анҷом медиҳад ва ўаз аҳли оташ аст. Инсони дигаре дар зоҳир ва назари мардум амали аҳли оташро анҷом медиҳад, вале ўаз аҳли биҳишт аст.*

Ҳамон ҷо низ фармуд: *Дар илми Худованд бошишгоҳ ва маъвои ҳар қадоми шумо, хоҳ дар биҳишт ва хоҳ дар оташ, маълум аст. Гуфтанд: эй Расули Худо (с), пас ҷаро амал намоем ва таваккул на намоем?*

Фармуд: - на, амал намоед, ҳар кас муюссар ба он аст, ки барои он офарида шуда бошад. Сипас, ин оятро ҳонд:

﴿فَمَا مَنَّ أَعْطَيْنَا وَلَنَقَىٰ وَصَدَقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنِيسِرُهُ لِلْعَسْرَىٰ﴾

Пас, аммо касе, ки ато ва тақво бинмуд ва подоши хубиҳоро тасдиқ намуд, ўро ба сӯи осонӣ бибарам. то охирӣ оят (*Сураи Лайл: 5-10*).

140: С - Далели мартабаи дуввум, ки имон ба набиштани сарнавиштҳост, чист?

Ч - Худованд фармуд:

﴿وَكُلْ شَيْءٍ أَحَصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾

Тамоми чизро мо дар Китоби ошкор шуморидаем

(Сураи Ёсин: 12). Ҳамоно ин дар китоб аст (Сураи Ҳаҷ: 70). Дар мунозараи Мӯсо ва Фиръавн фармуд: Гуфт: пас шаъни миллатҳои нахустин чист? Гуфт: илми он назди Парвардигорам аст, сабтгардида дар китобе, ки на ба бероҳа рафта Парвардигорам ва на фаромӯш намояд (Сураи Тахо: 51-52).

﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضْعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُعْمَرٍ
وَلَا يُنَقْصُ مِنْ عُمْرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

Ҳеч модиёнае бордор нагардад ва на вазъи ҳамл намояд, магар ба илми ў. Ҳеч дарозумре умри дароз набинад ва умри ў коста нашавад, магар дар китоб сабт бошад. Ба таҳқиқ ин бар Худо осон аст (Сураи Фотир: 11).

Паёмбар (с) фармуд: *Худованд ҷои ҳар нафси зиндаро ё дар биҳишт ва ё дар оташ навиштааст. Ва инро, ки он аҳли шақоват аст, ё саъодат.*

Ҳамон ҷо низ омада, ки Суроқа ибни Молик гуфт: Эй Расули Худо (с)! Дини моро бароямон баён соз, гӯё мо акнун оғарида шудаем! Амали имрӯз ба чӣ кор ояд? Оё дар қадом маврид қаламҳо хушк гашта ва сарнавишт бар он ҷорӣ шуда. Амал барои чист? *Ои ҳазрат фармуд: Амал намоед, ба ҳар қас муюссар аст он чи ки барои он оғарида шудааст.*

141: С - Ҷӣ қадар ва қадом сарнавиштҳо дохили ин мартаба бошанд?

Ҷ - Дар ин мартаба панҷ намуди сарнавишт дохил бошанд, ки ҳама ба илм баргарданд.

1. Тақдирӣ аввал (сарнавишти аввал) - китобати ин

ҳама панҷоҳ ҳазор сол қабл аз оғариниши осмонҳо ва замин. Ин ҳангоме буд, ки Худованд қаламро офаридаст ва ин тақдиди азалий аст.

2. Тақдиди умрӣ, вақте Худованд мисок (паймон) и бандагонашро рӯзи (магар нестам Худованди Шумо?) (алласту бирраббикум) гирифт.

3. Низ тақдиди умрӣ аст, ҳангоме ки дар раҳим нутфаро биёфарид.

4. Тақдиди солона дар шаби қадр мебошад.

5. Тақдиди рӯзмарра, ки он расонидани тамоми умур ба ҷойҳои худ, мебошад.

Яъне, сарнавишти тамоми ҳастӣ ҳангоми оғариниши лавҳу қалам, сарнавишти тамоми умри инсон дар рӯзи мисок, сарнавишти тамоми умри ў низ ҳангоми падид овардани нутфай он дар раҳим (батни модар), сарнавишти яқсолай маҳлуқот аз ҷумла, инсон дар шаби қадр ҳар сол ва сарнавишти ҳаррӯза.

142: С - Далел бар тақдиди азалий чист?

Ч - Худованди бузург фармуд:

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي
كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرَاهَا﴾

Ҳар мусибат ва нохушие, ки дар рӯи замин ва ё дар нағсҳои шумо рӯй бидиҳад, он дар китоб сабт шудааст, пеш аз он ки онро ба вуҷуд биёварем (Сураи Ҳадид: 22).

Паёмбар (с) фармуд: *Худованд сарнавишти ҳалоиқро панҷоҳ ҳазор сол пеш аз оғариниши осмонҳо ва замин навишт ва Ариши ў он рӯз бар рӯи об буд.* Ва фармуд:

إن أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب رب وماذا أكتب؟
قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة».

Аввалин чизе, ки Худованд офариd, қалам буд. Онро гуфт: Бинавис! Гуфт: Парвардигоро, чи бинвисам? Гуфт: Сарнавишти тамоми чизро бинавис, то рӯзи қиёмат.

Ва фармуд:

يا أبا هريرة جف القلم بما هو كائن

Эй АбуХурайра, хати набиштаи қалам дар бораи тамоми чизҳое, ки падид меоянд, хушк гашт. (Бухорӣ ва Аҳмад)

143: С - Далели сарнавишти умр дар рӯзи мисок чист?

Ч - Худованд фармуд:

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذَرِيهِمْ وَأَشَهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلْ شَهِدْنَا أَنَّا تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾

Чун Парвардигори ту фарзандони Одамро аз пушти падарон берун овард ға бар худ шоҳид гардонд, оё ман Парвардигори шумо нестам (алаасту бирраббикум)?! Гуфтанд: Оре, ту Парвардгори мо ҳастӣ ва мо шоҳид бошем (Сураи Аъроф: 172).

وروى إسحاق ابن راهويه أن رجلاً قال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد مضى القضاء فقال: وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا أَخْرَجَ ذُرِيَّةَ آدَمَ مِنْ ظَهَرِهِ أَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ، ثُمَّ أَفَاضَ بَهْمٌ فِي كُفَيْهِ قَالَ: هُؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ، وَهُؤُلَاءِ لِلنَّارِ، فَأَهْلُ الْجَنَّةِ مَيْسُرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ مَيْسُرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ

Исҳоқ ибни Роҳавия ривоят намояд: *марде аз Расули Худо (с) пурсиð: Оё аъмол бо содир шудан аз соҳиби он пайдо мешаванд ва ё ба қазову қадари илоҳӣ қаблан ҳабишта шуда?* Он ҳазрат фарму ð: *Ҳангоме Худованð фарзандони Одамро аз пушти ў берун овард бар худ шоҳидашон гардонð, сипас онҳоро дар ду кафи худ рехт ва фарму ð - Инон биҳшишиёнанд ва инон дӯзахиён.* *Пас аҳли биҳшишт ба сӯи аъмоли биҳшишиён муюссар гардидаанд ва аҳли оташ ба сӯи аъмоли дӯзахиён муюссар гардидаанд.*

Умар ибни Хаттоб (р) аз ин оят пурсида шуд Чун Парвардигори ту фарзандони Одамро аз пушти онҳо берун овард ва бар худ шоҳидашон гардонð, ки оё Парвардигори шумо нестам? Гуфтанд: Оре, ту Парвардигори мо ҳастӣ. Шоҳид бошем. То дар рӯзи қиёмат нагӯед, ки мо аз ин ҳама бехабар будем (*Сураи Аъроф: 172*). Ҳазрати Умар (р) фарму ð: - Шунидам, ки аз паёмбар (с) низ аз ин оят пурсида шуд, он ҳазрат фарму ð: *Худованð Одамро биёֆариð ва сипас пушти ўро молид ва фарзандонеро аз он берун овард ва гуфт: Инҳоро барои дӯзах оғариðам ва аъмоли аҳли дӯзахро анҷом медиҳанд.*

Дар Тирмизӣ бо ривояти Абдуллоҳ писари Амр

омада: *Рӯзе наёмбар (с) бар мо хориҷ шуд ва ду номае дар даст худ дошт. Он ҳазрат пурсид: Оё медонед дар ишҳо чи набишта шуда? Гуфтем: Надонем, эй Расули Ҳудо (с), ҷуз ин ки ҳабар дижӣ моро.*

Он ҳазрат ба номае, ки дар дасти росташ буд, ишора кард ва гуфт: *Ин набиштае аз ҷониби Парвардигори ҷаҳониён аст, ки дар он номҳои биҳшиштиён ва номҳои падарон ва қабоили онҳо сабт гардида аст. То ба охир бо иҷмол қайд гардида, на дар эшон афзуда шавад ва на аз онҳо коста. Сипас, бо ишора ба набиштаи дасти чапаши гуфт: Ин низ набиштае аз Парвардигори ҷаҳониён аст, ки дар он номҳои дӯзахиён ва номи падарон ва қабоили эшон сабт гардида аст. То ба охир баёни иҷмолӣ шуда, на дар эшон афзуда ва на аз онҳо коста шавад. Саҳобаи киром гуфтанд: Пас, амал барои чист, эй Расули Ҳудо, агар кор анҷом ёфта бошад? Он ҳазрат фармуд: Рафтори савоб ва миёна намоед, зеро одами биҳшишӣ бо амали аҳли биҳшиш кораш хотима ёбад, ҳар амале, ки анҷом дода бошад. Дӯзахиро ба амали аҳли дӯзах кораш хотима ёбад, ҳар амале, ки анҷом дода бошад. Сипас, он ҳазрат дасти худро бардошт ва он набиштаҳоро афканд. Ва гуфт: Парвардигоратон аз кори бандагон фориг гардида. Дастане дар биҳшиш ва дастане дар саъиранд.*

144: С - Далели сарнавишти умр, ки дар оғози оғаринииши нутфа бошад, кадом аст?

Ҷ - Ҳудованд фармуд:

هُوَ أَعْلَمُ بِكُوْنِ إِذَا نَسَأَ كُوْنَ الْأَرْضِ وَإِذَا نَسَأَ حَيَّةً فِي بُطُونِ
 أَمْهَاتِكُمْ فَلَا تَرَكُو أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَنْتَهِي

Ү донотар аст бар холи шумо, чун шуморо аз хок падид овард ва ҳангоме, ки шумо чанин бар батни модаронатон будед; пас хештанро тазкия (ба покй ва ворастагй баҳо додан) мадихед, ү огохтар аст ба холи касе, ки парҳез намуд (*Сураи Наым: 32*).

Дар *Саҳиҳайн* омада, ки паёмбар (с) фармуд: *Офариниши ҳар кадоми шумо дар маҷмӯъ дар батни модар чиҳил рӯз бар марҳалаи татаввур (инқишифи)* - и нутфа тамом гардад, сипас ба марҳалаи ъалақа (*хуни баста*) гузарад, *Аллоҳ таъоло бар давраи инқишифи он низ ба чиҳил рӯз рӯзро тамом гардонад.* *Баъд аз он ба шакли музга (порчаи гӯшт) дарояд, то бар давраи такомули он низ он муддат тамом гардад.* *Пас аз тай шудани ин мароҳил ва даврони инқишифи такомули ҷанин, фаришта ба сӯи он фиристида шавад ва дар он рӯҳ бидамад ва ба набиштани чаҳор ҷумла амр шавад.* *Ризқ, муддати умр, амал, шақоват ва саъодати ү набишта шавад.* *Савганд бо он Худое, ки ҷуз ү худое нест, мардумоне аз шумо аъмол ва рафтори аҳли биҳиштро анҷом медиҳанд, то он ҷо ба духули биҳишт наздик гардонад, ки ҷуз як зироъ боқӣ намонад, вале китоби сарҶавишт пеши ү гирад ва ү амали аҳли норро анҷом дода ба оташ равад.* *Мардумоне аз шумо аъмол ва рафтори дӯзахиёнро анҷом медиҳанд, то он ҷо, ки миёни онон ва ба оташ уфтодан ҷуз як зироъ (як газ) боқӣ намемонад, дар ҳамин ҳол китоби сарҶавишт пеши ү гирад ва амале аз*

аъмоли аҳли биҳиштро анчом дода, ба биҳишт равад. Яъне мӯъмин мағур ба хубиҳо ва аъмоли динии худ нагардад, балки барʼиловаи ҳама гуна саъю талош дар анчомӣ онҳо - боз ба лутфу меҳрубонӣ ва баҳшандагиу банданавозии Худованд дил бандад ва аз Ҳазраташ инро ҳоҳон бошад. Аммо бандай бадкора ва тардоман - бо ёд намудани бисёрии гуноҳони худ аз лутфи Ҳақ маъюс мағардад ва ҳарчи зудтар ва ҳар лаҳза пештар ба дари боргоҳи пазирандагияш бозгашт намояд ва бо тавбай содик, омурзиши рафтаро бихоҳад, зеро ҳеч кас фуруд омадани пайки аҷал бар сари худро надонад ва гузашта аз ин тавбай ў бояд пеш аз он лаҳзай чонгудоз бошад (*илова аз мутарҷим*).

145: С - Далели сарнавишти солона дар шаби қадр қадом аст?

Ҷ - Худованд фармуд:

﴿فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ أَمْرٌ أَمِنٌ عِنْدَنَا﴾

Дар оӯ шаб ҳар ъор“ бо тадб“р чудо ъарда шавад. Амрест аз назди мо (*Сураи Духон: 4-5*). Ибни Аббос дар тафсири он фармуда: Дар шаби қадр аз фарзанди Одам ҳарҷӣ дар он сол бошад-марг ё зиндагӣ, ризқ ва борон набишта шавад. Ҳатто ҳочиён, ки фалон ва фалон имсол ҳаҷ менамоянд, набишта шаванд.

146: С - Далели сарнавишта ҳаррӯза қадом аст?

Ҷ - Худованд фармуд: Ҳар рӯз ў дар шаънест.

Дар “Саҳиҳ” - и Ҳоким бо ривояти Ибни Аббос омада: аз чумлаи чизҳои оғаридаи Худованд Лавҳи Махфуз аст, он аз дурри сафед, ду муқоваи он аз ёқути

сурх аст. Қалами ў пур аст ва китоби он кўр аст. Дар он ҳар рўз сесаду шаст маротиба назар фармояд. Дар ҳар нигоҳи худ ҳалқ намояд, ризқ диҳад, зинда созаду бимиронад, иззат бахшаду залил гардонад ва ҳар чӣ бихоҳад. Ҳамин аст маъни фармудаи Худованд:

﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَاءٍ﴾

Ҳар рўз ў дар шаъне бошад (*Сураи ар-Раҳмон: 29*).

Тамоми истифодаи сарнавиштҳо мартаба ба мартаба ва дараҷа ба дараҷа аз боло ба поин, чун тафсили сарнавишти нахуст ва куллӣ мебошанд. Он ҳама сарнавишти азалие мебошанд, ки Худованд чун қаламро биофарид, онро амр ба набиштани тамоми чиз, чумлатан ва тафсилан, дар Лавҳи Маҳфуз фармуд.

Ибни Умар ва Ибни Аббос фармудаи Худовандро

﴿إِنَّا كَانَتْ نَسْخَةً مَا كُنْتُ تَعْمَلُونَ﴾

Мо воқеан нусхабардорӣ мекардем тамоми он чӣ анҷом медодед (*Сураи Ҷосия: 29*). Ба ҳамин маъно тафсир намудаанд. ҳама аз илми Худованд сарчашма гирад, ки он сифати Аллоҳ таъолост.

147: С - Гузашти қаблӣ ва аз азал набишта шудани сарнавиштҳои шақоват ва саъодат, чиро иктизо (талаб) намояд?

Ч - Тамоми китобҳои осмонӣ ва суннатҳои паёмбар бар ин маъно иттифоқи назар доранд, ки сарнавишти азалий ва қаблӣ монеъи аъмал ва муциби таваккул ва ду даст рӯихам гузошта нишастан набошад, балки ҷидду ҷаҳд

ва талош дар анчоми амали солиҳронамоянд. Ҳамин буд, ки вакте паёмбар (с) саҳобаи киромро аз пешгузашти сарнавиштҳо, дар ҷараён будани онҳо ва хушкӣдани ранги қаламҳои набиштаи онҳо хабар дод, онҳо гуфтанд: - *Эй Расули Ҳудо (с), пас чӣ гуна аст, ки бар сарнавишти азалии ҳуд такя намуда, амалро раҳо созем? Фармуд: - На. Амал намоед, ҳар касе мӯяссар аст* ва ин оятро - **Пас, аммо, касе ато намуд ва тақво** - то охир қироъат намуд (*Сураи Лайл: 5*).

Худованди поку бартар сарнавиштҳоро муайян соҳт ва барои онҳо сабабҳо ва василаҳое фароҳам овард. Ӯ ҳуд бо ҳикмату доност доир ба сабабҳое, ки дар умури дунё ва охират гузошта ва ҳар касро ба самти он хотимае, ки дар дунё ва охират барояш оғарида, саҳл ба ҳаракат дароварда ва расидан ба он нуқтаро барояш осон намудааст.

Чунбанда манофеъи ухравиш ҳудро бо сабабҳои ба он пасонанда алоқаманд бубинад, дар анчоми он саҳткӯш ва дар фароҳам овардани сабабҳои зиндагӣ ва манофеъи дунёяш аз он болотар бошад. Саҳобае бо шунидани ҳадисҳо дар борои қазову қадар гуфт: Ба он андоза, ки феълан саҳткӯш ҳастам, пеш аз шунидани онҳо, кушо набудам, чи хуш онҳоро дарк намуда, маънои накӯе бардоштааст.

Паёмбар (с) фармуд: *Дар ҷидду ҷаҳд бош ба сӯи он ҷизе, ки барои ту суде оварад ва аз Ҳудоӣ қӯмак бихоҳ ва ба нотавонӣ тан дар мадех.* (*Ба ривояти Муслим ва Аҳмад*)

Вакте ба он ҳазрат гуфта шуд: *Ин дору ва дармоне, ки ба он ҳудро табобат менамоем, ё ин дуъоҳо, ки ба ҳуд медамам, оё ҷизе аз сарнавишт ва тақдирни илоҳиро*

бармегардонад?

Фармуд: Ҳамин доруҳо ва дуъоҳо низ ҷузъе аз қадари Илоҳиянд. Яъне Худованд хубӣ ва бадиро биёфарид ва сабабҳову васоили расидан ба хубӣ ва бартараф сохтани бадиро фароҳам овард ва ҷузъе аз тақдири худ гардонид.

(Ба ривояти ибни Моча ва Тирмизӣ)

148: С - Далели мартабаи саввум, ки имон ба хости Худост, қадом аст?

Ҷ - Худованди бузург фармуд:

﴿وَمَا شَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾

Шумо чизеро наҳоҳед, магар хости Худо бар он шавад (*Сураи Инсон: 30*). Касеро, ки хости Худо бар гумроҳияш шуд, ўро гумроҳ гардонад ва касеро роҳи рост барояш хост, ўро бар сироти мустақим (роҳи рост) барад (*Сураи Анъом: 39*).

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾

Агар хости Худо мешуд, ҳаман шуморо як миллат мегардонад (*Сураи Наҳл: 93*). Агар Худой меҳост, онҳо яқдигарро куштор намекарданд (*Сураи Бақара: 253*).

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا نَتَصَرَّفُ مِنْهُمْ ﴾

Агар Худованд меҳост, ҳар ойина нусрат мёёфт яке аз онҳо (*Сураи Муҳаммад (с): 4*). Айнчомдиҳанда аст ҳар ҷи бихоҳад (*Сураи Буруҷ: 16*). Амри ў вақте чизеро хост, ҳамин аст, ки онро мегӯяд: Пайдо шав. Он чиз пайдо

мегардад (*Сураи Ёсин*: 82).

﴿فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِي مُوْسَى شَرَحْ صَدَرَهُ لِلْأَسْلَمِ وَمَنْ يُرِدُ
أَنْ يُضْلِلَهُ يَجْعَلُ صَدَرَهُ ضَيْقَانَ حَرَجًا﴾

Касеро, ки хости Худой бар хидояти ў шуд, синаи ўро барои ислом кушода гардонад ва касе ки хости Худой бар гумрохии ў шуд, синаи ўро танг бигардонад, аз рӯи саҳтӣ ва ногуорӣ (*Сураи Анъом*: 125).

Паёмбар (с) фармууд:

قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد بعرفها كيف يشاء

Дилҳои бандагон дар миёни ду ангушти Парвардигор ҷун як дил бошанд, чи тавре ҳуд бихоҳад, онҳоро бигардонад. (*Ба ривояти Муслим ва Тирмизӣ*)

Ва фармууд: *Дар барои хобашон Ҳудованд ҷонҳои шуморо вақте бихоҳад, қабз менамояд өвакте бихоҳад бармегардонад.* Ва фармууд: *Дар корҳои хайр шафेह гардед, аҷру подош дода мешавед.* Ҳудованд бар забони паёмбараши ҳар чи бихоҳад ҳукм намояд.

Ва низ фармууд:

لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا : ما شاء الله وحده

Нагӯед он чи Ҳудо хост ва фалонӣ хост, балки бигӯед: Он чи Ҳудо худаш хост. (*Ба ривояти Абудовуд ва Аҳмад*)

Ва фармууд: *Касе, ки Ҳудо ҳайри ўро бихоҳад, ўро донишманд ва ҳабир дар умури динӣ бигардонд.*

Ҳамчунин он ҳазрат (с) мефармояд. *Чун ҳудой*

лутфу раҳматро бар уммате хост, паёмбари онро пеш аз он қабз намояд ва агар ҳалоки умматеро хост, паёмбараши зинда бошад ва дар пешини паёмбараши онҳоро азоб намояд. (Ба ривояти Муслим)

149: С - Худованди бузург дар китобаш ва бар забони расулонаш моро хабар дода ва аз маъни сифоти ў низ доностем, ки ўнакӯкорон, парҳезкорон ва собиронро дўстдорад ва аз онон, ки имон оварданд ва амали солех анҷом доданд, хушнуд бошад, кофирону золимонро дўст надорад ва куфро барои бандагонаш написандад ва фасодро бад бинад, дар ҳоле, ки ин ҳама ба машият ва хости ў бошад. Агар ў намехост, ин ҳама набуд, зеро дар мулки ў ҳеч чиз бе иродава хости Худованд пайдо нашавад. Пас ҷавоб бар ин суол, ки ў чи гуна меҳоҳад ва ирода менамояд, он чиро, ки намеписандад ва дўст намедорад?

Ҷ - Бидон, ки ирода ва хости Худо дар матнҳо баду маъно омадааст.

Иродай кавни қадарӣ (пайдоишӣ - оғаринишӣ - ҳаттӣ). Он хости ўст, миёни ин хост ва ризо шудан ба чизе ва дўст доштани он алоқамандие вучуд надорад. Балки дар он куфру имон, тоъату исён, писандида ва дўст дошташуда ва бад дидашуда ҳама дохиланд, аз ин ирода ва хост касеро гурез ва роҳи хуруҷ набошад, чун қавли Худованд: Касе, ки иродай Худованд бар ҳидоят гардидани ўтааллуқ пазируфт, синаи ўро ба ислом күшёда бисозад ва касе ки бар гумроҳияш хости Худо тааллуқ ёфт, синаи ўро дар ниҳояти тангӣ бисозад (Сураи Анъом: 125).

﴿وَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ أَنْ شَيْءَأَ
﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ

Чун Худой мафтун гардидани касеро хост, чизе дар мулки қудрати ту барои ӯ аз тарафи Худованд набошад, онон **касонеанд**, ки хости Худой бар поксозни дилҳои эшон нашуд (*Сураи Муида*: 41).

Ва иродай дини шаръӣ - ин ирода ва хост ба умури писандида ва дӯстдоштаи худо маҳсус мебошад. Амру наҳӣи Худованд бандагони худро бар муқтазои ҳамин иродай динӣ аст. Чун қавли Худованд: **Худованд барои шумо иродай осониро дорад ва мушкилию саҳтиро барои шумо наҳоҳад** (*Сураи Бақара*: 185). Худованд меҳоҳад барои шумо баён созад ва ба роҳи пешиниён шуморо ҳидоят намояд ва тавба ва инобати шуморо бипазирад. Худованд доно **ва боҳикмат аст** (*Сураи Нисо*: 36). Пайравӣ аз ин ирода танҳо барои касе ба даст ояд, ки иродай кавнӣ барои ӯ пешгузашта бошад. Иродай кавнӣ ва шаръӣ харду дар ҳаққи мӯъмини фармонбар ҷамъ оянд ва дар ҳаққи бадкораву саркаш танҳо иродай кавнӣ таҳаққуқ ёбад.

Худованди пок тамоми бандагони худро ба сӯи ризои худ даъват намуд ва ба иҷобати он ҳар касеро, ки иродай ӯ буд, ҳидоят намуд. Он ҷо, ки мефармояд:

﴿وَاللَّهُ يَدْعُونَا إِلَى دَارِ السَّلَمِ وَيَهِدِنَا مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ﴾

Худованд тамоми бандагони худро ба Дору-с-салом бихонад **ва** касеро бихоҳад ба сироти мустақим ҳидоят фармояд (*Сураи Юнус*: 25).

150: С - Далели мартабаи чаҳоруми имон ба қадар
(сарнавишт, ки мартабаи оғаринии бошад, кадом аст?)

Ч - Худованд фармуд:

﴿أَللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

Худованд оғаридгори тамоми чиз аст ва ў бар ҳама чиз вакил аст (*Сураи Зумар*: 62). Оё ягон оғаридгори дигаре гайр аз Худо аз осмонҳо ва замин шуморо рӯзӣ медиҳад? (*Сураи Фотир*: 3).

﴿هَذَا أَخْلَقَ اللَّهُ فَأَرُوْفٌ مَا ذَا أَخْلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾

Ин ҳама оғарида ва маҳлукоти Худоянд. Онон, ки гайр аз Худо ба онҳо эътиқод доред, эшон чӣ оғаридаанд!? (*Сураи Луқмон*: 11). Худованд аст он зоте, ки шуморо биёфарид ва рӯзиятон дод, баъд аз он бимиронад шуморо ва боз зинда гардонад. Оё ҳеч кадоми он шариконе, ки муътақид ҳастед, чизе аз ин корҳоро метавонад анҷом бидиҳад? (*Сураи Рум*: 40). Худой шуморо оғарида ва он чӣ анҷом медиҳед (*Сураи Соффот*: 96).

﴿وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّنَهَا فَأَتَمَّهَا بُخُورَهَا وَتَقْوَنَهَا﴾

Савганд ба нафс ва он зоте, ки онро ба бехтарин сурат рост соҳт, пас ба он бадкорагӣ ва накӯкориро илҳом намуд (*Сураи Шамс*: 7-8). Касе, ки Худояш ҳидоят намуд, ў роҳёфтааст ва касе, ки Худояш гумроҳ гардонд, пас ононанд ба ҳақ зиёндидагон (*Сураи Аъроф*: 178).

﴿ وَلَنِكَنَ اللَّهُ حَبِّبَ إِلَيْكُمْ أَلَيْسَنَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّإِلَيْكُمْ
الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعُصْيَانُ ﴾

Локин Худованд имонро ба сўи шумо маҳбуб гардонид ва он дар дилҳои шумо зебо чилва дод ва куфру бадкорӣ ва исёнро дар чашми шумо зишту қабех нишон дод (*Сураи Ҳуҷурот: 7*).

Имом Бухорӣ дар боби оғариниши афъоли бандагон оварда:

إِنَّ اللَّهَ يَصْنَعُ كُلَّ صَانِعٍ وَصَنْعَتِهِ

Худованд меофараф ҳар омил ва амали ўро.

Паёмбар (с) фармуд: *Бор Худоё, барои нафси ман тақвояширо ато фармой ва онро пок бигардон, ту беҳтарин поксозандай, ҳамоно туи валий ва мавлои он ҳастӣ.*

151: С - Маънои сухани паёмбар (с): Ҳамаи хайр дар дастони ту аст ва шарр на ба сўи туст, чист. Ҳол он ки Худованд оғаридгори тамоми чиз ҳам хайр ва ҳам шарр аст?

Ҷ - Маънояш ин аст, ки афъоли Худованд батамом хайри маҳз аст ва сифоти ў ҳама хайри мутлақ мебошад. Ин афъол аз сифоти феълии он хайри мутлақ таровиш намуда, файзон ва ҷӯшишест, ки ба олами поён ифоза намудааст. Аз хайри мутлақ ҷуз хайр содир нашавад ва тамоми афъоли ў аз рӯи ҳикмат ва адли ў бошад. Афъол чун аз он мабдаи ҳастии мутлақ ва нуқоти хайри маҳз ифоза гардиданд ва ба сўи олами поён таровиш намуданд, ба тимсоли банда ва аъмолу афъоли ў зухур намуданд, то

ин нүкта ҳама хайр буданд ва чун дар симои ин ҷониб яъне банда ва таҷаллигоҳи қудрати ҳақ зуҳур намуданд, яъне, аз мабдаи барда, содир шуданд, симои шаррӣ ва бадӣ бар худ гирифт, зеро нафси шароратзо ва фитрати табоҳи он аъмол ва афъоли шарро ба вучуд овард. Худо хайри маҳз оғарида, аммо банда, онро ба шарр табдил медиҳад ва барои худ ҳалокат ва фочеъа меофарад.

﴿ وَمَا أَصَبَّكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُ أَيْدِيْكُمْ
وَيَعْفُوا عَنِ الْكَثِيرِ ﴾

Ҳар мусибате, ки ба шумо расид, бар асари аъмоли худи шумо буд ва Худованд аз бисёре гузашт намояд (*Сураи Шӯро*: 30). Мо бар эшон зулме накардем, вале онҳо худ ситамкоронанд (*Сураи Зухруф*: 76).

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

Худованд зулме бар мардум нанамояд, вале мардум худ бар хештан зулм раво доранд (*Сураи Юнус*: 44).

152: С - Оё бандагон қудрат ва ироде дар анҷоми аъмоли ба онҳо вогузоргардида доранд?

Ҷ – Оре, барои бандагон дар анҷоми аъмолашон қудрат ва хосту ирова дар ичрои онҳо доранд. Аъмоли онҳо ба худи онҳо нисбат дода шавад. Тибқи ҳамин хосту қудрат мукаллаф (маъмур ба ичрои таклиф) гардида, савоб ва иқоб низ ба ҳамин меҳвар алоқаманд аст. Худой ба андозаи тавон бандагони худро таклиф намуда. Ин дар Куръон ва Ҳадис ёд шудааст. Аммо ин тавону қудрати

онон чойгирифта дар зимни қудрати Худованд аст. ҳар коре, ки Худованд ба эшон тавоноии онро бибахшад, онҳо қудрат ва тавони онро пайдо намоянд.

Хосту иродаи онҳо низ тобеъи хост ва иродаи ў бошад. Пас, онҳо ҳамчунон қи худро падид наовардаанд, афъоли худро низ падид наовардаанд. Қудрат, хост ва афъоли онҳо тобеъи қудрат, хост ва феъли Худованд аст. Ў офариғори худи онҳо, қудрати онҳо, хости онҳо ва афъоли онҳост. Хосту ирода ва қудрату афъоли онҳо айни хосту иродаву қудрату афъоли Худо намебошад, ҳамчунон онҳо худ биъаниҳӣ Худо нестанд. Худо пок аст аз ин ҳама. Афъоли содиршуда аз онҳо, муносиби шаъни онҳо ва ҳақиқатан ба сӯи онҳо нисбат дода шудаанд, он аъмол осори афъоли Худованд, ки содир шуда аз ў. Аллоҳ фоъили (анҷомдиҳанд) ҳақиқист ва банда мунфаъили (асарпазир) ҳақиқист. Аллоҳ - роҳнамост (ҳодӣ) ва банда - роҳёфта (муҳтадӣ); Аз роҳгузари ҳамин маъно, Худованд ҳар кадоми ин феълҳоро ба сӯи зоти содиршаванда аз он нисбат додааст, он ҷо, ки фармуд: **Касеро худо ҳидоят кард, ў роҳёфта аст** (*Сураи Исро: 97*). Ҳидоят ба сӯи Худо ва ихтидо ба сӯи банда изофа гардидааст. Бад-он гуна, ки роҳнамо айни роҳёфта набошад, ҳидоят низ айни роҳёбӣ нест. Дар мавриди залолат низ чунин аст. Тамоми тасарруфоти Худованд дар бандагонаш аз ҳамин роҳгузаранд. Касе, ки ҳарду феълу инфиъолро ба банда нисбат дихад, коғир гардад ва касе, ки низ ин ҳардуро ба Худо нисбат дихад, низ коғир аст. Ва касе, ки аз рӯи ҳақиқат феълро ба ҳолик ва инфиъолро ба маҳлук нисбат дихад, ў мӯъмини ҳақиқӣ бошад.

153: С – Чӣ гуна бошад ҷавоби шахсе, ки бигӯяд: оё

дар қудрати Худо имкони ин набуд, ки тамоми бандагони худро мӯъмини роҳёфта ва фармонбардор донад ва инро барои онҳо бармегузид ва шаръан онро меписандид?

Ч - Оре, Худованд бар тамоми ин қодир аст, ҳамон гуна фармуд:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَنِ اَنْ مَنِ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جِمِيعاً﴾

Агар Худо меҳост, шуморо як уммат мегардонид. (*Сураи Муида: 48*). Агар Худо меҳост тамоми сокинони рӯи замин яклухт имон меоварданд. Худованд ба он ки қудрати овариниши ҳамаро дар як уммат ва ҳидояти онхоро ба сӯи як дин дошт (*Сураи Юнус: 99*). Вале бо муқтазои ҳикмати расояш ба гунае ки худ меҳост, оварид. Пас сухани гӯянда: Чаро бандагони Худо баъзе фармонбару баъзе сарпечанд, ба манзалаи сухани он кас аст, ки бигӯяд: Чаро номҳои Худо ду гуна - *Зор* (зарарабрасон) ва *Нофиъ* (фоидавар), *Муътий* (бахшанда) ва *Мониъ* (боздоранда), *Рофиъ* (бардоранда) ва *Хофиз* (пасткунанда), *Мунъим* (бахшанда) ва *Мунтақим* (интиқомгиранда) ва монанди он? Зоро афъоли ў муқтазои асмо ва осори сифоти ўст. Эътиroz бар ў дар афъолаш эътиroz бар асмо ва сифоти ўст эътиroz ба Худовандию Парвардигории ўст.

﴿فَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْتَلِّ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلَوْنَ﴾

Пас, пок аст Аллоҳ Парвардигори Арш аз он чи васф менамоянд. Ў нурсида нашавад, аз он чи анҷом медиҳад

ва онҳо пурсида мешаванд (*Сураи Анбиё: 22-23*).

154: С - Дар дини ислом имон ба сарнавишт чӣ мартаба дорад?

Ч - Имон ба қадар (сарнавишт) низоми тавҳид аст, чуноне имон ба сабабхову василаҳое, ки бандаро ба хайр бирасонад ва аз шарр пешгирий намояд, низоми шаръ аст. Аммо дин ба низом надарояд ва мустақим нагардад, чуз барои касе, ки ба қадар имон биёварад ва тибқи шаръ амал намояд. Паёмбар (с) дар аснои баёни имон ба қадар ҷаҳон посух ба шахсе, ки пурсид: *Оё бо такя ба сарнавиштамон амалро раҳо насозем? Фармуд: Амал намоед, ҳар кас ба самте ҳаракат дода шудааст, ба сӯи анҷоми аъмоле, ки ўро ба сарнавишти азалияш мерасонад.*

Пас, касе қадари азалро ба гумони он ки бо шариат мунозаъат дорад ва дар таноқуз аст, рад намояд, Худоро ҷудо гашта аз илму қудраташ ва аз кор уфтодае ангоштааст. Бандаро мустақил ба афъоли худ ва оғаридгори онҳо дониста, бо ҳамроҳии Худо худои дигаре собит сохтааст, балки аз он ҳам қадамаш гусоҳтар буда, собит намуда, ки маҳлукот дар айни маҳлук будан ҳолик ҳам ҳастанд.

Аммо касе, ки қадарро собит дониста, аз он баралайҳи шаръ иҳтиҷоҷ ва эътиroz намояд ва бар зидди он мубориза барад, ба гумони он ки дар сарнавишт чунин аст ва аз бандаро қудрату ихтиёро, ки Худо дар анҷоми аъмол ва таколиф ба ў бахшида нафӣ намояд ва бипиндорад, ки Худой бандагонро болотар аз тавонашон таклими намудааст, чун нобиное, ки ба набишт ва

нуктагузории мусхаф амр гардад, дар воқеъ чунин шахсе зулмро ба Худо нисбат дода, роҳнамо ва васвасасози ў шайтон аст, зеро шайтон фармуда:

﴿فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

Худовандо, ба ин гумроҳие, ки маро намудӣ, дар сари роҳи ростат бинишнам ва бандагонатро аз роҳ бизанам (*Сураи Аъроф: 16*).

Аммо мӯъминони ҳақиқӣ, ба қадари хайр ва шарр имон меоваранд ва ба ин ки Худованд оғаридгори онҳо мебошад ва аз шаръ дар амру наҳӣ пайравӣ намоянд ва дар ниҳону ошкор онро бар худ татбиқ намоянд. Ҳамчунин имон доранд, ки ҳидоят ва гумроҳсозӣ ба дasti ўст, касеро бихоҳад ба фазли худ ҳидоят намояд ва касеро бихоҳад ба адли худ гумроҳ созад. Ў худро дар кучо ва фазли худро дар кучо бигзорад. **Ў донотар аст ба ҳоли касе, ки аз роҳи ў бероҳ гардид ва ў донотар аст ба ҳоли роҳёфта** (*Сураи Наҷм: 30*). Ў ҳамаро ба ҳикмати расои худ чунин намуда, савоб ва иқоб бар асоси шаръ на бар пояи сарнавишт шакл гирифтааст, Танҳо бо қазову қадар ва сарнавишт худро дар мусибатҳо ва мушкилот тасалло медиҳанд.

Агар муваффақ ба анҷоми хубӣ гарданд, ҳаққи ҳақдорро бишиносанд ва бигӯянд: **Ҳамд Худойро, ки моро ба ин чиз ҳидоят намуд. Агар ў моро ҳидоят нафармудӣ, мо роҳ ба ҷое набурдем** (*Сураи Аъроф: 43*). На чун он бадкора, ки гуфт: **Ҷуз ин нест, ки дода шудааст маро моли**

фаровон бинобар донише, ки низди ман аст (Сураи Қассас: 78).

Ва чун муртакиби сайае (бадие, гуноҳе) гарданд, чун падарбузургашон Одам (ъ) ва модарбузургашон ҳамсари Одам гўянд: **Парвардигорамон мо бар чони худ зулм намудем, агар ту моро наёмурзӣ ва зери пӯшиши раҳматат қарор надихӣ, мо яқинан аз зиёндиагон бошем** (*Сураи Аъроф: 23*). На чун шайтони рачим қавли ўро такрор намоянд: **Парвардигоро, ба ин гумроҳӣ, ки маро намудӣ** (*Сураи Ҳичр: 39*).

Мусибате эшонро расад, гўянд: **Мо ҳама барои Худо ҳастем ва ба сӯи ў бозгарданда** (*Сураи Бақара: 156*). На чун кофирон қавли ононро такрор намоянд:

﴿وَقَالُوا لِإِخْرَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا أَغْزَى لَوْكَانُوا
عِنْدَنَا مَا مَأْتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ
وَاللَّهُ يُحِبُّ وَيُمْبَيِّثُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Ба бародарони худ, ки ба дунболи умури худ ҳориҷ гаштанд ё ба сурати чанговароне ба корзор рафта буданд, гуфтанд: Агар онҳо дар назди мо мемонданд намемурданд ва на кушта мешуданд. То Худой онро ба ҳасрате дар дили эшон табдил дихад. Худованд зинда созад ва бимиронад ва Худованд ба он чӣ анҷом медиҳед, басир аст (*Сураи Оли Имрон: 156*).

155: С - Имон чанд шӯъба дорад?

Ч - Худованд фармуд:

﴿ لَيْسَ الِّرَّأْنَ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
 الِّرَّأْنَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْكِتَابِ
 وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حِبْهِهِ ذُوِّ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسَاكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّاَلِيْلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
 الْصَّلَاةَ وَءَاتَى الْزَّكَوَةَ وَالْمُؤْمِنُوكَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ ﴾

Накӯкорӣ набошад, ки рӯи худ ба машриқ бигардонӣ ё ба мағриб. Лекин накӯкор одамест, ки ба Худо, рӯзи охират, фариштагон, китоб ва паёмбарон имон оварданд. Ва молро бо вучуди муҳаббат ва иштиёқе, ки худ ба он доштанд, ба наздикун бастагон, ятимон, бечорагон, дарроҳмондагон, гадоён ва дар озодии бардагон бахшиданд. Намоз барпой доштанд ва закот бипардохтанд, вафокорони ба аҳду паймони худ, чун паймоне бастанд. Сабркунандагон дар саҳтиҳо ва мусибатҳо ва дар вақти задухӯрдҳо ононанд ростгӯ ва ононанд парҳезгорон (*Сураи Бақара: 177*).

Паёмбар (с) фармуд:

الإِيمَانُ بِضَعْنَ وَسَبْعَ شَعْبَةٍ فَاعْلَمُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا
 إِمَاطَةُ الْأَذِى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاةِ شَعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ

Имон шасту чанд шӯъба (шоҳа) аст ва дар ривояте

ҳафтоду чанд шұъба. Баландтарин шохаи он қавли До иллоҳа иллалоҳ ва пойинтарин шохааш дур сохтани азият аз роҳ аст ва ҳаё шохай даражти имон аст. (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

156: С - Донишмандон ин шохаҳои имонро чӣ гуна тафсир намудаанд?

Ҷ - Ҷамоъе аз шореҳони ҳадис адади он шұъбаҳоро шуморида, таълифоти хубе дар он маврид намудаанд. Лекин донистани шумораи онҳо шарти имон набошад. Балки имон ба онҳо чумлатан кифоя намояд. Онҳо умуман аз китоб ва суннат хориҷ набошанд.

Бар банда аст, ки авомири он дуро ба ҷой оварад, аз мамнӯъоти он бозистад ва ахбору гуфтаҳои онҳоро тасдиқ намояд, бо ҳамин тамоми шұъбаҳои имонро шуморидаанд ҳама ҳақ ва ҷузъиёти имонанд, аммо қатъу ҷазм бар он ки муроди паёмбар (с) ҳамон аст, эҳтиёҷ ба баёне аз гуфтаҳои худи он ҳазрат дорад.

157: С - Ҳулосаи он чиро шуморидаанд, зикр намоед?

Ҷ - Ҳофиз дар “Фатҳ” ҳулосаи баёни Ибни Хаббонро чунин овардааст: ин шұъбаҳо ба шохаҳо чудо шаванд. қисме аз аъмоли дил, қисме аз аъмоли забон ва қисме аз аъмоли бадан бошанд.

Аъмоли дил иборат аст аз: мұйтакадат ва ниёт, ки бар бисту чаҳор банд тақсим шаванд: имон ба Ҳудо ва дар он дохил бошад: имон ба зоти ў, ба сифоти ў, ба тавҳиди ў, ба иш ки:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Ўро монанде набошад ва ў шунаво ва биност (*Сураи Шўро: 11*).

Ва эътиқоди ба ҳудуси (пайдошавандагӣ-азали набудан) мо сивои имон ба фариштагони ў, ба китобҳо, паёмбарон, ба тақдири некӯ бад, имон ба рӯзи охират ва дар он дохил бошад: пурсиши дар қабр, баъси баъдулмавт, нушур, ҳисоб, мизон, сирот, биҳишт, оташ, муҳаббати Худо, дӯст доштан ва бад дидан дарроҳи Худо. Муҳаббати паёмбар ва эътиқод ба бузургдошти ў. *Дар он дохил шавад:* Бар ў дуруд фиристодан, аз суннати ў пайравӣ намудан.

Ихлос ва дар он дохил бошад: тарк намудани риёкорӣ ва нифоқу дурӯяғӣ, тавба, хавфу умед, шукр, вафо, сабр, ризо ба қазои илоҳӣ, таваккул, раҳмдилӣ. *Тавозӯъ ва дар он дохил бошад:* бузург доштан ва эҳтиром намудани калонсолон, меҳрубонӣ ва раҳм ба хурдсолон, тарк намудани такаббур ва худбинӣ, тарки ҳасад, тарки кина ва тарки газаб.

Аъмоли забон шомили ҳашт хислат бошад: Иқори тавҳид ба забон тиловати Қуръон, омӯхтани илм ва таълими он, дуъову зикр, ки дар он истиғфор ва иҷтиюби лағв (аз бехудагӯй дурӣ намудан) дохил бошад.

Ва аъмоли бадан шомили сию ҳашт хислат бошад. Аз он баъзе мутааллиқ ба аъён бошанд ва он иборат аз понздаҳ хислат:

1 - Покӣ (таҳорати) - и ҳиссӣ ва ҳукмӣ.

Дар он дохил бошад: Таъом додан ба бечорагон, эҳтиром ва навозиши меҳмон, рӯзai фарзӣ ва нафлӣ, эътиқоф, нишастан дар талаби шаби қадр, ҳаҷ, умра ва тавофи Ҳонаи Худо.

Фирори диндор (дар кишваре, ки инсон ва дини ў дар хатар бошад, дини худро гирифта ба ҷои дигар

гурехтан) ва дар он дохил бошад: ҳичрат аз дори ширк, вафои ба назр, таҳарро дар имон ва адои каффоратҳо.


Баъзе таъаллуқ ба атбοъ дорад, ки иборат аз шаи хислат аст: Пок нигоҳ доштани никоҳ, риъояи ҳуқуқи хонавода, иакуй бо падару модар, ки сар напечидан аз фармони онҳоро дар бар гирад, тарбияи фарзанд, он силаи раҳм (бо хешону наздикон рфтуюй кардан), итоъати хочагон ва нармӣ бо хидматгорон.

Баъзе таъаллуқ ба омма доранд: Ва ҳафтдаҳ хислат бошад: роҳбарӣ намудан бо адл, пайравӣ аз ҷамоъат, аз улуламр ва раисони худ фармон бурдан, дар миёни мардум ба ислоҳ қӯшидан, ки мубориза бар зидди ҳавориҷ ва богиён (таҳдидкунандагони назм ва амни иҷтимоъӣ ва аз итоъати шоҳ сарпекидагон), дар корҳои хуб ва хайр ҳамкорӣ намудан, ки амр ба маъруф, наҳӣ аз мункарро дар бар гирад, қоим намудани худуд, ҷиҳод, ки марзбонии сарҳадоти мусалмонон низ аз он бошад. Адои амонат, аз ҷумла адои ҳумс, қарз додан, баргардонидани он, эҳтироми ҳамсоя, муъомилаи накӯ, ҷамъи мол аз роҳҳои ҳалолу сарфи он дар ҳаққи худаш, ки шомил бошад, тарки исрофкорӣ ва беҳудаҳарҷӣ, ҷавоби салом гуфтан, ҷавоби атса гуфтан, зиёнро аз мардум боз доштан, аз беҳудагӣ дурӣ намудан ва азиятро аз роҳ дур соҳтан.

Ин шасту нӯҳ хислат буд, ки бо чудо зикр намудани баъзе ҳафтоду ҳафт хислат бошад.

158: С - Далели ихсон аз Қуръон ва Аҳодиси Набавӣ чист?

Ҷ - Худоваид фармуд:



Эҳсон (накӯи) намоед, ҳамоно Худованд накӯкоронро дўст дорад (*Сураи Бақара*: 195). Худованд ҳамроҳи касонест, қи тақво намуданд ва касоне, қи онҳо накӯкор бошанд (*Сураи Наҳл*: 127).

﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾

Касе рӯи худро таслими Худо намояд ва ў накӯкор бошад, дарвоқеъ дастовези маҳкамеро доштааст (*Сураи Луқмон*: 22). Барои онон, қи накӯ қарданд, накӯтар (хусно) ва зиёда бошад (*Сураи Юнус*: 26).

﴿مَلِ جَزَاءُ الْأَلْخَسِنِ إِلَّا الْأَلْخَسِنُ﴾

Набошад подоши накӯй ҷуз накӯ (*Сураи ар-Раҳмон*: 60).

Паёмбар (с) фармуд: *Худованд эҳсон накӯи ва зебоиро бар тамоми чиз набишта*. Низ фармуд: *Хушо ба ҳоли банде, қи чун аз ҷаҳон ҷашм мепӯшад, бо ҳусни (зебоӣ) ибодати Ҳудояш ва ҳусни сӯҳбати ҳоҷааш ҳамроҳ бошад. Хушо ба ҳолаш.*

159: С - Иҳсон дар ибодат қадом аст?

Ҷ. Паёмбар (с) дар суоле, қи Ҷабраил (а) ўро донир ба иҳсон намуд, онро чунин тавзех дод: Иҳсон он аст, қи худоро бипарастӣ ба он ҳолат ва ба он гуна қи, гӯё ўро дидা истодай, дар мақоми поинтар бош, яъне ба ҳолате ой ва эҳсон намо, қи ў туро дидা истодааст. Он ҳазрат-эҳсонро ба ду мартаба ва мақоми мутафовит ҷудо намудааст.

Баландтарини он мақомҳо ибодати Худо ба гунаест, қи банда ба мақоме даст ёбад, то зебони ва

латофати ибодатро дарк намояд, ў чунон ҳузури дил ва таҷаммуъи нерӯҳои ботинӣ намояд, ки дар он маҳзари муқаддаси Ҳудовандӣ, ў гӯё он маъбуди худро дида истодааст. Ин мақоми мушоҳида аст. Банда ба муқтазои мушоҳидаи қалбиаш он ҳазратро ҳаракат ва ҷаҳд намояд. Дили ў бо нури имон бидураҳшад, бинишу дарки ботинии ў дар баҳри ирфон шиновар гардад, то пеши ў гайб бошад, чун аён ва ниҳон макшуф ва бозгардад, ин ҳақиқати мақоми эҳсон - зебоӣ бошад, ки бо завки зебоӣ ламс гардад.

Дуввум, мақоми муроҷаба аст. Яъне, банда ҷаҳд намояд, то таҳти муроҷаба ва мушоҳадаи Ҳудовандӣ будани худро дар басирати хеш ҳозир гардонад ва эҳсос намояд, ки ҳарчанд ба мақоми аввал, яъне ў гӯё Ҳудоро дида истодааст - даст наёфта, вале дар макоме қарор дорад, ки худо ўро дида истодааст. Вақте чунин эҳсос ва ҳолати шафоғияти рӯҳ, басират, дил ва дарки худро дар ботин ҳозир соҳт ва ба муқтазои он амал намуд, ў муҳлис барои Ҳудо бошад. Зоро ҳозирсозии ў чунин фазои маънавӣ ва ҳузури қалбиҳо дар он мақоми амалии худ, ўро аз илтифот ба гайри Ҳудо боздорад. Ин дараҷаи дуввуми дарк ва ламси завқи зебоишиносии инсон зебоии ибодатрост.

Аҳли ин ду мақом бар ҳасаби нуфуз ва шафоғияти рӯҳӣ ва басирати худ тафовут доранд.

160: С - Зидди имон чист?

Ҷ - Зидди имон куфр аст. Куфр низ шӯъбаҳо дорад, чунон ки имон ба шӯъбаҳо ҷудо мешуд. Аз гузашта донистем, ки асли имон тасдиқи фармонбарона мебошад, ки муциби сар фаровардан ба тоъати ҳақ аст. Пас асли

куфр бошад, инкор ва сарпечй аст ки мучиби истикбор ва исён бошад. Тоъатҳо ҳама аз шўъбаҳои имон бошанд, ки дар бисёри матнҳо имон хонда шудаанд гуноҳони ҳама аз шўъбаҳои куфр бошанд, ки бисёри онҳо куфр хонда шудаанд. Акнун медонӣ, ки куфр ду навъ аст:

- Куфри бузург, ки ба куллӣ аз имон хориҷ созад. Ин ҳамон куфри эътиқодии мухолифи қавл ва амали дил бошад.

- Куфри хурд, ки бо камоли имон мухолиф бошад, на ба мутлақи он. Ин куфри амали мебошад, ки бо қавли дил мухолиф аст, на бо амалаш.

161: С – Чи гунагии мухолифати куллии куфри эътиқодиро ба имон барои ман баён соз ва он чи мучмал дар зоил сохтани куфр имонро гуфта шуд, бо тафсил баён соз?

Ҷ - Гуфтаем, ки имон иборат аз қавл ва амал, қавли қалбу забон ва амали қалбу забон ва аъзои бадан аст. Қавли қалб тасдиқро гӯянд, қавли забон талафғуз намудани калимаи исломро гӯянд. Амали қалб ният ва ихлосро гӯянд ва амали аъзои бадан ба ҷой овардани тамоми тоъот бошад.

Вақте ин чаҳор хусусияти имон - қавли қалб ва амали он, қавли забон ва амали аъзои бадан гардад, имон ба куллӣ зоил гардад ва чун тасдиқи қалбӣ зоил гардид, бақия нафъе набахшад, зеро тасдиқи қалбӣ, шарти вуҷудӣ ва нофес будани боқии хусусиёт аст. Ба монанди касе, ки номҳо ва сифоти Худоро, ё ягон чизе аз мұнтақидоти фиристодаи Худоро дурӯғ бишморад.

Агар амали дил зоил гардад ва танҳо қавли дил боқӣ монад, имон бино бар нуқтаи назари ягонаи аҳли суннат, ба кулли зоил гардад. Чун амали қалб, яъне

муҳаббат ва итоат набошад, тасдиқ нафъе набахшад. Ҳамчунон, ки шайтон, Фиръави ва ашрофи қавми Нӯҳ, яхуд ва мушрикон эътиқод ба ростии паёмбар дар ніҳоуи ошкори худ иқрор доштанд ва мегуфтанд. Ӯ дурӯғгӯй нест, вале ба ўимон наорем ва пайрави ўнагардем Ҳам чунин тасдиқе онҳоро нафъе набахшад.

162: С - Куфри бузург, ки аз миллати ислом хориҷ созад, иборат аз чанд қисм аст?

Ҷ - Аз он чӣ гуфта шуд, маълум мегардад, ки куфри бузург бар чаҳор қисм аст: - Куфри нодонӣ ва дуруғшуморӣ, куфри сарпечӣ ва инкор, куфри инод (гарданшиканӣ) ва худро болотар аз он дидан ва қуфри нифоқ.

163: С - Куфри ҷаҳли такзиб қадом аст?

Ҷ - Он куфри зоҳир ва ботин бошад, чун ағлаби кофирони Қурайш ва дигар кофирони миллатҳои пешин. Худованд доир ба эшон фармуд:

﴿الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ
رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾

Касоне, ки китобро ва онро, ки бо паёмбарони худ фиристодем, дурӯғ мешуморанд зуд аст, ки бидонанд (*Сураи Гофир: 70*). Аз ҷоҳилон рӯй битоб (*Сураи Аъроф: 199*).

﴿وَيَوْمَ نَخْشِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنْ يُكَذِّبُ بِثَانِيَتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُونَ
حَتَّىٰ إِذَا جَاءُ وَقَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِثَانِيَتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا
أَمَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

Рӯзе, ки аз ҳар уммат дастае аз дурӯғшуморандагони оёти худро ҳашр намоем ва онҳо тақсим шаванд, чун биёянд, гӯяд: оё оятҳои маро дурӯғ шуморидед ва онро бо илми худ фаро нагирифтед, ё чӣ коре анҷом медодед (*Сураи Намл: 83-84*).

Балки, дурӯғ шумориданд он чи илми онро фаро нагирифтанд ва таъвили он ҳанӯз эшонро наёмада (*Сураи Юнус: 39*).

164: С - Куфри ҷуҳуд қадом аст?

Ҷ - Он иборат бошад аз пӯшонидани ҳақ ва зоҳирон ба он гардан нафаровардан, аммо дар ботин онро донистан, чун куфри Фиръавн ва қавмаш бо Мӯсо (а) ва чун куфри Яҳуд ба ҳазрати Муҳаммад (с). Худованд доир ба куфри Фиръавн ва қавми ў фармуд:

﴿وَجَهَدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُّوا﴾

Ба он инкор варзиданд ва нафсхои эшон ба он яқин дошт, ин ба сабаби ситампешагӣ ва худбаҳоӣ (*Сураи Намл: 14*). Дар бораи Яҳуд фармуд: Чун эшонро биёмад он чӣ дониста буданд, ба он кофир гардиданд (*Сураи Бақара: 89*).

﴿وَإِنَّ فِرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

Ҳамоно дастае аз ишон ҳақро бипӯшонанд, дар ҳоле, ки ҳақ будани онро медонанд (*Сураи Бақара: 146*).

165: С - Куфри инод ва истикбор қадом аст?

Ҷ - Он иборат аст аз итоат нанамудани ҳақ ва икror доштаи ба он чун куфри шайтон, Худованд да'р бораи ў мефармояд:

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَنَ وَأَسْتَكَبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفَرِينَ﴾

Магар Иблис сар печид ва истиқбор намуд ва аз кофирон буд (*Сураи Бақара*: 34). Дар имкони ў набуд, ки амри Худоро дурӯғ шуморад ва инкор намояд. Ў ба Худо эътиroz намуд ва дар ҳикмати Худовандӣ ва адли ў таън ворид намуд. Оё ман ба он чи аз хоку лой офаридаӣ саҷда менамоям? (*Сураи Исро*: 61). Ман на онам, то барои башаре, ки аз лои сафолмонанди аз гили бӯйгирифта ба вуҷуд омода, саҷда намоям. (*Сураи Ҳичр*: 33)

﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنِي مِنْ تَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾

Ман аз ў бехтарам, маро аз оташ офаридаӣ ва ўро аз гил (*Сураи Аъроф*: 12).

166: С - Куфри нифоқ қадом аст?

Ҷ - Он иборат аст аз адами тасдиқ ва амали қалб - зоил шудани тасдиқ ва амал ҳар ду аз дил дар ҳоле, ки зоҳиран ҷиҳати риё дар пеши мардум ба фармони шаръ гардан ниҳодан, чун куфри Абдуллоҳи муноғиқ ки сари Убай писари Салул ва пайравони ў. Худованд доир ба эшон фармуда:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾

Баъзе аз мардум гӯянд, ба Худо ва ба рӯзи охират

имон овардем, vale дар ҳақиқат мӯъмин нестанд. Мехоҳанд бифиребанд Худоро ва дигар мӯъминонро, аммо ҷуз худ дигареро нафиребанд ва худ огоҳ набошанд. Дар дилҳои онон мараз бошад, пас Худой бар маразашон биафзояд ва азоби дардноке дар интизори ишон бошад, ба сабаби он ки дурӯғ мегӯянд. то Худованд бар ҳар чизе тавоност (*Сураи Бақара*: 8-20).

167: С - Куфри амалие, ки аз миллати ислом ҳарич нагардонад, қадом аст?

Ҷ - Ҳар гуноҳ ва маъсияте, ки шореъ номи куфро дар мавриди он истифода намуда, аммо исми имон ҳанӯз бар анҷомдиҳандай он боқист. Назири сухани паёмбар (с), ки фармуд: *Пас аз сари ман кофир магардед, ки гардани ҳамдигарро бизанед.*

Ва қавли ў (с): *Дашном додани мусалмон фисқ бошад ва куштори ў куфр. Куштори мусамонон якдигарро куфр хонда, ҳамдигаркушонро кофир номидааст.* Худованд низ фармуда:

﴿وَلَنْ طَالِيفَنَا نِمَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَاجٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ﴾

Агар ду тоифаи мӯъминон ба ҳам бичанганд, миёни онҳо сулҳ намоед, зеро ҳамоно мӯъминон бародарони якдигаранд, пас дар миёни ду бародар сулҳ созед (*Сураи Ҳуҷурот*: 9-10). Дар ин ҷо худ барои онҳо имон ва бародарии имониро қайд намуда, ин ду сифатро аз онҳо нафӣ накарда. Дар ояти қисос фармуд: *Касе ки варо гузошта шуд, ўро чизе аз хуни бародараш, пас ҳукми ў*

пайравī кардан аст, ба некӯй ва расонидани хунбаҳост ба вай хушхӯй (*Сураи Бақара: 178*). Дар ин оят низ Худованд сифати бародарии имониро сабт намуда аст.

Паёмбар (с) низ фармуда:

لَا يَرْزُقُ الظَّانِي حِينَ يَرْزُقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرُقُ حِينَ يَسْرُقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ،
وَلَا يَشْرُبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرُبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالْتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدَ

Зинокор ҳангоме зино мекунад ба он иқдом намекунад ва ҳол он ки ў мӯъмин бошад, Дузд, ҳангоме, ки медуздад, иқдом ба дуздӣ намояд ва ҳол он ки ў мӯъмин бошад. Ва ҳангоме шароб менӯшад, ба он иқдом намояд дар ҳоле, ки ў мӯъмин бошад. Ва дари тавба ҳанӯз боз аст. Дар ривояте: Ҳангоме даст ба куштан мезанаდ, накушад ва ў мӯъмин бошад. (Ҳадис дар “Саҳиҳайн” омадааст).

Ва инчунин ҳадиси АбуЗар низ дар ин мавзӯй, ки паёмбар фармуд:

مَا مَنْ عَبْدٌ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قَلَتْ
وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ ثَلَاثَةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ
عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَيِّ ذَرَ

Ҳар бандae Лo илоҳa иллaloҳ бигӯяд ва бар ҳамин хотимa аз ҷаҳон ҷашм pӯшад, доҳили ҷаннат гардад. Гуфтам Агарҷӣ зино намояд ва ҳам дуздӣ намояд? Фармуд: Агарҷӣ зино намояд ва дӯздӣ кунад. Се навбат ва дар навбати ҷаҳорум иловд намуд: Бар хилофи хости Абузар. (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Ҳадис далолат бар он дорад, ки мутлақи имон ба таври куллӣ аз зонӣ, дузд, шаробхор ва қотил хафе

накарда - яъне хамроҳ бо тавхид ба куллӣ зоил нагардад, зеро агар имон ба куллӣ зоил мешуд, паёмбар ба духули ҷаннат барой гӯяндаи **Ло илоҳа иллаллоҳ** ба вучуди олӯда шудани он ба гунохон, мужда намедод. Даринчо танҳо коста ва захъиф шудани имон ва зарар дидани камоли онро ирода намуда аст. Аммо вақте бандар муртакиби ин гуноҳон гашт, дар ҳоле, ки онҳоро ҳалол бишморад, ки муциби такзиби Қуръон ва Расули Худо (с) бошад, дар ин сурат кофир шавад, балки ба мұчарради эътиқод ба ҳалол будани он гуноҳон, ҳарчанд иқдом ба чизе аз онҳо накарда бошад, ҳам, кофир гардад, зеро дар ин сурат ў ҳароми Худоро ҳалол шуморидааст.

168: С - Агар гуфта шавад: *Оё саҷда пеши бут, таҳқири Қуръон, дашноми паёмбар (с), динро ба шӯҳӣ гирифтан ва монанди инҳо аз куфри амалӣ ҳастанд, ҳамон гуна, ки ба ҷаҳим мерасад?*

Агар чунин аст, пас ҷаро аз дин ҳориҷ созанд? Дар ҳоле, ки шумо куфри ҳурдро ба амалӣ таъриф намудед?

Ҷ - Бидон, ки ин ҷаҳор амал ва монанди он танҳо аз ҷиҳати он ки таквиини ҷавориҳ, шабоҳат ба куфри амалӣ доранд, вале, дарвоҷеъ аз куфри амалӣ набошанд ва ин аъмол вақте аз инсоне сар мезананд, ки амали дил, аз қабили ихлос, ният, мұхаббат ва фармонпазирий ва гайра зоил шуда бошад. Инҳо дар зоҳир ба куфри амалӣ шабех бошанд ҳам, ногузир муциби куфри эътиқодӣ бошанд, ин аъмол танҳо аз мунофиқи аз дин рӯйгардонида ва кофири муъонид содир шаванд. Мунофиқонро дар *газваи Табук* ба гуфтани сухани худ ҳамин эътиқод водошт. Гуфтанд қалимаи **куфро** ва пас аз исломи худ кофир гардианд ва қасд карданд, он чӣ ноил нагардианд (*Сураи Тавба: 74*).

Ва сухани эшон:

﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخْوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَمَا يَنْهِيْهُ وَرَسُولُهُ
كُنْتُمْ تَسْهِيْزُونَ لَا تَعْنَيْذُ رُوْأْدَكُفَرُّمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

Саргарм ва фурӯрафта будем ва бозӣ мекардем. Бигӯй, оё ба Худо, оятҳои ў ва фиристодаи ў истеҳзо ва бозӣ мекардед. Дигар узре маҳоҳед пас аз имонатон кофир гардидед (*Сураи Тавба: 65-66*).

Файри ин, мо қуфри хурдро ба қуфри амалий ба таври мутлақ таъриф нанамудем, балки онро ба амалии маҳзе таъриф намудем, ки эътиқодро ба дунбол надошта бошад ва мӯхолифи қавлу амали дил набошад.

169: С - Корҳое, аз қабили зулми муваккал ситам, фусук ва нифоқ ба чанд қисм тақсим мешаванд?

Ҷ - Ҳар қадоми онҳо ба ду қисмӣ чудо шаванд. Бузург, ки он қуфр аст ва хурд, ки поёнтар аз қуфр аст.

170: С - Намунае аз зулми бузург ва зулми хурд қадом аст?

Ҷ - Намунаи зулми бузургро Худованд дар қавли худ зикр намудааст:

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ
فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

Аз ғайри Худо маҳон онеро, ки натавонад расонидани нафъе бар ту ва па зиёне дорад. Агар чунин намой, пас, ту аз золимонӣ (*Сураи Юнус: 106*). Ҳамоно

ширк зулми бузург аст (*Сураи Хүчүрот*: 7). Албатта, касе бузургийн Худо ширк биёварад, Худояш бар ў чаннатро харом гардонад ва оташ оромгохи ў бошад ва золимон мададгоро надоранд (*Сураи Нисо*: 142).

Намунаи зулме, ки поинтар аз ин аст, худованд дар боби талоқ онро зикр намуда:

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُوْتِهِنَّ وَلَا
يُخْرِجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَعْدَ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾

Аз Парвардигори худ битарсед. Онхоро, (занхой талоқшударо) аз хонахояш берун насозед, магар ваҡте фохиши ошкоре анчом диханд. Инхо худуди Худо бошанд. Касе аз худуди Худо тачовуз намояд, бар нафси худ зулм раво доштааст. Онхоро барои зарар расонидан нигох мадоред, то тачовуз намоед. Касе чунин қунад, бар нафси худ зулм раво доштааст. (*Сураи талоқ*: 1)

171: С - Намунаи фисқи (бадрафторӣ) бузург ва фисқи хурд қадом аст?

Ч - Намунаи фисқи бузург фармудаи худованд дар ин оят: Мунофиқон ҳамоно фосиқонанд (*Сураи Тавбаб* 67). Магар Иблис аз тоифаи чин буд, пас аз амри Парвардигораш фисқ варзид (*Сураи Каҳф*: 50).

﴿وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْجَنَاحِيتُ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا مَسْوِعُ فَسِيقِينَ﴾

Ва ўро начот додем аз дехе, ки ахли он ба палидиҳо даст мезад. Эшон ҳамоно қавми баду фосиқ буданд (*Сураи Анбиё: 74*).

Намунаи фусуқе, ки поинтар аз ин аст, дар боби казф (туҳмат) зикр гардидааст: Ҳаргиз шаҳодати ишонро қабул нафармоед ва ононанд ҳамоно фосиқон (*Сураи Нур: 4*).

﴿يَتَاهِبُهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنْ جَاءَ كُفَّارٌ سُقْبَةٌ بَيْنَ أَنَّ
تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَنَّمَ فَتُصِيبُهُمْ عَلَى مَا فَعَلُتُمْ نَذِيرٌ﴾

Эй мӯъминон, агар фосиқе кадом хабаре пеши шумо овард, онро таҳқиқ намоед, то қавмеро надониста зараре расонед ва бар кардаи худ пушаймон бигардед (*Сураи Ҳуҷурот: 6*). Ривоят аст, ки ин оят дар бораи Валид писари Уқба нозил шудааст.

172: С - Намунаи нифоқи бузург ва нифоқи хурд кадом аст?

Ч - Намунае аз онро дар оятҳои аввали сурай Бақара гуфтем. Намунаи дигар чун қавли Худованд:

﴿إِنَّ الْمُنَفِّقِينَ يُخَذِّلُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَذِيلُهُمْ﴾

Албатта, мунофиқон меҳоҳанд Худоро бифиребанд, vale Худо фиребандай онҳост. (*Сураи Нисо: 142*).

Қавли ў:

﴿إِنَّ الْمُنَفِّقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾

Мунофиқон ҳамоно дар табақаи паёнтарини оташ бошанд (*Сураи Нисо: 145*).

﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُنَفِّقُونَ قَالُوا نَشْهُدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّ الْمُنَفِّقِينَ لَكَذِبُونَ﴾

Чун мунофиқон ба назди ту биёянд, гүянд: шаҳодат медиҳем, ки ту Расули Худоӣ. Худо худ медонад, ки ту расули ў ҳастиву шаҳодат медиҳад, ки мунофиқон ҳамоно дурӯғгӯёнанд (*Сураи Мунофиқун: 1*).

Намунаи нифоқи поинтар аз ин дар сухани паёмбар (c) зикр гардидааст:

آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف
وإذا ائتمن خان

Аломати мунофиқ се аст: Чун сухан гӯяд, дурӯг гӯяд ва чун ваъда намояд хилоф намояд ва чун назди ў амонате гузошта шавад, хиёнат кунад. (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Дар ҳадиси дигар омада:

Аломати мунофиқ чаҳор аст, касе ки он чаҳор аломат дар ў мавҷуд бошад, мунофиқ бошад.

173: С - Ҳукми сеҳр ва соҳир чист?

Ҷ - Сиҳр вучуди ҳақиқӣ дорад, яъне дар ҳақиқат вучуд дорад ва таъсири он мувофақат (мусодиф омадан) намояд бо тақдири кавнӣ. Худованд фармуд:

﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرِءِ وَزَوْجِهِ
وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

Одамоне аз он ду (Ҳорут ва Морут) биёмӯзанд чизе

(сехре), ки миёни мард ва ҳамсараш бо он ҷудоӣ андозанд. Ва эшон ба он илми худ ҳеч қасро зааре натавонанд бирасонанд, магар бо изни Худованд (Сураи Бақара: 102). Яъне, бо тақдири қавнӣӣ ва бо иродай оғариниши ӯ, сехр таъсир расонад. Дар ҳадисҳои саҳиҳ низ таъсири он собит шудааст. Аммо соҳир, агар сехре кунад, аз ҷумлаи чизҳое, ки шайтонҳо илқо намудаанд, чи тавре дар ояти сураи Бақара омада, он соҳир коғир бошад. Ҳеч қасро он ду ҷизе таълим надиҳанд то он ки ба ӯ бигӯянд: Ҳамоно мо фитна (озмоиши бандагон) ҳастем, пас коғир магард - яъне бо омӯзиши сехр аз онҳо - то - ва меомузанд он ҷизе, ки ба зарари эшон бошад, на ба нафъи онҳо. Ва дар ҳақиқат донистанд, ки ҳар касе сехро барои худ бихарад, дар охират ҳеч баҳрае надорад. (сураи Бақара -102)

174: С - Ҳадди (ҷазо)-и соҳир чист?

Ҷ - Тирмизӣ аз Ҷундуни ривоят намудаанд, ки паёмбар (с) фармуд:

حد الساحر ضربه بالسيف

Ҳадди соҳир задани гарданӣ ӯ бошад. (Ба ривояти Тирмизӣ ва Бухорӣ)

Баъзе асҳоби паёмбар ва баъди он дар ҳадди соҳир ба ҳамин ҳукм амал намудаанд. Қавли имом Молик низ бар ҳамин аст. Имом Шофеъӣ (р) фармуд: *Соҳир агар сехраш ба дараҷаи қуфр бирасад, кушта шавад, аммо агар ба он ҳад нарасад ва поинтар аз қуфро бошад, кушта нашавад, ҷазои поинтар аз қатл дода шавад.*

Қатли соҳир аз Умар (р), писари ӯ Абдуллоҳ, дуҳтараш Ҳафса, аз Усмон ибни Аффон (р), аз Умар ибни Абдулазиз (р) ва аз имом Аҳмад ва ҳазрати имом Абуҳанифа

рахимаҳумуллоҳ событ шудааст.

175: С - Нашра (кушодани сеҳр, ва дур соҳтани таъсири он) чист ва ҳўкми он кадом аст?

Ҷ - Нашра кушодани сеҳр аз сеҳршудааст, Агар кушодани сеҳр боз ба сеҳри дигаре монанди он бошад, пас он низ аз амали шайтон аст. Аммо агар бо руқяҳо ва дуъоҳои машруъа (дар шариат ҷоиз) бошад, ҳеч ишколе надорад.

176: С - Руқяҳо ва дуъоҳои машруъа кадомҳо ҳастанд?

Ҷ - Он дуъоҳое мебошанд, ки соғ аз Қуръон ва Аҳодиси набавӣ гирифта шуда ва агар бо забони арабӣ бошанд, афзал аст. Роқӣ (азоимхон) ва муртакӣ (марде, ки азоим хонда шавад) муътакид бошанд, ки таъсири он ба изни Ҳудованд аст. Паёмбар (с) -ро ҳазрати Ҷабраил руқя (дуъо ва азоим) хонд. Паёмбар худ низ (шуморе чанде) аз саҳобагонро руқя хонд ва руқяхонии онҳоро таъйид намуд ва ҳатто гирифтани музд бар онро ҷоиз донист.

177: С - Руқяҳои мамнуъа кадомҳоянд?

Ҷ - Он азоимҳое, ки аз Қуръон ва Аҳодиси набавӣ набошад, он аз амали шайтон аст, ҳамон гуна, ки бисёри даҷҷолҳо, найрангбозон ва ақлрабоён мекунанд. Баъзе аз мардум аз китобҳои ҳайкалнависӣ ва тилисм чун “Шамсу-л-маъориф” “Шумусу-л-анвор” ва гайри онҳо, китобҳо ва навиштаҳое, ки соҳта ва кори дasti душманони ислом буда, ҳеч ба он тааллуқ надорад, истифода менамоянд. Ин мавзуъро дар шарҳи “Суллам” баён намудаем. Ҳамчуноне дар байни мусалмонони порсигӯ “Канзу-л-Ҳусайн”, “Тилисми Искандарӣ” – шарҳи муҳаррир.

178: С - Ҳукми овеза (чизҳои ба дасту гардан овехташаванд ба эътиқоди нафъи онҳо) чун мӯҳра, ресмон, ҳалқа, ришта, садаф ва гайри он чист?

Ҷ - (Аз чумла, баъзе мардум ба гардани кӯдакони худ мӯҳраи кабуд меовезанд, ба ин эътиқод, ки онҳоро аз ҷашми бад нигоҳ медорад, ё сурати кафи даст, ки дар даруни он сурати ҷашм бошад, ба гардани онҳо меовезанд ва гӯё аз ҳасад нигоҳ медорад. Баъзехо наъли аспро ба дари хона ё бояни худ меовезанд. Инҳо ҳама ширк мебошанд, агар соҳибаш эътиқод намояд, ки онҳо таъсире доранд, ки тақдири Ҳудоро бармегардонанд).

Паёмбар (с)-фармуд:

من علق شيئاً وكل إليه

Ҳар кас чизе бар худ биёвездад, ба ҳамон чиз вогузор гардад. (Ба ривояти Тирмизӣ ва Аҳмад)

Он ҳазрат дар баъзе сафарҳояш нафареро масъул кард, то дар гардани шутурон ресмон ё овезае набошад. Ва фармуд:

إن الرقي والتائم والتولة شرك

Албатта, азоими гайри машруъа, мӯҳра ва дигар овеза ва гармсозии миёни мурду зан ширк аст. (Ба ривояти Абудувуд ва Аҳмад)

Ва фармуд: *Касе овезае биёвездад, Ҳудой корашро нотамом бигзорад ва касе садафе биёвездад, Ҳудой хайреро барои ӯ нагзорад.*

Дар дигар ривоят:

Ҳар кӣ овезае биёвездад, воқеан ба Ҳудо ширк овардааст. (Ба ривояти Аҳмад)

Паёмбар (с) дар дасти марде ҳалкаи мисинеро овезон дид, аз ў purcisd: *Ин чист?* Он мард гуфт: *Аз воҳина (дарди камар ва шонаҳо ҳамчунин заъифии бадан) аст.* Он ҳазрат фармуд: *Аз дастат бикаш онро, зоро он гайр аз ваҳн (сустӣ ва нотавонӣ) чизе барои ту наафзояд.* Агар ҳамин ҳалқа ба дастат аз дунё ҷашм пӯшиӣ, ҳаргиз расмагор нагардӣ.

Хузайфа (р) риштаero аз дасти марде канд ва ин оятро хонд: *Бештари онҳо ба Худо имон наёваанд, магар онҳо мушрик бошанд* (*Сураи Юсуф: 106*). Саъид ибни Ҷубайр (р) фармуд: *касе овезаero аз гардани инсоне биканад, гӯё бандae озод сохта бошад.*

179: С - Агар овеза аз Қуръон ё аз суханони паёмбар (с) бошад, чӣ ҳукм дорад?

Ч - Ҷоиз будани он аз баъзе аҳли салаф ривоят шудааст. Аммо бештари онҳо ҷонибдори манъи он буданд, чун Абдуллоҳ бин Аким, Абдуллоҳ ибни Амр, Абдуллоҳ ибни Масъуд ва тобеъони ў (р). Манъи он авлотар аст, зоро Қуръон аз бекадрӣ ва бе эҳтироми маҳфуз монад, чун гоҳо баъзе ба таҳорат онро бо худ гиранд. Аз ин рӯ чун ғайри онро низ биёvezанд, аз эътиқоди наравое ва аз илтифоти дилҳо ба сӯи ғайри Худо пешгирий шавад.

180: С - Ҳукми коҳинон (фолбинон) чист?

Ч - Коҳинон аз ҷумлаи тоғутҳо (шайтонҳо) бошанд. Онҳо дӯстони шайтонҳо мебошанд, ки ба онҳо илқо менамоянд (суханҳо ва корҳоеро дар фикри онҳо меафкананд). Худованд фармуд:

﴿وَإِنَّ الشَّيْطَرِبَ لَيُؤْخُذُنَ إِلَى أَوْلَىٰ بِهِمْ﴾

Хар ойина шайтон ба дўстони худ роҳҳо нишон диҳанд ва чизхое биёмӯзад (*Сураи Анъом: 121*).

Илқо ва талқин намоянд. Бар дўстони худ фуруд оянд ва хабареро, ки дуздидаанд, ба эшон талқин намоянд ва бо он садҳо дурӯғро хамроҳ намоянд. Худованд фармууд:

﴿هَلْ أَنِتُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزَلُ الشَّيْطَانُ تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّالِكُ أَشَيْءِ
يُلْقَوْنَ السَّمْعَ وَأَكَثَرُهُمْ كَذَّابُونَ﴾

Оё шуморо огоҳ созам, ки шайтонҳо бар чӣ касоне фуруд оянд. Бар ҳар дурӯғгӯи гунаҳкоре (тӯҳматгар ва дар гуноҳ намудан бебок). Онҳо сухан бихоҳанд дузданд ва бештари онҳо дурӯғгӯён ҳастанд (*Сураи Шуъаро: 221-223*).

Дар ҳадиси “Ваҳӣ” аз паёмбар (с) омадааст: *Пас онро сухандузде (шайтонҳое, ки дар осмон кӯшиш мекунанд, то аз даҳони фариштагон хабаре ё амр ё маълумоте доир ба рӯйдоди ҳодисаеро бидузданд ва бо дўстони худ дар замин бирасонанд) мешунавад ва ба шайтони баъдӣ мерасонад. Ҳамчунин рӯи ҳам ҷой гирифтаанд. Нафари боло ба поини худ ва он боз ба поинтар ҳамчунин то онро ба забони соҳир ё коҳине бирасонанд. Баъзеро пеш аз расонидани хабар оташпора даррасад, нобуд созад ва баъзеи онро дар норасида, хабарро ба нуқтаи лозим бирасонад ва бо он садҳо дурӯғро хамроҳ намояд.*

Ҳамчунин аст фол дидан бо кашидани хатҳое дар рӯи регу қум, ки онро илми рамл гӯянд ва гайри инҳо.

181: С - Ҳукми касе ки коҳинро тасдиқ намояд, чӣ бошад?

Җ - Худованди бузург фармуд:

﴿قُل لَا يَعْلَمُ مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

Бигүй! Онон, ки дар осмонҳо ва заминанд, гайбро надонанд чуз Аллоҳ (*Сураи Намл: 65*). Калидҳон гайб ҳама назди ўст, онро чуз ў касе надонад (*Сураи Аньом: 59*).

﴿أَمْ عِنْدُهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ﴾

Ё гайб дар назди онон аст ва онро навишта истодаанд? (*Сураи Қалам: 47*). Ё илми гайб назди ўст ва ў ҳамаро дида истодааст? (*Сураи Наҷм: 35*).

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

Худованд медонад ва шумо намедонед (*Сураи Бақара: 216*).

Ҳазрати паёмбар (с) фармуд:

من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما
أنزل على محمد ﷺ

Касе ба назди фолбин ва коҳине биравад ва гуфтаҳои ўро тасдиқ намояд, воқеан ба он чӣ бар Муҳаммад (с) нозил гардида, коғир шудааст.

(*Ба ривояти Абудовуд ва Аҳмад*)

Ва фармуд: *Касе ба назди фолбине биравад ва аз чизе ўро савол намояд ва ўро дар гуфтаҳояши тасдиқ намояд, чихил шабонарӯз намози ў қабул нагардад.* (Ба ривояти

Муслим ва Аҳмад)

182: С - Ҳукми пешгӯихои мунаҷҷимон чист?

Ҷ - Худованд фармуд:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ النَّارِ وَالْبَحْرِ﴾

Ўст он Худой, ки ситорагонро барои нафъи шумо биёфариd, то дар торикиҳои обу хушкӣ бо истифода аз чихатҳои чойгишавии онҳо роҳи худро биёбед (*Сураи Анъом: 97*).

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَاهُ أَسْمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَبِّيحٍ وَجَعَلْنَاهُ أَرْجُومًا لِلشَّيْطَنِينَ﴾

Осмони дунёро ба ситорагон зиннат додем ва онҳоро барои нобуд сохтани шайтонҳо оташпораҳое гардонидем (маркази оташ борҷ) (*Сураи Мулк: 5*). Ситораҳо тобеъгардонида ба амри ўянд (*Сураи Наҳл: 12*).

Паёмбар (с) фармуд: *Касе шуъбае аз нуҷумро (илми пешгӯи аз рӯи ситорагон ва аҷроми осмонӣ) фаро гирад, шуъбае аз сеҳрро фаро гирифта, ҳарҷӣ зиёдтараши зиёдтар аз он бошад.*

Ва фармуд:

إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أَمْيَّ التَّصْدِيقِ بِالنَّجُومِ وَالتَّكْذِيبِ
بِالْقَدْرِ وَحِيفِ الْأَئْمَةِ

Бар умматам аз он бим дорам, ки ба нуҷум тасдиқ намоянд ва тақдирро дурӯг шуморанд ва пешвоёни он ситетамгор бошанд. (Ба ривояти имом Аҳмад ва Табронӣ)

Ибни Аббос дар бораи қавме, ки илми Абҷад менависанд ва аз он пешгӯихои менамоянд, ё дар нуҷум

менигаранд, фармуд: *Касе ба ин корхо даст мезанад, дар назди Худо барояш баҳрае набошад. Қато да (р) фармуд: Худованд ситорагонро барои се чиз офаридааст: барои ороиш ва зиннати осмон; оташпорае барои дафъи шаётин ва нишонаҳое барои роҳ ёфтани дар торикиҳо. Пас касе гайри инро мегӯяд ва маъноҳои дигаре бигирад, насиби илмии худро бар ҳадар додааст ва худро дар он чи ба илмаш нагунҷад, тақаллуф додааст.*

183: С - Ҳукми истисқо ба анво (аз ситорагон борон ва об хостан) чист?

Ҷ - Худованд фармуд:

﴿وَتَعْلَمُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾

Дурӯғро насиби худ мегардонед (*Сураи Вокеъа: 82*).

Паёмбар (с) фармуд:

أَرَبَعٌ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتَرَكُونَهُنْ : الْفُخْرُ بِالْحِسَابِ
وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ وَالنِّيَاحَةُ

Чаҳор амре аз умури ҷоҳилият дар уммати ман боқӣ монда, ки онр ҳеч тарк намекунанд: *Фаҳр намудан ба падарон таън задан дар насабҳо, аз ситорагон борон хостан ва навҳа намудан.* (Ба ривояти Муслим ва Аҳмад)

Ва фармуд: Худованд гуфтааст: Қисме аз бандагонам ба ман имон дошта бошанд ва қисме кофир бошанд.

Касе гуфт ба фазлу раҳмати Худо борон бар мо биборид, ў ба ман имон дошта ва касе гуфт, ки аз таъсири фалон ва фалон ситораву бурҷ бар мо борон борид, ў ба ман кофир гашта, ба ситора имон овардааст.

184: С - Ҳукми аз баъзе паррандагон ва ҳайвонот фоли бад бардоштан чист ва онро чи бартараф созад?

Ҷ - Мардумоне дар қадим ва алҳол низ парида рафтан ва омадани баъзе паррандагон ё садои онҳо, чун зоги сиёҳ ва овози он, гурба ва гайраро Фоли бад мегиранд ва гумон мекунанд, ки дигар он рӯз ва корашон барор наёбад ва ё ба фалокату нохушие рӯ ба рӯ шаванд. Аз ин ҷиҳат он кори худро дигар дунбол намекунанд. Ин гуна эътиқод аз назари ислом нодуруст буда, ширк ба ҳисоб ояд. Балки банда бояд ба Ҳудо таваккал намуда, ба дунболи мақсади худ равон гардад (*аз ҳошия*).

Худованд фармуд:

﴿أَلَا إِنَّمَا طَرِيرُهُمْ عِنْدَ أَلَّهِ وَلَا كُنَّ﴾

Бидон, ки тоири онҳо ҳамоно пеши Ҳудост (*Сураи Аъроф: 131*). Яъне он фоли баде, ки аз чизе ё касе мегиранд ва гӯё аз шумии он ба ишон мусибат ва саҳтӣ расид, дуруст набошад, балки тамоми мусибатҳо ва саҳтиҳо аз ҷониби Ҳудост.

Паёмбар (с) фармуд:

لا عدوی ولا طیرة ولا هامة ولا صفر

Адво (*сиروяти бемор ба солим*), тияра (*парвозе, ки онро ба фоли бад гираанд*), ҳома (*чугзе, ки дар ҳаробаҳо мегардад*) ва сафар (*яъне моҳи сафар*) дуруст набошанд. Яъне бо ин ҷизҳо фол задан гуноҳ мебошад. (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Ва фармуд: *Тияра ширк аст, тияра ширк аст.* Ибни Масъуд фармуд: *Ҳар қадоми мо шояд гирифтори тияра*

шавем, аммо Худованд онро бо таваккул бартараф намояд.

Имом Ахмад аз Абдуллоҳ ибни Амр ривоят намудаанд: *Касеро тияра аз хост ва мақсадаш боздорад, ў ба Худо ширк оварда бошад. Гуфтанд, пас каффорати он чист? Фармуд: Ин ки бигүй: Бор, Худоё! Ҳеч хайре набошад, ҷуз хайри ту ва ҳеч тайре (паррандае, ки ба он фоли бад бинанд) набошад, ҷуз тайри ту ва ҳеч худое набошад гайри ту.*

Ва он ҳазрат фармуд:

أصدقها الفأل ولا ترد مسلماً فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل:
وَاللَّهُمَّ لَا يأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا
يُدْفَعُ السَّيِّئَاتُ إِلَّا أَنْتَ وَلَا
يَحْلُّ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِكَ

Ростарини онҳо фоли хайр бошад ва бояд мусалмонро аз роҳаш бознадорад. Агар касе аз шумо чизи нохушеро дид, бигүяд: БорХудоё, хубиҳоро наёварад ҷуз т ва бадиҳоро бартараф насозад ҷуз ту ва ҳеч тавоной ва қуввате набошад ҷуз бо қўмаки ту. (Ба ривояти Абудовуд)

185: С - Ҳукми чашм кардан ва чашм расондан кадом аст?

Ч - Паёмбар (с) фармуд:

العين حق

Чашм расонидан ҳақ аст, яъне таъсири чашми бад воқеъият дорад. (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Он ҳазрат рангу рӯи духтаракеро парида ва тагийрёфта дид, гуфт: Ўро руқя намоед, ки ўро чашм расидааст. Ойиша (р) мефармояд: Паёмбар (с) барои бартараф намудани таъсири чашм ба хондани руқя амр

намуд. Ва фармуд: Руқя танҳо барои дафъи таъсири чашм ва таб хонда мешавад.

Чашми бад низ бо изни Худованд ва бо мусодиф омадан ба қадари ӯ таъсир намояд.

Бисёри аҳли салаф ояти Худоро ба ҳамин маъний тафсир кардаанд.

﴿وَإِن يَكُادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَرْلَقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَا سَمِعُوا أَذْكُرَ
وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مَكْحُونٌ﴾

Ва наздик аст, онон ки кофир шудаанд, туро бо ҷашмони худ, аз пой дароваранд, ҳангоме зикро шуниданд (*Сураи Қалам: 51*).

186: С - *Маъсиятҳо* (гуноҳон) ба ҷанд қисм ҷудо шаванд?

Ҷ - Ба ду қисм тақсим шаванд: сағоир (сағира-хурд), ки сайиот (гуноҳони хурд) гуфта шаванд ва қабоир (кабира-калон), ки мубиқот (гуноҳони бузурги ҳалокатовар) гуфта шаванд.

187: С - *Сайиот* (гуноҳони сагира) чи гуна шуста шаванд?

Ҷ - Худованд фармуд:

﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآءِرَ مَا نَهَنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾

Агар аз гуноҳони кабира, ки манъ шудаед, дурӣ намоед, сайиоти (гуноҳони хурд) шуморо биёmurзем ва ба даромадгоҳи хубе доҳил гардонем (*Сураи Нисо: 31*).

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْبَرُ هِبَنَ السَّيِّئَاتِ﴾

Хубиҳо дар ҳақиқат бадиҳоро бишӯянд (*Сураи Ҳуд: 114*). Худованд баён намуд, ки бо дурӣ чустан аз гуноҳони кабира ва анҷом додани ҳасанот хубиҳо, гуноҳони хурди банда шуста шаванд.

Дар ҳадис низ омада: *Аз дунболи бадӣ хубие анҷом бидех, то он бадиро маҳв созад.* (*Аҳмад ва Тирмизӣ*)

Дар дигар ҳадисҳо омада: *Пурра ба ҷои оварданӣ вузӯ дар вақти саҳтиву сардӣ, ба сӯи масҷидҳо қадам ниҳодан бапой доштани намозҳои панҷгона, ҷумъа то ҷумъа, рамазон, шабҳои онро ба намоз зинда доштан, шабзиндадорӣ намудан дар шаби қадр, рӯзаи рӯзи ошуро ва дигар тоъатҳо ҳама каффорати гуноҳон ва ҳатоҳо бошанд.*

Дар он аҳодис ҳамчунин қайд гардида, ки ҳамроҳ бо дурӣ намудан аз гуноҳони кабира бошанд. Яъне шарт аст, ки дар баробари анҷоми ҳасанот, аз гуноҳони кабира дурӣ намояд, то гуноҳони сагираш бахшида шаванд.

188: С - Гуноҳони кабира қадомҳоянд?

Ҷ - Дар баёни маънои мазбути он миёни саҳобаи киром ва тобиъин чанд қавл аст.

Гуфта шуда: *Кабира ҳар гуноҳест, ки бо муртакиб шудани он ҷазои шаръӣ лозим шавад.*

Гуфта шуда: *Кабира ҳар гуноҳест, ки ба дунболи он лаънате ё хаишме, ё оташе ва ё қадом уқубате зикр гардида.*

Гуфта шуда: *Кабира ҳар гуноҳест ки аз бепарвоӣ ва камтаваҷҷуҳии соҳиби он нисбат ба дин ва аз*

камтарсии ў аз Худо хабар дижад.

Дар ҳадисҳои саҳеҳ бисёре аз гуноҳони кабира номбар шуда ва дараҷаи ҳар қадоми он аз якдигар фарқ намоянд.

Қисме аз он куфри бузург (аз дин хориҷкунанда) бошанд, чун: ширки ба Худо ва сеҳр. Қисме гуноҳ ва бадкории бузурге бошад, вале дар дараҷаи поинтар аз куфр, чун: күштани нафсе ба ноҳақ, гурехтани рӯзи ҹанг аз майдони ҹанг, рибохорӣ, хӯрдани моли ятим, дурӯғ гуфтан ва тӯҳмат задан, бӯҳтон ба занҳои покдоману мӯъмин, шаробхорӣ, нофармонии падару модар ва гайри инҳо.

Ибни Аббос (р) гуфтааст, ки онҳо аз ҳафт дида ба ҳафтод наздиктаранд. Бо ҷустуҷӯ ва таҳқиқ дар бораи гуноҳоне кабира, бо он таъриф дода шудааст, мебинем ки аз ҳафтод хеле зиёдтаранд.

189: С - Тамоми сагоир ва кабоир бо чи шуста шаванд?

Ч - Тамоми онҳо бо тавбай Насух шуста шаванд. Худованд фармуд:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُبُو إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَّكُمْ جَنَّتَ بَخْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ﴾

Эй қасоне имон овардаед, ба сӯи Худованд, тавбай насух намоед, шояд Парвардигоратон аз сайиоти шумо

гузашт намояд ва шуморо дохили биҳишт гардонад, боғхое, ки аз зери дарахтони он нахрҳо ва обҳо равонанд (*Сураи Таҳрим*: 8). Магар касе, ки таъба намуд ва имон овард ва амали нақӯ анҷом дод, пас Худояшон бадиҳои эшонро ба ҳасанот табдил намояд (*Сураи Фурқон*: 70).

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فِحْشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَإِنْ سَتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصْرِّهِ وَأَعْلَمَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَوْ لَتَّهُكَ جَرَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَهْرُ﴾

Ва қасоне, ки чун бадкорие ба амал оварданд, ё бар худ зулме раво доштанд, **Худойро** ба ёд оварданд ва барои гуноҳони худ аз ӯ омурзиш хостанд ва кист, ки гуноҳонро биёмурузад ҷуз **Худо** ва исорӣ наварзиданд дар гуноҳи худ дар ҳоле, ки онҳо медонистанд. Ононро подош омурзиши Парвардигорашон бошад ва ҷанноте, ки аз зери дарахтони он нахрҳо ва обҳо равонанд (*Сураи Оли Имрон*: 135-136).

Паёмбар (с) фармуд:

التوبه تجب ما قبلها

Тавба мо қабли худро қатъ намояд, яъне ҳар гуноҳе, ки пеш аз он содир шуд, инсонро аз он ҳалос созад. (Дар тафсири Ибни Касир ба ҳамин шакл ривоят шуда)

Ва фармуд: **Худованд** ба тавбаи банддааш ҳурсандтар аз он гардад, ки марди шутургумкарда бо ёфтани шутураш гардад. Ӯ таъом ва шароби худро ба шутураш бор намуд ва биёбони беобу алафе расид. Аз он

поин омад, то муддате рафъи ҳастагӣ намояд, Сар бар замин ниҳод ва ба хоб рафт. Пас аз замоне сар бардошт ва аз шутуру бораши асаре наёфт. Ҷанде дар ҷустуҷӯи он ҷаҳд намуд, вале ҷуз ташнагӣ ва гармӣ чизе ба даст наёвард. Ба ҷои худ бозгашт ва ба хоб рафт. Ин навбат сар бардошт ва шутурро бо бор пеши худ дид. (Бухорӣ ва Муслим)

190: С - Тавбай Насуҳ чист?

Ҷ - Тавбай содикона ва самимие, ки дар он се хислат ҷамъ оянд:

- 1) Аз гуноҳи пешин ба кулли даст шустан
- 2) Аз содир намудани он надомат ва пушаймонӣ намудан
- 3) Азми росих бар он, ки дигар ба он гуноҳ барнагардад

Агар зулму ноадолатие нисбат ба мусалмоне бошад, аз он то ҳадди имкон биҳил пурсад, зоро рӯзи қиёмат ба он дархост шавад ва ҳисоб бисупорад ва қасоси он аз ӯ ситонда шавад, агар имрӯз биҳили онро наҳоҳад.

Инҳо мазолиме ҳастанд, ки тааллуқ ба ҳаққи бандагон доранд ва Худо чизе аз онро voguzor насозад. Паёмбар (с) фармуд: *Пеши касе агар аз бародараши мазламае бошад, имрӯз биҳили онро бипурсад, қабл аз он ки дигар дирҳаму диноре набошад. Агар ҳасаноте дошта бошад, аз он гирифта ба он ҳақдор дода шавад ва агар набошад, аз бадиҳо ва гуноҳони ӯ гирифта ба ин бор карда шавад.*

191: С – Муддати тавба дар ҳаққи ҳар фард кай катъ гардад, яъне қадом вақт дари тавба баста шавад?

Ҷ - Худованд фармуд:

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الْسُّوءَ بِحَمْلَتِهِ
ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

Ба таҳқиқ пазируфтани тавба бар Худост, барои онон, ки нодониста даст ба бадие заданд ва гуноҳ содир намуданд, сипас ба зудӣ тавба намуданд. Пас, Худой тавбай ононро бипазирад ва Худованд доно ва боҳикматаст (*Сураи Нисо: 17*).

Саҳобаи паёмбар (с) назари воҳид бар ин доранд, ки дар ҳар коре, ки банда маъсияти Худоро намояд, аз рӯи ҷаҳолат ва нодонӣ бошад, хоҳ амдан бошад, ё саҳван ва ҳар чизе пеш аз марг анҷом бигирад, зуд ба шумор ояд. Он ҳазрат фармуд:

إِنَّ اللَّهَ يَقْبِلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَغْرِغْرِ

Худованд тавбай бандай худро то даме ки ҷон ба гулӯяш нарасида, бипазирад. (*Ба ривояти Тирмизӣ ва ибни Моча*)

Аммо он дам, ки фариштаи маргро ба болини худ дид, ҷон дар сина тангӣ намуд ва ба ҳалқум расид, дигар на тавба пазируфта аст ва на ҷудоӣ асту на раҳоӣ. На вақти ҳалос асту гурез (*Сураи Сод: 3*). **Тавба пазируфта набошад аз онон, ки даст ба бадиҳо заданд ва гуноҳоне содир намуданд, то он ки марг бар сари болини қадоме онон ҳозир гардида, бигӯяд: Акнун тавба кардам** (*Сураи Нисо: 17*).

192: С - Тавба аз умри дунё кай қатъ гардад? Яъне дари тавба бар рӯи дунё комилан кай баста гардад?

Ч - Худованд фармуд:

﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ مَا يَنْتَرِيكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ
مَّا إِمَانَتْ مِنْ قَبْلٍ أَوْ كَسْبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾

Он рўз, ки баъзе нишонаҳо ва оёти Парвардигорат биёяд, дигар ба ҳеч нафсе имони ў нафъе набахшад, агар қабл аз он лаҳза имон наёварда бошад ва ё дар имони худ хайре ба даст наёварда бошад (*Сураи Анъом: 158*).

Дар Саҳиҳ"-и Бухорӣ омада, ки он ҳазрат фармуд:

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورأها الناس
آمنوا أجمعين وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها

Киёмат қоим нагардад, то он ки офтоб аз магриби худ тулӯъ намояд. Чун аз магриб тулӯъ намуд ва мардум онро диданд, ҳама имон биёваранд ва ин вақтест, ки дигар ҳеч нафсоро имонаши суде набахшад. Сипас, оятро тиловат намуд. (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Сафвон ибни Ассол гуфт аз паёмбар (с) шунидам, ки мегуфт: *Худованд аз ҷониби магриб даре барои тавба кушода, ки паҳнои он ҳафтодсола роҳ аст. Он дар баста нагардад, то он ки офтоб аз он тулӯъ намояд.*

193: С - Чист ҳукми он аҳли тавҳид, ки аз дунё чашим бинӯшид дар ҳоле бар гуноҳи кабираи худ исрор дошт?

Ч - Худованд фармуд:

﴿وَنَضَعُ الْمَوْزِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا ظُلْمُ نَفْسٌ
شَيْءًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبْكَةٍ مِّنْ خَرَدٍ
أَتَنَسَّابُهَا وَكَفَى بِنَا حَسِيبٍ﴾

Тарозухои адлро рӯзи қиёмат бинихем. Ҳеч нафсе зулме набинад, агар амали он ба вазни донаи хардале бошад, онро биёварем. Ва мо кофӣ мухосабакунандае ҳастем (*Сураи Анбиё: 47*). Баркаши аъмол он рӯз ҳақ бошад. Касеро, ки ҳасаноташ вазнин ояд, онҳоянд раstagорон ва касе ки тарозуяш сабук ояд, онон худро аз даст додаанд ба он зулме, ки ба оёти мо раво доштаанд (*Сураи Аъроф: 8-9*). Он рӯз, ки ҳар нафс тамоми аъмоли бади худро ёбад (*Сураи Оли Имрон: 30*).

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِحَدِيلٍ عَنْ نَفْسِهَا وَتَوَقَّعُ كُلُّ
نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

Он рӯз, ки ҳар нафс худ аз худ дифоъ ва химоя намояд ва ҳар нафс подоши аъмоли худро пурра дода шавад ва онҳо зулме набинанд (*Сураи Наҳл: 111*).

Битарсед аз он рӯзе ки ба сӯи Худо бозгардед, сипас ҳар нафс подоши он чӣ анҷом додааст, пурра бигирад ва онҳо зулме набинанд (*Сураи Бақара: 281*).

﴿يَوْمَ إِذْ يَصُدُّ الْنَّاسُ أَشْنَانَهَا لَيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

Он рӯз, ки мардум даста-даста ва танҳо-танҳову парешон аз қабрҳо хориҷ шаванд, то аъмоли худро нишон дода шаванд, пас касе ба вазни заррае амали хайр анҷом дода, онро бубинад ва касе ба вазни заррае амали бад содир намуда, ў низ онро бубинад (*Сураи Зилзила: 6-8*).

Паёмбар (с) фармуд: *Касе дар муҳосабаи аъмолаши рӯзи ҳисоб дучори муноқаша шавад ба азоб уфтад. Ойиша (р) пурсид, ки оё Худованд нафармуда: Зуд аст ҳисоби сабуке гирифта шавад (Сураи Иншиқоқ: 8).* Он ҳазрат фармуд: *Оре, он дар аснои арзи аъмол аст валекин касе дар вақти ҳисоб дучори муноқаша шавад, ба азоб уфтад.*

Аз он чи дар тамоми бобҳои гузашта баён шуд, бармеояд ки дараҷоти мардум мутафовит буда, дар охират ҳолат ва мақомҳои гуногун доранд, тибки он ҳолот ва мақомоте, ки дар дунё доштанд, ҳоҳ дар тоъати Парвардигорашон, ҳоҳ дар исёни он. Аз он чи дар Куръон ва суханони паёмбар (с) баён гашта ва ё салафи солеҳ ва тамоми бузургони ислом аз саҳобаи киром то аиммаи ҳадису тафсир гуфтаанд, хулоса шавад, ки гунаҳгорони аҳли тавҳид бар се табақаанд.

Табақаи аввал мардумонеанд, ки ҳасаноти эшон бар сайиоташон вазнин ояд. Онон дохили биҳишт гарданд ва оташ эшонро ҳаргиз нарасад.

Дуввум мардумонеанд, ки ҳасанот ва сайноти эшон баробар бошад. Сайиоташон ононро монеъи духули ҷаннат гардад ва ҳасаноташон аз отashi дӯзах бигзаранд.

Ин тоифа аҳли аъроф бошанд, дар миёни биҳишту дузах нигоҳ дошта шаванд, то он вақт, ки Худованд худ бихоҳад, он гаҳ иҷозат шавад, то дохили ҷаннат шаванд. Пас, аз баёни он ки биҳиштиён ба биҳишт раванд ва дӯзахиён ба дӯзах ва якдигарро нидо диҳанд, Худованд аҳволи аърофиёнро баён дошта, он ҷо ки мефармояд: *Дар миёни биҳишту дӯзах ҳичобе (ҳоиле баландӣ ва минтақаи бетарафе, ки он дуро аз ҳам ҷудо созад, он минтақа на аз биҳишт бошад, на аз дӯзах он ҳамон аъроф аст) бошад.*

Ва бар аъроф мардумоне бошанд, ки ҳар ду тарафро
(ҳам дўзахиёро ва ҳам биҳиштиёро) **аз симояшон**
бишиносанд. Биҳиштиёро нидо диханд ва ҳанӯз онҳо
дохили биҳишт нагашта, дар интизори онанд (*яъне, дар*
даромадгоҳи дарвозаи биҳиштанд) - **Салом ба шумо.** Чун
рӯи эшон ба сӯи дузахиён гардонида шавад, гӯянд: **Эй**
Парвардигори мо! Моро ҳамроҳи қавми ситамгар
магардон, то қавли Худованд:

Дохили чаннат гардед, дигар на хавфе бар шумо
бошад ва на ғамгин шавед (*Сураи Аъроф: 46-49*).

Саввум мардумонеанд, ки чун ба сӯи Парвардигори
худ бозгаштанд, бо он ки аҳли тавҳид буданд, бар
гуноҳони кабира ва бадкориҳо исрор доштанд. Сайиоти
онҳо бар ҳасаноташон вазнин омад. Ион ба андозаи
гуноҳони худ ба оташ раванд.

Қисме ононро оташ то буҷул фаро гирад ва
дастаero то нисфи соқҳояш, гурӯҳеро то зонуҳояш ва
баъзеро ба ҷуз пешона, ки дар он нишонаи саҷда аст, фаро
гирад.

Худованд паёмбари мо ҳазрати Муҳаммад (с) ва ба
дунболи ў дигар паёмбарон, авлиё ва фариштагони худро
барои шафоъат дар ин табақаи гунаҳгорони аҳли тавҳид
иҷозат диҳад. Дар ҳақи дастае аз гунаҳгорон иҷозаи
шафоъат намуда, аз оташ берун оранд. Боз дастаи дуввум
ва саввумро пайи ҳам шафоъат намуда, аз отashi дўзах
начот диханд, ҳамчунин ҳар кӣ дар дили ў ба вазни диноре
хайр бошад, ўро берун кашанд, сипас он ки ба вазни нисфи
динор дар дили ў хайр бошад ва он ки ба вазни гандуме,
сипас он ки ба вазни заррае аз хайр дар дили ў бошад ё
камтар аз зарра, ҳамаро ба навбат шафоъат намуда, берун

оранд, то он ки аз аҳли тавҳид ҳеч кас дар оташ намонад.

Ҳар касе аз онҳо, ки имонаш қавитар ва гуноҳаш камтар бошад, азоби сабуктар бинад ва камтар дар оташ бимонад ва ҳарчи зудтар аз он хориҷ сохта шавад.

Ҳар кӣ гуноҳаш бузургтар ва имонаш камтар бошад, бар акси ҳоли аввалро дошта бошад.

Паёмбар (с) бо ишора ба ин фармуда:

من قال لا إله إلا الله نفعه يوماً من الدهر
يصيبه قبل ذلك ما أصابه

*Касе Ло илоха иллалох бигӯяд, ўро рӯзе ба кор ояд.
Қабл аз он ҳарҷӣ ўро расида бошад, расида. (Ба ривояти
Баззор ва Табаронӣ)*

Ин мақомест, ки чи қадар фаҳмҳо ба гумроҳи рафта ва қадамҳо лағжида ва ихтилофи бисёре намудаанд. Худованд мӯъминонро ба он чи ихтилоф гардида, аз ҳақ хидоят намояд, ба изни худ. Ва худованд ҳар киро бихоҳад ба роҳи рост хидоят намояд (*Сураи Бақара: 213*).

194: С - Оё ҳудуд (ҷазои шаръӣ барои гуноҳони кабира) барои аҳли худ каффорати (шуянда) гуноҳон ба шумор оянд?

Ҷ - Паёмбар (с) бо хитоб ба дастае аз асҳоб, ки дар ҳалқаи ӯ нишаста буданд, фармуд: *Маро бар шартҳои оянда байъат намоед: Ҷизеро ба Худо шарик магардонед, дуздӣ ва зино накунед, фарзандони худро накӯшед, бар домани касе бӯҳтоне манечед ва дар корҳои накуву хайр нофармон набошед. Ҳар кӣ аз шумо бо байъати худ бар ин шартҳо вафо намуд, аҷри ӯ бар Худо бошад. Ва касе дар ҷое ва ҷизе аҳд ва байъати худро бишкаст, дар ҳамин дунё ба ҷазои амалаши гирифткор омад, яъне ҳадди ҷиноят дар*

хаққи ў ба ицро даромад. Он қазо каффораи гуноҳи ў бошад, вали агар пас аз иртиқоби гуноҳ, Худой ба ў сатр намуд (гуноҳаш ошкор нагардид) ва аз музозоти қонуний дар амон монд, кори ў муаққалл ба Худо ва ба рӯзи ҷазост. Агар Худой биҳоҳад, аз ў бигзараад ва агар биҳоҳад, ўро кайфар намояд. Яъне он чи аз дараҷаи ширк поинтар аст.

Убода гӯяд: *Пас ҳама бо паёмбар (с) бар асоси ҳамин шартҳо байъат намудем.*

195: С - Ваҷҳи ҷомеъ (мувофақат) миёни чумлаи охирин ин ҳадис: - “Худой аз касе ҳоҳад бигзараад ва касеро ҳоҳад, сазои амалаширо бидиҳад” ва миёни он чи дар дар набиштаҳои қаблан зикришуда: “Касе сайиоташ бар ҳасаноташ вазнин ояд, ба оташ равад” қадом аст?

Ч - Миёни ин ду таззодде вучуд надорад. Агар Худой аз касе гузашт намояд, ҳисоби ўро сабук бигирад, ки ҳазрати паёмбар онро ба ъарз тафсир намуд ва дар баёни сифати он фармуд: *Ҳар яки шумо ба Парвардигораи, то он марз наздик бигардад, ки Худой бар ў паҳлӯи худро бигузорад. Сипас, бандай хешро хитоб намояд: Бандаам! Ту чунину чунон кардӣ ва аъмоле фалону фалон содир намудӣ (ду навбат). Банда дар ҳар навбат икрор намояд, ки оре, Парвардигорам. Чун бандаро ба гуноҳи худ эътироф дод, бигӯяд: Бандаам! Ман ин гуноҳатро дар дори дунё бар ту сатр намудам, имрӯз бошад, онро барои ту биёmurзам.*

Аммо ононе, ки аз шумии аъмоли бади худ ва қасрати гуноҳон ба оташ бираванд, қасоне будаанд, ки дар муҳосабаи аъмол, муноқаша шудаанд. Паёмбар (с) худ гуфта: *Касе ба муноқашаи ҳисоб гирифтор ояд, ба азоб уфтад*

196: С - Қадом аст он сироти мустақим, ки Худой

бандагони худро ба рафтани он ва ба эҳтиёт аз гайри он амр намудааст?

Ч - Онъ ҳамин дини ислом аст, ки Худованд паймоварони худро барои тавзехи алломатҳои он ва баён гашта дар китобҳои худ фиристода ва аз ҳеч кас ба ҷуз он дигар ҳеч динеро напазирад ва танҳо равандai роҳи он аз растагорон бошад. Касе роҳе гайр аз онро пеш гирад, ба бероҳа уфтад ва дар сари парешонроҳӣ қарор гирад. Худованд фармуд:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَنْتَهِيُوا أَلْسُنُكُمْ
فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

Ва дар воқеъ ин роҳи рости имон аст. Аз он пайравӣ намоед. Ва аз роҳҳои дигар ба роҳ науфтед, то шуморо ба бероҳа накашонад (*Сураи Аньом: 153*).

Паёмбар (с) дар рӯи замин ҳатти росте кашид ва фармуд: *Ин роҳи рости Худованд аст.* Сипас, дар чап ва рости он ҳатҳои дигаре кашид ва фармуд: *Инҳо роҳҳое ҳастанд, ки бар сари ҳар қадомаш шайтоне нишаста, ба сӯи он меҳонад ва ояти каблиро хонд.*

Паёмбар (с) фармуд: *Худованд барои баёни равшантар, дарки амиКтар ва додани сурат ва тасвири расое аз роҳи рост ва роҳҳои бероҳа ҷунин тамсил ва намунае оварда: Роҳи росте ва аз ду тарафи он ду девор ба тӯли он роҳ кашида шуда ва дар ҷо-ҷои он ду девор дарҳое кушода ва бар дарҳо пардаҳое овехта шуда. Дар ибтидои роҳи рост роҳнамо ва ниододиҳанде истода, ба роҳгузарон мегӯяд: Ҳама як ҷо ба ҳамин роҳи рост ба роҳ*

дароед! Боз роҳнамо ва ниододиҳандаи дигаре дар болои роҳ истода, бо диққат муроқиби ҳоли роҳгузарон мебошад. Ҳамин ки роҳгузаре ба тарафе баргашт ва оҳанги кушодани даре аз он дарҳоро намуд, роҳнамоӣ болои роҳ ўро нидо дихад: Вой бар ту, эй мард! Он дарро боз макун, зеро чун аз даре парда бардорӣ, ногузир вориди он шавӣ...

Роҳи рост ислом аст, он ду девор ҳудуди Худоянд, дарҳои кушода маҳорими (корҳои ҳаром ва мамнӯъ) Худованданд. Он роҳнамо ва ниододи хандаи сари роҳ китоби Худост ва роҳнамоӣ болои роҳ пандғӯши Худо дар дили ҳар мусулмон аст. Яъне, виҷдони бедору андарзгӯ ва басирати бинову роҳнамо.

197: С - Рафтани он роҳи рост чигуна муюссар гардад ва бероҳ шудагон аз он чун солим бимонанд?

Ч - Ин растагорӣ танҳо бо чанг задан ба Китоби Худо ва суннати ҳазрати паёмбар, рафтани роҳи он ду ва риъояи ҳудуди онҳо муюссар гардад. Ба ин тариқ сафои тавҳиди Худо ва сафои пайравии паёмбар (с) ба даст ояд.

﴿وَمَن يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِنَ الْتَّيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ
أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾

Касоне аз Худо ва расули ў итоъат намоянд, пас онон бо касоне ҳамроҳ бошанд, ки Худой бар эшон инъом намуд, чун паёмбарон, сиддиқон, шаҳидон ва солиҳон ва эшон чӣ хуб ҳамроҳонеанд (*Сураи Нисо: 69*).

Ҳамин бандагони инъомгаштаро, ки аз эшон бо тафсил ном бурда шуд, Худованд дар сураи Фотиха роҳи

ростро ба роҳи рафтаи онон тафсир намудааст, онҷо, ки мефармояд. Бор Ҳудоё! Моро ба роҳи рост ҳидоят фармо, роҳи қасоне, ки ба эшон инъом намудӣ, на роҳи ба ҳашми ту гирифткор шудагон ва на аз роҳи ту бeroҳ шудагон (*Сураи Фотиха: 6-7*). Ҷӣ неъмате бузургтар барои банда аз ҳидояти ў ба роҳи рост ва нигоҳ доштани ў аз бeroҳаҳо бошад. Паёмбар (с) уммати худро бар роҳи рост гузошт, чунон ки фармуд: *Ман шуморо бар шоҳроҳи равшан гузоштам, ки шаби он чун рӯз бошад ва аз он ҷуз ҳалокшаванд ба бeroҳ нағардад.* (А ҳамад ва Ҳоким)

198: С - Зидди суннат чист?

Ҷ - Зидди суннат бидъатҳо ва умуре бошанд, ки абнои бадъ (бидъаткорон) падид оварда, ба шоҳу барги шаръи илоҳӣ печондаанд. Ҷанбаи шаръӣ бахшидаи он чи Ҳудо нозил нанамуда ва ба он ичоза надодааст.

Паёмбар (с) дар сухани Ҳудованд ҳаминиро дар назар доштааст: *Касе дар ин амри мо ҷизе эҷод намояд, ки аз фитрати он пабошад, он ҷиз мардуд аст.*

Ва фармуд:

عليكم بستي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تسکوا بها،
وعضووا عليها بالنواخذة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلاله

Суннати ман ва суннати хулафои рашид ва роҳ ёфтаи пас аз майро маҳкам бигиред ва онро бо дасту дандони худ бидоред ва аз корҳои тоза пайдогашта ва пардохта барҳазар бошед, зеро ҳар амри тоза пайдогашта (кори нави ба дин боршуда) гумроҳӣ бошад. (Ба ривояти имом Аҳмад ва Абу-Довуд)

Он ҳазрат ба вуқуъ омадани чунин корҳое ишора намуда, мефармояд: *Уммати ман бар ҳафтоду се фирмқа*

чудо гардад, тамоми он фирмәхә ба ҭуз яке дар оташ раванд. Ва он як тоифай растагорро бо ин васф муайян намуда: Онҳо қасонеанд, ки бар ҳамои роҳу равиш ва мисоле бошанд, ки ман ва асҳобам бар онем. Худованд паёмбари худро аз аҳли бидъат барӣ донистааст, он ҷо, ки мефармояд:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا يُشَيَّعُونَ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ
إِنَّمَا أَنْتَ مُهَمَّ إِلَى اللَّهِ﴾

Онон, ки дини худро қисмат-қисмат намуданд ва худ ба дастаҳо ва гурӯҳҳо чудо гаштанд, заррае ҳам ба онҳо мансубият надорӣ. Ба таҳқиқ амри эшон ба сӯи Худост (Сураи Аньом: 159).

199: С - Бидъатҳо аз назари ворид намудани халал ба дин ба ҷанд қисмат тақсим шаванд?

Ҷ - Ба ду қисм тақсим шаванд: Бидъати ба қуфрбараんだ ва бидъати поинтар аз ин.

200: С - Бидъатҳои ба қуфр анҷомандада қадомҳоянд?

Ҷ - Ин бидъатҳо бисёр бошанд. Қоида ва меъёри шинохти онҳо, ин аст, ки касе амри ичмоъшуда (бо назари воҳид ва мусбати саҳоба ва уламо қабулгашта), мутавотир ва ба ҳадди лозим маълуми динро инкор намояд, зеро ин такзиби Қуръон ва такзиби рисолати паёмоварони Худо ба шумор ояд. Чун бидъаткории Ҷаҳмиён, ки сифоти Худоро инкор намуда, ё қавл ба маҳлук будани Қуръон ё маҳлук будани ягон сифати Худованд, ё инкори ин ки Худованд Иброҳимро (а) дӯсти худ гирифт, ё ба Мӯсо (а) сухан гуфт ва гайра ва чун бидъаткории Қадариён, ки илми Худо, афъоли Худо ва қазову қадари ўро инкор

менамоянд. (*Қадариён пайравони Маъбад писари холи Ҷаҳмӣ бошанд. Равиши фикрӣ ва маслаку ақидай онҳо иборат аз ҳафии тавоной ва қудрати банда бошад. Онҳо бар инанд, ки банда дар анҷоми аъмоли худ, хоҳ хуб, хоҳ бад маҷбур аст, ҳама аз ҷониби Худо бар ў ҳамл гардида, дар сарнавишти ў набишта шудаанд ва ў хоҳу ноҳоҳ онҳоро анҷом медиҳад. На қудрат, на иродава на ихтиёр дорад. Аъмолро Худо ба дасти ў меофарад ба он гуна, ки дар тамоми ҷамодот (чизҳои беҷон) меофарад. Аъмол маҷозан ба банда нисбат дода шавад, ҳамон гуна ки ба ҷамодот. Гуфта шавад, ки дараҳт мева дод ва об ҷорӣ шуд. Онҳо мегӯянд: Савобу иқоб маҷбурианд. Қадария ин тоифаро гӯянд).*

Ва чун бидъати мұчассима, ки Худоро ба маҳлуқоташ ташбех намоянд ва ё сифоти он зоти покро ба сифоти маҳлуқоташ монанд созанд. (*Мұчассима тоифаеро гӯянд, ки зоти Худо ва ё сифоти ўро ба маҳлуқоти ҹисмонӣ монанд созанд*).

Ин тоифа мардумонро агар дониста шуд, ки мақсади асосии онҳо ҳароб намудани асосҳои дин ва ба шубҳа афкандани аҳли он бошад, ба таври қатъӣ коғир бошанд ва саҳттарин душмани ислом. Аммо дигарон, ки қасдашон гунах набошад, фиребхӯргонанд.

Бар онҳо ҳуҷҷат қоим сохта шавад, то ҳукми эшон муайян шавад.

201) С - Бидъате, ки ба қуфр нарасонад, қадом аст?

Ҷ - Бидъате, ки ба дараҷаи бидъати навъи аввал набошад. Аз он бидъат такзиби китоб, ё ҷизе аз рисолати фиристодагони Худо лозим наояд. Чун бидъати марвония, ки саҳбай киром онро мункар донистаанд, вале аҳли ин тоифаро ба қуфр нисбат надода, даст аз байъати эшон

набардоштаанд, чун таъхирি эшон баъзе намозҳоро то охири вақт, пеш овардани хутбаи ид аз намози ид ва нишастан дар миёни хутбаи чумъа, дашном додани баъзе саҳобаи кибор аз минбари намоз ва ғайра, ки бар асоси эътиқоди шаръӣ набуда, балки бо пайравӣ аз шаҳавоти нафсонӣ ва гаразҳои дунявиӣ буданд.

(*Марвония нисбат ба Марвон ибни Ҳакам, ки бузургтарин сабабгори муҳосара гардинани ҳазрати Усмон (р) буд. Ӯ Алӣ (р)ро рӯзи ҷумъа бар минбари намоз ҳангоми волигии худ дар Мадина, дашном медод. Ӯ хутбаи идро ба намоз тақдим намуд. (Ӯ дар Ҷимашиқ бӯгӣ карда кушта шуд ва дар боби Ҷаббия дағн гардид.-аз ҳошия)*)

202: С - Бидъатҳо бар ҳасби ҷойҳои воқеъшавӣ ба чанд қисмат тақсим шаванд?

Ҷ - Ба ду қисм: Бидъатҳои дар ибодот ва бидъати дар муъомалот.

203: С - Бидъат дар ибодат ба чанд қисм тақсим шавад?

Ҷ - Ба ду қисм:

Аввал: Худовандро ба гуна ва чизҳое ибодат намудан, ки ӯ худ ба он иҷозат надода, дар китобаш нафиристода ва ба шаръи ӯ носозгор. Чун гурӯҳҳои нодон ва бесоводе аз аҳли тасаввуф, ки бо номи зикр ва наздикӣ ба Худо маҷлиси самоъ ва зикр меороянд ва дар он аз асбобҳои лаҳв ва мусиқӣ истифода намуда, ба рақсу тараним ва қарсакзани мепардозанд. Эшон дар ин амали худ ба онҳое шабоҳат доранд, ки Худовандро дар васфаҳон фармуд: Ибодати онҳо (мушрикони ҷомеъаи Макка ва атрофи он пеш аз ислом) дар пеши ҳонаи Каъба иборат буд аз ҳуштак ва садоҳои номафҳум ув-ув ва ҳай-ҳои) ва тасдия (дастҳоро ба ҳам задан ва ё пойҳоро ба замин қуфта садо баровардан). Яъне, мушрикон пеш аз ислом дар аёми

зиёрат, бараҳна даври хона чамъ омада, бо додани хуштаку қарсақ ва сару садо тавоф менамуданд.

· (Дар манотиқе аз билоди Араб ва дигар қавмҳои мусалмоннишин суфиёне вучуд дошта, ки дар маҷолиси зикр ба самоъ ва чунин сару садо мепардохтаанд илова аз мутарҷим).

Дуввум Ибодати худо ба он чизе, ки аслаш машруъ аст, vale онро дар гайри мавзеъи худ ба кор бурдан. Масалан, бараҳна намудани сар дар ихром ва мавсими ҳаҷ ibodat аст; яъне ҳочӣ чун ихром баст ва чомаи ихром ба бар намуд, бояд сари худро бараҳна созад.

Вале, агар мусалмон қасди ҳаҷ накарда ва ихром набаста, дар дигар ibodatxo мисли намозу rӯza сари худро бараҳна созад ва эътиқод намояд, ки бараҳнагин сар ibodat аст, бидъат бошад. Бараҳнагии сар дар ҳаҷ барои муҳрим ibodat аст ва инро ба дигар ibodatxo дар гайри ихром интиқол додан ба эътиқоди ibodat будани он, бидъат бошад, зоро дар он ҷойҳо бараҳна будан ё пӯшида будани сар ibodat набошад. Ҳамчунин дигар ibodatxоро дар гайри мавзеъи худ ба ҷой овардан, чун намозҳои нафл, ки дар ҳолатҳои нахӣ шуда гузонта шавад ва ё дар rӯzi шак ва rӯzҳои ид rӯza дошта шавад.

204: С - Бидъат бо он ibodatе, ки дар он воқеъ мешавад, чанд ҳолат дорад?

Ч - Ду ҳолат дорад

Аввал, бидъат ibodatро ба кулли ботил гардонад: Чун намозгузоре, ки дар намози бомдод ракъати саввумро биафзояд, ё дар намози шом ракъати чаҳорумро ва ё дар намозҳои чаҳоракъата панҷумро биафзояд, қасдан ва ё ракъате кам намояд.

Дуввум, бидъат худ ботил ва бекор гардад ва амал солим бимонад. Чун вузӯгирандае, ки аз се мартаба зиёд бишӯяд, паёмбар таҳорати ӯро ботил нафармуд, балки гуфт: *Kase dar*

шустани аъзои худ дар таҳорат аз се бор биафзояд, нохуб карда, аз ҳад гузашта ва зулм намудааст. Ва монанди ин.

205. С - Бидъатҳо дар муъомалот қадоманд?

Ҷ - Гузоштани шартҳое, ки на дар Китоби Худо ва на дар суннати расули ў ҳастанд.

206: С - Дар робита ба саҳоба ва аҳли байти паёмбар (с) аз чи одобе, бардошти фикрие ва равиии эътиқодие лозим аст пайравӣ намоем?

Ҷ - Бар мо лозим аст, ки дилҳо ва забонҳои худро нисбат ба онҳо солим бидорем. Фазоилии ахлоқӣ, бузургмардӣ ва баландхимматии эшонро густариш дода, аз зикри норасоиҳо ва он чӣ миёни эшон рафт, забон боздорем. Аз шаъни бузурги онҳо ёд намуда, сухан гӯем, чунонки Худованд дар Тавроту Инчил ва Куръони карим аз он ёд намуда, дар кутуби ҳадис аз фазоилии онҳо фаровон омадааст.

Худованд мефармояд:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَةٌ بَيْنَهُمْ
تَرَهُمْ رَكَعًا سَجَدًا يَتَعَوَّنُ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُوا نَاسِيًّا مِنْهُمْ
فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَنْتِ الرَّسُولُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّورَةِ وَمِثْلُهُ
فِي الْإِنجِيلِ كَرَبَّعَ أَخْرَجَ سَطْعَهُ دَفَّاعَرَهُ فَأَسْتَغْلَظَ فَأَسْتَوَى
عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ
لَا مُنْتَهٰ أَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

Муҳаммад (с) Фиристодаи Худост ва ононе, ки ҳамроҳ бо ўянд, саҳтигу саҳтситетанд бар коғирон ва дар

миёни хеш боутуфату меҳрабонанд. Ононро гоҳ ба рукӯрафта ва гоҳ дар ҳоли сучуд бинӣ, ки фазли Худо ва хушнудии ўро ҷӯёнанд. Симои дурахшон ва намои равшани асари саҷда дар пешонахову чехраҳои онҳо пайдост. Масал ва намунаи эшон дар Таврот чунин аст: Ва намунаи онҳо дар Инчил чун гиёҳ ва зироъате омада, ки сарак ва неши худро аз замин берун овард, сипас онро қувват дод, то ғафс ва тануманд гардид ва ба пояи худ биистод, дар ҳоле, ки кишоварзонро ба ҳашм оварад. Худованд ононеро, ки имон оварда ва амали солеҳ анҷом додаанд ба эшон, ваъдан мағфират ва аҷри бузург намудааст (*Сураи Фатҳ*: 29). Ва қасоне, ки имон оварданд, ҳичрат намуданд ва дар роҳи Худо ҷиҳод намуданд ва қасоне, ки паноҳ доданду нусрат, ба ҳақ ононанд мӯъминон. Эшонро мағфират ва ризқи хубе дар интизор бошад (*Сураи Анфол*: 74). Собиқони нахустин аз муҳочирону ансор ва қасоне, ки ба хубӣ аз эшон пайравӣ намуданд, Ҳудояшон аз эшон хушнуд гардида ва эшон низ аз ў хушнуд бошанд. Ва барои онҳо боғхое фароҳам соҳта, ки аз зери дарахтони он нахрҳо равон ҳастанд. Ҷовидона дар он бошанд. Ин аст комёбии бузург (*Сураи Тавба*: 100). Худованд гузашт намуд бар паёмбар, муҳочирин ва ансор, ки ҳама ўро дар соати саҳти пайравӣ намуданд (*Сураи Тавба*: 117).

﴿لِلْفَقَرَاءِ الْمَهْجُرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيْرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
يَتَنَعَّمُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرَضُوا نَأْوِي نَصْرُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأُولَئِكَ
هُمُ الصَّدِقُونَ ﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَءُونَ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ
يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُّونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً
مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً﴾

Барои мустамандони муҳочирин, ки аз сарзамин ва молҳои худ берун ронда шуданд, дар ҳоле, ки фазл ва хушнудии Ҳудоро ҷӯёнанд ва ба қӯмаки дини Ҳудо ҷа расули Ҳудо қиём намудаанд. Ононанд ба ҳақ росткорон ва онон, ки дар (нуқта ва сарзамине, ки барои аввалин бор давлати ислом (хукумати Расули акрам (с) дар он барқарор гардид - Мадина) ва имонро (қиёмгоҳи қувваи имонӣ) қабл аз эшон фароҳам оварданد дар ҳоле, ки ҳичраткунандагони ба сӯи ҳудро дӯст доранд, дар синаҳои худ аз дороии хеш ҳочате наёбанд ва бар хеш ҳичратнамудагонро баргузинанд, ҳарчанд худ дар тангдастӣ ва ниёзмандӣ қарор доранд (*Сураи Ҳашр: 8-9*).

Худованд бар дилҳои аҳли Бадр (саҳобагони дар ҷанги Бадр иштирок намуда) огоҳ буд, вақте фармуд: **Ҳар чӣ дилатон ҳоҳад, анҷом диҳед, ман ҳамоно шуморо омурзидаам.** Онҳо сесаду ҷанд нафар буданд. ҳеч нафар аз байъатнамудагон дар зери дарахт (шаҷарату-р-ризвон) ба оташ нараванд.

Ҳудо аз онҳо розӣ ва эшон аз Ҳудояшон розӣ бошанд. Адади онҳо як ҳазору ҷаҳорсад ё як ҳазору панҷсад нафар буданд. Худованд фармуд: **Ҳамоно Худованд аз мӯъминон хушнуд гашта, он гоҳ, ки дар зери дарахт бо ту байъат менамуданд.** Ҳудо огоҳ буд ба он чи дар дилҳои эшон аст (*Сураи Фатҳ: 18*). (*Дарахт дар наздикиҳои Макка дар маконе бо номи Ҳудайбия буд: Дар ин минтақа миёни коғирони Макка ва паёмбар (с) қарордоди сулҳ, ки маъруф бо сулҳи Ҳудайбия бошад, баста шуд.* Дар ҳамин ҷо паёмбар (с) дар зери дарахт нишаста ба дунболи ҳодисаҳо, ки дар кутуби ториҳ зикр аст, аз асҳоби худ байъат гирифт.

Бо ҳамин муносабат он дараҳт, *шачарату-р-риズон* ва байъат, байъати зери дарахти ризон ва саҳобагони иштирокдори он саҳна аҳли байъати Ризон номида шуданд, чун Худованд хушнудии худро аз онон эълон дошт. (*Илова аз мутарчим*).

Шаҳодат медиҳем, ки чи соне уммати ислом беҳтарин умматҳои ҷаҳон буда, ҳаст ва мемонад, он асҳоби киром, беҳтарин ва олитарин насли ин уммат ва қарни онҳо, даврони бо адлтарин, беҳтарин ва мактаъи торихи ин уммат ва тамоми ҳаёти башарият аст.

Агар баъдомадагон чун Уҳуд зару сим масраф намоянд на ба даҳяк ва на ба нисфи азamat ва бузургии онон намерасанд. Дар айни ҳол эътиқод дорем, ки онҳо маъсум ва маҳфуз аз гуноҳи норасой набуданд. Танҳо ҳазрати паёмбар (с) маъсум буд. Балки мумкин аст аз эшон хато ва саҳве содир шавад. Вале онон ба қўллае расида такомул ёфта, ки инсони комил бо тамоми маъно бошанд. Дар дараҷаи иҷтиҳод буданд. Чун иҷтиҳоди эшон совоб омад, ду аср ва агар ғайри ин буд як аср бинанд, ба подоши талошу иҷтиҳодашон. Он чӣ аз иҷтиҳодашон аз савоб берун омад, баёни фикрӣ ва нуқтаи назари онҳост, бардошти маънӣ бо тобише аз он аст, на ба маънои қасди гуноҳ ва даст задан ба бадкорие чун соири гунаҳгорон.

Фазоил, солиҳот ва савобики ҳасанаи онҳо чун баҳри бекаронаест, ки бо нопокии андак тағийире дар он дида нашавад.

Сухан ва эътиқод дар бораи ҳамсарони бовафо аҳли байти он ҳазрат, ки Худояшон аз нопокӣ дур дошт ва комилан покашон гардонд, низ чунин аст.

Аз ҳар ки дар дили ў ё забони ў нисбат ба асҳоби

он ҳазрат ё аҳли байти он ҳазрат заррае бадандешӣ ба бадгуфторӣ вуҷуд дорад, мо барӣ ҳастем ва Ҳудойро бар муҳаббати эшон, дӯстдории эшон ва ҳимояи ҳарими онҳо то ҳадди тавони худ гувоҳ мегирэм ва васияти он ҳазратро дар ин робита роҳнамои худ медонем.

لا تسبوا اصحابي الله الله في اصحابي

Асҳоби маро дашном мадиҳед! Ҳудоро, Ҳудоро дар бораи асҳоби ман пеши чашм биёред. (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Ва фармуд:

إِنِّي تَرَكْتُ فِيمُكُمْ ثَقْلَيْنِ أَوْلَاهُمَا كِتَابَ اللَّهِ فَخَذُوهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَمْسَكُوا
بِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَأَهْلُ بَيْتِيْ أَذْكُرُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِيْ

Дар миёни шумо ҳамоно ду чизи гаронбаҳо ба мерос гузоштам. Якум, Китоби Ҳудо, Китоби Ҳудоро маҳкам бидоред ва ба он ҷанг бизанед, онро сармашқи ҳаёт ва қонуни зиндагии худ қарор дигаред ва аҳли байтам, Ҳудоро ба ёди шумо меоварам, Ҳудоро пеши чашми худ дошта бошед дар бораи аҳли байтам. (Ба ривояти имом Муслим ва Аҳмад)

207: С - Ба таври муҳтасар беҳтарин ва бузургтарин саҳоба қадом аст?

Ч - Беҳтарини эшон собиқини аввалин аз муҳочирин ва ансоранд. Баъд аҳли Бадр, баъд аҳли Уҳуд, баъд аҳли Байъати ризвон ва баъди онҳо.

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقُتِلَ أَوْلَئِكَ أَعَظَمُ
دَرْجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقْتِهِمْ وَكَلَّا وَعْدَ اللَّهِ أَمْسَحَ﴾

Касоне ки қабл аз фатҳи Макка амволи худро дар роҳи худро масраф намуданд ва ҷиҳод карданд, дараҷаи эшон бузуртар аст аз дараҷаи онон ки баъди фатҳ сарф намуданд ва ҷиҳод карданд. Ва ҳар ду дастаро Ҳудой ваъдаи подоши нақӯ додааст (*Сураи Ҳадид: 10*).

208: С - Ба таври муфассал беҳтарини саҳобагон кист?

Ҷ - Абдуллоҳ ибни Умар (р) фармуда, ки, дар замони паёмбар (с) ҳеч қасро бо Абубакр (р), баъди он Умар (р) ва баъди ў Усмон (р) баробар намедонистем. Бақияи асҳобро ба ҳоли худ мегузоштем ва дар миёни онҳо қасеро дигар ба бартари аз дигарон ёд намекардем.

Паёмбар(с) дар гор бо хитоб ба Абубакр (р) фармуд: *Чӣ гумон дорӣ, дар бори ду нафаре, ки Ҳудо саввуми онҳост. Ва фармуд:*

لو كنت متخدًا من أمري خليلًا لانخذت أبا بكر خليلًا
ولكن أخي وصاحبي

Агар аз миёни умматам қасеро дӯсти худ мегирифтам, ҳар ойина Абубакрро дӯст мегирифтам, воне бародар ва рафиқам аст. (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Ва фармуд: *Худованد маро ба сӯи шумо фиристод, ҳама гуфтед: Дурӯг мегӯй! Ва Абубакр гуфт: Рост мегӯй. Бо нағс ва ва моли худ, маро қӯмаку ҳамдардӣ) намуд. Пас, оё шумо рафиқамро барои ман мегузоред? (Бухорӣ)*

Ва фармуд:

إِنَّمَا يَا ابْنَ الْخَطَابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ
سَالِكًا فَجَأً قَطُّ إِلَّا سَلَكَ فَجَأً غَيْرَ فَجَكَ

Эй писари Хаттоб! Савганд ба он Худой, ки чони ман ба дастъи ўст, шайтон туро дар ҳең водӣ ва дарае рӯ ба рӯ наомад, магар худро ба водии дигар афканд ва дараи дигарро дар пеш гирифт. (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Ва фармуд: Дар умматони пешин илҳомшудагоне буд, пас дар уммати ман агар илҳомшудае бошад, он ҳар ойина Умар бошад. (Бухорӣ ва Муслим)

Он ҳазрат доир ба сухан гуфтани гург ва гов бо ў фармуд: Ба ин воқеъият ман имон меорам ва Абубакру Умар ва ҳол он ки он ду он ҷо набуданд. Азамат ва бузургии муноқиб ва сифоти он дуро баён дорад, ки агар хом тамоми шунавандагон чунин амри хориқулъодаро баъид бишморанд ва онро ба тараддуд бипазиранд, вале Абубакр ва Умар (р) бо он камоли имон ва баландин пояи идроки худ, онро бетараддуд кудрати Худованд, бипазиранд.

Ҳазрати Усмон (р) барои ичрои супориши он ҳазрат ба Макка рафт, дар байъати ризвон, ки ба хотири ў гирифта шуд, паёмбар (с) дасти рости худро бардошт ва гуфт: Ин дасти Усмон бошад ва бар дасти чапаш зад ва фармуд: Ин байъат барои Усмон.

Он ҷаноб фармуд:

من يَحْفَرُ بِنَرٍ رَوْمَةً فَلِهِ الْجَنَّةُ

Ҳар ки ҷоҳи Румаро биканад, биҳишт ҷои ўст. Усмон (р) онро канд ва ба истифодаи мусалмонон гузошт. Боз фармуд: Ҳар ки лашкари Їусрапо (лашкари мусалмонон дар яке аз солҳои қаҳтӣ ва саҳтӣ) муҷаҳҳаз созад, ҷаннат ҷойгоҳи ў бошад. Усмон (р) онро аз тамоми чиз муҷаҳҳаз ва таъмин намуд. (Ин ду ҳадисро эмом Бухорӣ ривоят кардааст)

Боз дар барои Усмон (р) фармуд:

أَلَا أَسْتَحِي مِنْ اسْتَحِيتْ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ

Оё ҳаё нанамоям аз он ки фариштагон аз ўшармашон меояд. (Ба ривояти Мулим ва Ҳоким)

Ба Алӣ (р) чунин гуфт: “*Ту аз мани ван аз тӯям*”.

Ва он ҳазрат аз ўхабар медиҳад, ки: *ЎХудо ва Расули ўро дўст дорад ва Худову Расулаш ўро дўст доранд.*

Ва фармуд:

أَلَا ترْضِي أَنْ تَكُونَ مِنِّي بَنْزَلَةً هَارُونٌ مِّنْ مُوسَى إِلَّا أَنْهُ لَا يَنْبَغِي بَعْدِي

Оё хуш надорӣ, ки ту бо ман ба манзалаи Ҳорун бо Мӯсо (а) бошӣ. Яъне, ҷонишини ман бошӣ, ҷун Ҳорун, ки ҷонишини Мӯсо (а) буд. Бо ин тафовут, ки пас аз ман дигар паёмбаре набошад. (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Фармуд: *Даҳ нафар дар биҳшишт бошанд: Паёмбар дар биҳшишт бошад, Абубакр дар биҳшишт бошад, Умар дар биҳшишт бошад, Усмон дар биҳшишт бошад, Алӣ дар биҳшишт бошад, Талҳа дар биҳшишт бошад, Зубайр ибни Авом дар биҳшишт бошад, Саъд ибни Молик дар биҳшишт бошад, Абдураҳмон ибни Авғ дар биҳшишт бошад. Саъид ибни Зайд гӯяд: Агар ҳоҳам аз даҳум нафари биҳшиштӣ низ ном бубарам. Ҳудашро дар назар дошт (р). (Абудовуд ва Тирмизӣ)*

Ва фармуд:

أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُهَا فِي دِينِ اللَّهِ عُمْرٌ وَأَضَدُّهَا حَيَاءُ
عَنْهَا، وَأَعْلَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَقْرَؤُهَا لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ أَنِّي، وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِصِ زَيْدُ بْنُ ثَابَتٍ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينٌ
هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عَبِيدَةَ بْنَ الْجَرَاحِ

Раҳмдилтарини умматоёни ман бар умматам Абубакр (р) бошад. Сахттарини онҳо дар дини Худо Умар (р) бошад, бўҳаёттарини онҳо Усмон (р) ва олимтарйни онҳо доир ба ҳалолу ҳаром Муъоз ибни Ҷабал бошад, хонотарини онҳо Китоби Худоро Убай ва донотарини онҳо ба илми фароиз Зайд ибни Собит бошад ва ҳар умматро амине бошад ва амини ин уммат Абуубайда ибни Ҷарроҳ аст. (Ба ривояти имомо Аҳмад ва Тирмизӣ)

Дар бораи Ҳасан ва Ҳусайн (р) фармуд ки: *Он ду саиди ҷавонони аҳли ҷаннат бошанд ва дурайхонаи паёмбар (с).* Ва фармуд:

اللهم إني أحبها فأحبها

Бор, Худоё! Ман Ҳасан ва Ҳусайнро дўст дорам, ту низ эшонро дўст бидор. (Ба ривояти имом Бухорӣ ва Тирмизӣ)

Дар бораи Ҳасан фармуд: *Ҳамоно ин фарзанди ман бузургзодааст. Зуд аст, ки Худованд бо баракаи ў миёни ду тоифаи бузурги муслимин сулҳ созад ва ҳамчунон шуд.*

Дар бораи модари онҳо бибӣ Фотима (р) фармуд:

إِنَّمَا سَيْدَةُ النِّسَاءِ أَهْلُ الْجَنَّةِ

Ў ба таҳқиқ сайидаи занҳои аҳли ҷаннат аст. (Ба ривояти имом Бухорӣ ва Тирмизӣ)

Дар робита бо фазоил ва маноқиби саҳобаи киром ба таври умум ва ба сурати инфириодӣ ҳадисҳои бисёре омада. Аз баёни фазилати яке барнаояд, ки ў аз тамоми вучуҳ дар ҳамаи фазоил бартар аз дигарон бошад. Чуз хулафои рошидини чаҳоргона, ки се нафари онҳо бар асоси ҳадиси ибни Умар (р) дар тамоми фазоил бартар аз

ҳама буданд ва бинобар ичмоъи аҳли суннат, ки пас азз он се халифа Алӣ (р) бузургтарин инсони рӯи замин буд.

• 209: *С - Муддати хилофат пас аз Расули акрам (с) чанд сол буд?*

Ҷ - Абдуллоҳи Рахман бин Абуль-Кутуб аз Саъид ибни Ҷабир аз Сафина овардаанд, ки Расули Худо (с) фармуд: Хилофати нубувват (ҷонишинии паёмбари) сӣ сол аст. Баъд аз он Ҳудованд мулкро ба касе ҳоҳад бидиҳад. Ин муддат даврони хилофати Абубакр, Умар, Усмон ва Алӣ (р) бошад. Муддати хилофати Абубакр (р) ду солу се моҳ аз Умар (р) даҳ солу шаш моҳ, аз Усмон (р) дувоздаҳ сол ва аз Алӣ (р) чаҳор солу нӯҳ моҳ буд. Бо шашмоҳа хилофати Ҳасан ибни Алӣ (р) си сол комил гардад.

Наҳустин малик ва подшоҳ дар даврони ислом Муъовия (р) буд. Ўбехтарини подшоҳ буд. Пас аз ў давраи мулки Ҷазз (подшоҳии базӯр ва ноҳақ гирифташуда) буд, то он ки Умар ибни Абдулазиз (р) ба ҳукм расид. Ўро аҳли суннат халифаи панҷум доистаанд, зоро ў сирати хулафои рошидинро сармашқи худ қарор дод ва ҳокимияти адли исломиро барқарор намуд.

210: *С - Далел бар хилофати ин чаҳор халифаи рошид ба таври куллӣ қадом аст?*

Ҷ - Далели бисёре вучуд дорад. Аз ҷумла, мунҳасир ва маҳдӯд будани муддати хилофат ба сӣ сол, ки ба даврони хилофат ва вилояти онҳо мутобик ояд ва мунҳасир гардад.

Дигар, беҳтар ва бузуртар будани он чаҳор аз тамоми бақия.

Дигар, ривояти Абдуллоҳи Рахман бин Абуль-Кутуб аз Самура ибни Ҷундулӣ, ки марде гуфт: Эй Расули Худо! Дар хоб дидам, ки

сатиле аз осмон оvezон шуд. Абубакр (р) биёmad ва аз дастай он гирифт ва каме binüшид. Пас аз ў Умар (р) омад. Ў низ аз дастай сатил гирифт ва чандон нüшид, ки то зери кабургахоу ў pur шуд. Онгоҳ Усмон биёmad ва ў низ чандон нушид ки то зери қабургахояш pur гашт. Дар охир Алӣ (р) омад. Аз дастай сатил гирифт ва күшиши бисёр намуд, то binüшад, ҳамин буд, ки оби сатил пош xürd ва ба ў чизе аз он пошид.

Дигар ичмоъи уммати исломӣ бар хилофати ин чаҳор. Ва дар хилофати эшон ба гайр аз гумроҳ ва бидъаткор касе таън нарасонад.

211) С - Далел бар хилофати се халифаи аввал ба таври ичмолӣ кадом аст?

Ҷ - Зикри қисме аз далелҳо гузашт ва далели дигар ҳадиси ривоят намуда худи Абубакр (р) аст, ки паёмбар (с) рӯзе пурсид: *Кадоме аз шумо хобе дид? Марде гуфт: Ман дар хоб дидам, ки тарозуе аз осмон фуруд омад. Пас ту ва Абубакр (р) баркашида шудед. Ту бар Абубакр (р) вазнин омадӣ. Абубакр (р) бо Умар (р) баркашида шуданд, Абубакр (р) бар Умар (р) вазнин омад. Умар (р) бо Усмон (р) баркашида шуд ва Умар (р) бар Усмон (р) вазнин омад. Он гоҳ тарозу бардошта шуд. (Ба ривояти Абудовуд ва Аҳмад ва Ҳоким)*

Паёмбар(с) фармуд: *Имшаб ба хоби марди солеҳе даромад, ки Абубакр (р) ба Расули Худо (с) муртабит гардонида шуд ва Умар (р) ба Абубакр (р) ва Усмон (р) ба Умар (р).*

212: С - Далели хилофати Абубакр (р) ва Умар (р) ба таври ичмолӣ кадом аст?

Ҷ - Дар “Саҳиҳ” омада, ки он ҳазрат фармуд:

*Ҳангоме ки хуфта будам худро бар сари чоҳе дидам.
Сатиле бар ҷоҳ овехта буд. Аз ҷоҳ бо он сатил мошоаллоҳ
об қашидам. Сипас, онро ибни Абуқуҳофа (Абӯбакр)
бардошт ва як ду сатил об бардошт, валие дар қашишаши
сустие мушоҳида шуд, ки Худой он сустиро бар ў
меомурзад. Он гоҳ сатил баргашт ва онро ибни Ҳаттоб
(р) ба даст гирифт. Ҳеч танумандеро дар миёни мардум
надидам, ки чун Умар (р) об қашанд, то он ки мардум ва
чаҳорпоёни онҳо шодоб гаштанд.*

*213: С - Далел бар хилофати Абубакр ва муқаддам
будани ў дар хилофат, қадом аст?*

*Ҷ - Қисме аз далоил зикрашон гузашт ва дигар дар
“Саҳиҳ”-и Бухорӣ ва Муслим омада, ки зане ба назди
Расули акрам (с) омад. Он ҳазрат фармуд то баргардад.
Зан гуфт: мабодо, ки ин навбат биёям ва туро наёбам, гӯё
маргро дар назар медошт. Он ҳазрат иршод намуданд, ки
*Агар маро наёбӣ, ба назди Абубакр (р) биё.**

*Дар “Саҳиҳ”-и Муслим аз Ойиша (р) омада, ки:
Расули Худо (с) ба ман гуфт:*

*ادعى لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً فباني أخاف أن يتمنى
متنن ويقول قائل أنا أولي وبأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر*

*Падар ва бародаратро ба назди ман хон, то китоби
аҳд барояшон бинависам. Ман бими он дорам, ки
ҳоҳишманде таманно намояд ва гӯяндае бигӯяд, ман
авлотарам. Худо ва мӯъминон ҷуз Абубакрро наҳоҳанд.*

*Дар қасалии маргаш паёмбар (с) ўро дар намоз пеш
даровард. Тамоми асҳоби Расули акрам (с) аз муҳочирон
ва ансор ва баъди эшон ҳама бар хилофати ў ичмоъ*

намудаанд.

214: С - Далел бар муқаддамияти Умар (р) пас аз Абубакр (р) қадом аст?

Ч - Зикри баъзе далоил гузашт. Дигар гуфтаи он ҳазрат:

إِنِّي لَا أُدْرِي مَا قَدِرْتُ بِقَائِمِ فِيْكُمْ فَاقْتَدُوا بِالذِّينَ مِنْ بَعْدِي

Ман намедонам, ки муддати бақоям дар миёни шумо чанд даст. Пас ба онон, ки баъд аз мананд, пайравӣ намоед. Ва ба сӯи Абубакр (р) ва Умар (р) ишора намуд. (Баривояти имом Тирмизӣ ва Аҳмад)

Далели дигар он чи дар ҳадиси Фитна омадааст: Фитнае, ки чун мавчи баҳр дар талотум ва таппиш аст. Ҳузайфа (р) ба Умар (р) гуфт: *Миёни ту ва миёни фитна ҳамоно дари бастаест*. Умар (р) пурсид: *Оё он дар кушода шавад, ё шикаста?* Ҳузайфа (р) ҷавоб дод: *Балки шикаста шавад*. Умар (р) фармуд: *Вақте чунон бошад, дигар баста нагардад*. Он дар, ки миёни фитна ва уммати ислом қоим буд, Умар (р) аст ва шикаста шудани он дар кушта шудани он ҳазрат аст.

Аз лаҳзай шикаста шудани дари фитна, яъне ба шаҳодат расидани Умар (р) дигар уммати ислом ба фитнаҳо гирифтор омад ва шамшер аз сарашон бардошта нагардид.

Уммат низ дар тақдими ў бар хилофат пас аз Абубакр (р), ичмоъ (иттифоқи овозҳо) дорад.

215: С - Далел бар муқаддам будани Усмон (р) дар хилофат пас аз он ду қадом аст?

Ч-Зикри ҷумлае аз далоил гузашт. Ва дигар ҳадиси Каъб ибни Удра бошад, ки фармуд: *Расули Ҳудо (с) аз фитнаҳое, ки умматашро баъд аз сари ў таҳдид мекард,*

сухан мегуфт. Дар ҳамин ҳолат марде бо сари печида гузаш т. *Расули Худо* (с) фармуд: *Ин мард он рӯз барҳақ ва дар роҳи рост бошад.* Аз ҷои худ ҷастам ва аз бозуи Усмон (р) дошта, рӯ ба он ҳазрат овардам ва пурсидам: *Ҳамин мард, эй Расули Худо* (с). Фармуд: *Оре, ҳамин.* (Баривояти ибни Моча ва Тирмизӣ)

Аз Ойиша (р) омада, ки Расули Худо (с) фармуд:

بِ اَعْمَانِ إِنْ وَلَكَ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرُ يَوْمًا فَارَادُكَ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَخْلُمَ
قَمِصَكَ الَّذِي قَمِصَكَ اللَّهُ فَلَا تَخْلُمَهُ

Эй Усмон! Агар Худованد рӯзе вилояти ин амрро ба ту супурд ва мунофиқон қасди он намуданд, то пероҳани Худой бар ту пӯшонидаро бадар орӣ, ҳаргиз онро бадар масоз. Ин сухани худро ҳазрати паёмбар (с) се навбат тақрор намуд. (Баривояти ибни Моча ва Тирмизӣ)

Аҳли шӯро ва тамоми саҳобагон бо иттифоқи оро бар байъати ў ичмоъ намуданд. Аввалин нафаре, ки пас аз Абдураҳмон ўро байъат намуд, Алӣ (р) буд ва мардум баъд аз онҳо даст ба байъат доданд.

216) С-Далел бар хилофати Алӣ (р) ва авловияти ў ба ҳақ пас аз эшон қадом аст?

Ҷ - Зикри иддае аз далоил гузашт. Далели дигар гуфтаи он ҳазрат (с) аст, ки чун мефармояд:

وَيَحْعَارُ تَقْتِلَهُ الْفَتَّةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ

Вой бар ҳоли Аммор, ки ўро гурӯҳи богиён (дастан сарпеч ва сар боззада аз итоъати халифа) мекӯшанд. Ўононро ба биҳишт меҳонад ва эшон ўро ба сӯи оташ меҳонанд. (Баривояти имом Бухорӣва Аҳмад)

Ў баъдан дар задухӯрдҳои миёни Алӣ (р) ва

Муъовия, ҳамроҳи Алӣ (р) халифаи ҳақ буд. Аҳли Шом, тарафдорони Муъовия ўро ба қатл расониданд, дар ҳоле, ки ў эшонро ба сўи суннат, ҷамоъат ва итоъати имон ва халифа меҳонд.

Паёмбар (с) низ мефармояд: *Дар даврони парокандагӣ ва ташаттути мардум дастаи сарпече бар зидди халифа хуруҷ намоянд ва аз фармони ў сар боз зананд. Онҳоро бар ҳақтарини ду тоифа торумор соҳта, ба қатл расонад.* Тоифай ҳавориҷ аз тоъати имом сар боз заданд ва бар зидди халифа Алӣ (р) хуруҷ намуданд. Алӣ (р) рӯзи набарди *Наҳравон* чуз адади андаке ҳамаро нобуд соҳт. (*Бухорӣ ва Муслим*)

217: С - Вазифаи мо дар баробари волиёни умур (соҳибони корҳо-соҳибкорон роҳбарон) чист?

Ҷ - Вазифаи мусалмон дар баробари роҳбарони худ, насиҳат намудани эшон бар мудовамат ва истимрор дар ҳақ, татбиқ ва пайравӣ намудан аз ҳақ, итоъати эшон дар ҳақ, амр ва роҳнамоии эшон ба сўи ҳақ, нармиш ва рифкро барои эшон ёдовар шудан, аз пушти эшон намоз гузоштан (дар намозҳои ҷамоъат, чун имом бошанд), ҳамроҳ бо онон ҷиҳод намудан. Закотро ба дasti онон расонидан, дар зери фармони эшон сабр намудан, ҳарчанд баъзе ноадолатиҳо ва нодурустрафториҳо намоянд, то вақте аз худ куфри ошкор нишон надиҳанд бар зидди онҳо қиёми мусаллаҳона нанамудан ва бо мадҳу ситоишҳои дурӯғ ва чоплусиҳо ба гуруру баландбинӣ наафкандани онҳо ва ба салоҳу таворики онҳо дуъо намудан.

218: С - Далел бар ин чист?

Ҷ - Фармудаи Худованд:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرٌ مِّنْكُمْ﴾

Эй касоне, ки имон овардаед! Худоро итоъат намоед

ва паёмбар (с) ро итоъат намоед ва соҳибони амри худро (*Сураи Нисо*: 59).

Паёмбар (с) фармуд: *Самъу тоъат дошта бошед, агар бар шумо банде ҳам амир гардад.* Ва фармуд:

من رأى من أمره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق
الجماعة شرّاً فمات ميتة جاهلية

Ҳар кӣ аз амири худ чизи нохушеро бубинад, боз ҳам сабр намояд, зеро касе аз ҷамоъат ҷудо, гардад ва бар он ҳол бимирад, мурдани ҷоҳилият карда бошад. (Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Убода ибни Сомит (р) гӯяд, ки паёмбар (с) моро фаро хонд, ҳама байъат намудем. Аз ҷумлаи шартҳое, ки дар он байъат аз паймон гирифт, ин буд, ки мо аҳд бастем, бар самъу тоъат дар ҳама ҳолот, дар ҳоли шодиву нишот ва дар нохушиву афсурдагиамон ва саҳтиву сабукиамон ва дар ҳоли асараи (барои худ ихтисос додани имтиёзҳо ва ҳама гуна ҳаллу фасли корҳоро ба дasti худ гирифтани роҳбарон) бар мо ва ин ки бо соҳиб ва аҳли амр ба қашмақаш напардозем ва даст ба низоъ барои салб намудани кор аз дasti ӯ назанем. Магар аз он роҳбарон куфри ошкор бибинем, ки дар он аз ҷониби Худо бурҳоне дорем.

Низ фармуд:

إِنْ أَمْرٌ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدِّعٌ أَسْوَدٌ يَقُولُ كُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا إِلَهٌ وَأَطِيعُوا

Агар бар шумо гуломи гӯшбуридаву сиёҳе ҳам амир таъин шавад, чун ба Китоби Худо шуморо пеш барад, гӯш ба фармони ӯ бидиҳед ва аз ӯ итоъат намоед. (Ба ривояти

имомо Мулим ва ибни Моча)

Низ фармуд: *Бар мусалмон аст, ки самъу тоъат намояд дар ҳар амре бошад, чй он кор ба машоми ўхуш ояд ва чй нохуш ояд ва ўро саҳтрасад, магар вақте ба маъсият ва гуноҳе амр шавад. Дар ин сурат, на самъе ба зиммаи ўбоқӣ мемонад ва на тоъате.* (Бухорӣ ва Муслим)

Низ фармуд:

إنما الطاعة في المعروف

Ҳамоно тоъат дар маъруф (корҳои хуб) бошад. (Баривояти Бухорӣ ва Муслим)

Низ фармуд: *Гарчӣ пушти ту зада шуд (латукуб хурдӣ) ва моли ту гирифта шуд, боз бишнав ва итоъат намоӣ*

Ва фармуд: *Касе даст аз тоъат бардорад, рӯзи қиёмат ҳуҷҷате барояш набошад ва касе аз дунё бигзарад ва дар гардани аҳди итоъат ва байъат аз роҳбаре надошта, мурдани ҷоҳи лият аст.* (Муслим ва Ҳоким)

Ва фармуд: *Касе қасди он намояд, ки кори ин умматро (ами роҳбарӣ ва якпorchагӣ) парешон бисозад ва ҷамъияти эшонро ба фурқат барад, ўро гардан бизанед, сарфи назар аз ин ки ўчӣ кас аст.* (Муслим ва Абудовуд)

Низ фармуд: *Амироне сари кор оянд, ки аз баъзе эшон корҳои маъруф (хайр) бубинед ва аз баъзеи дигар корҳои мункар (бад ва гуноҳ).* Касе мункари эшонро бад бинад аз онҳо барӣ бошад ва касе бар мункари онҳо мубориза бурд, саломат монд валекин он ки розӣ шуд ва аз он пайравӣ намуд. Асҳоб гуфтанд: *Пас бар зидди онҳо қиём нанамоем?* Фармуд: *На, модоме, ки намоз бигзоранд.* (Муслим ва Абудовуд)

219: С - Амири ба маъруф ва наҳӣ аз мункар бар кӣ воҷиб бошад ва дараҷоти он кадом аст?

Ҷ - Худованд мефармояд:

﴿وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُنْكَرِ
وَيَأْمُرُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَنْهَا
وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُنْكَرِ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

Бояд аз шумо дастаҳое бошанд, ки мардумро ба сӯи хайр бихонанд ба маъруф амр намоянд ва аз мункар боздоранд. Ва эшонанд ба ҳақ раstagорон (*Сураи Оли Имрон: 104*).

Паёмбар (с) фармууд:

من رأى منكم منكراً فليغیره بيده فإن لم يستطع فبلسانه
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

Касе аз шумо мункареро дад, онро бояд бо дастси худ тагиир дихад. Агар бо даст натавонист, пас бо забонаш. Агар бо забонаш ҳам натавонист, пас бо дили худ, яъне дар дил онро бад бинад. Ва ин поинтарин мартабаи имондорист. (Ба ривояти Муслим)

Аз оёти Қуръон ва фармоишоти паёмбар (с) бармеояд, ки амр ба маъруф ва наҳӣ аз мункар бар ҳар бандай мусалмон ба дараҷаи худ воҷиб аст. Дар он ҷо, ки мункар ислоҳ нагардад, ҷуз бо ў он банда ба қадри тавони худ дар ислоҳи он ҷаҳд намояд. Вале чун дигаре онро ислоҳ намуд ва бар ў ҳоҷат намонд, аз ў сокит бошад. Банда ҳарчи қодиртар ба ислоҳи он бошад ва аз роҳҳои он боҳабартар, бар ў воҷибтар гардад. Вақте азоби Ҳудо ба аҳли маъсият фуруд ояд, ҳамаро фаро гирад ва танҳо наҳйкунандагони аз он ва ҷаҳдкунандагон дар ислоҳи он аз он азоб дар амон монанд.

220: С - Ҳукми қаромоти авлиё қадом аст?

Ҷ - Қаромоти авлиё ҳақ аст. Он иборат аст аз содир

шудан ва бавуқӯъ пайвастани амри хориқулодда ва боло аз тавону қудрати инсонӣ ба дастони авлиёи Худо, ки онҳо худ дар судури он дахле надоранд, балки Худованд ба дasti эшон сунъи қудрати хешро зухур медиҳанд. Ва низ аз боби таҳаддӣ (ба мубориза талабидани мухолифони дин, ки паёмбарро бо нишон додани муъцизоти худ онҳоро очиз намуда, паёмбарии худро исбот намоянд, яъне каромоти авлиё ҳамроҳ ба ин ҳолат нест) набошанд.

Балки Худованд каромотро бо дasti авлиёи худ ба зоҳир намояд ва гоҳо худи асҳоби онҳо аз вуқӯъи он ба дасташон огоҳ набошанд. Чун қиссаи асҳоби Каҳф (дар сураи Каҳф омада), қиссаи асҳоби Саҳра (дар ҳадиси паёмбар (с) дар боби иҷобати дуъо омада) ва қиссаи Ҷурайчи роҳиб (дар ҳадис омада). Тамоми каромоти ин авлиё давом ва ҷузъе аз муъцизоти паёмбарони онҳо бошанд. Аз ин лиҳоз каромат дар ин уммат бисёртар ва бузургтар аз умматҳои пешин бошад, чун бузуртариин муъцизот ба дasti паёмбари ин уммат ба вуқӯъ пайваст ва аз ҷиҳати бузургӣ ва қадри баланди он ҳазрат дар назди Худованди бузург. Чун каромоте, ки аз Абубакр (р) дар аёми ҷанг бо муртаддон (ҳарбу-р-ридда), чун ниҳо додани Умар (р) аз болои манбари масҷид дар Мадина сарлашқари худ Сорияро, ки дар билоди Шом бо румиён мечангид ва он нидоро Худованд аз ҷониби Умар (р) ба Сорӣ расонд ва чун номаи ў ба қби Нил дар Мисрро дар маҷрои худ ором биравад. Об аз талотум бозистод ва дар маҷрои ҳамешагии худ ором ба ҷараён даромад, чун аспи Ало ибни Ҳазрамӣ саҳобаи паёмбар (с) дар набард бо румиён доҳили баҳр гардид ва бо соҳиби худ аз баҳр гузашт, чун Абумуслими Ҳавлонӣ, ки вориди оташ ва гулҳан шуд ва аз он солим бадар омад. Он оташро Асвади Анасӣ яке аз дуругӯён ва муддаиёни нубувват афрӯҳта буд ва ғайри инҳо, ки дар замони худи паёмбар (с), замони

хулафои рошидин, замони тобиъин ба вуқӯй пайваст ва пас аз эшон то ҳол ва то ба рӯзи қиёмат ба вуқӯй мепайвандад. Тамоми инҳо дарвоқеъ довом ва ҷузъе аз муълизоти Расули акрам (с) бошанд, зоро ин каромот ва мақомотро бо пайрави аз он ҳазрат ноил шудаанд.

Агар ягон амри хориқулъоддае ба дасти гайри пайрави паёмбар (с) (яъне ба дасти бадкорае, фосиқе, ё кофире) ба вуқӯй ояд, он фитна ва найранг аст на каромат. Он кас ки ба дасти ӯ чунин коре иттифоқ уфтод, аз авлиёён Худо набуда, балки аз дӯстон ва гӯшбафармонони шайтонҳо ва ҷинҳоянд. Худованд дар паноҳаш нигоҳ дорад.

221: С - Авлиёи Худо киёнанд?

Ц - Онон қасонеанд, ки ба Худо имон оварданд, тақвои ӯро намуданд ва аз расулаш пайравӣ намуданд. Худованд фармуд:

﴿أَلَا إِنَّ أُولَئِكَ لَا يَخْوُفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُجُونَ﴾

Бидон, ки дӯстони Худоро (авлиё) на ҳавфе бар эшон бошад ва на андӯхгин шаванд (дар рӯзи қиёмат) (*Сурай Юнус: 62*).

Сипас, сифоти эшонро баён намуд:

﴿أَلَّذِينَ مَاءْمُنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾

Онон, ки имон оварданд ва тақво менамуданд (*Сурай Юнус: 63*).

﴿أَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ مَاءْمُنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلَى أَوْهُمُ الظَّلَّغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلْمَاتِ﴾

Аллоҳ вали (дўст ва сарпараст) ононест, ки имон оварданд. Эшонро аз зулумот ба сўи нур берун оварад. Ва касоне қоғир гардидаанд, авлиёи (дўстон ва роҳнамоён) эшон тоғут (шайтон) бошад. Эшонро аз рушнӣ ба торикиҳо барад (*Сураи Бақара*: 257).

﴿إِنَّمَا وَلِيْكُمْ أَنَّهُ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ الَّذِينَ يُقْبَلُونَ الصَّلَاةُ وَيُؤْتُونَ الْزَكَوْنَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِيلُ﴾

Ҳамоно валии шумо Худост ва расули ў ва онон, ки имон оварданд, онон, ки намоз барпой медоранд ва закотро медиҳанд ва онҳо рукӯъкуон бошанд. Ҳар кӣ Худой, Расули ў ва мӯъминонро валии (дўст) худ бигирад, пас ҳамоно ҳизби Худо ба ҳақ ононанд ғолибояндгон (*Сураи Муїда*: 55-56).

Паёмбар(с) фармуд:

إنَّ الَّذِي فَلَانْ لَيْسُوا لِي بِأُولَيَاءِ إِنَّمَا أُولَيَائِي الْمُتَّقُونَ

Оли Абуфалон авлиёи ман набошанд, Авлиёи ман ҳамоно муттақиёнанд. (*Ба ривояти Бухорӣ ва Муслим*)

Имом Ҳасан (р) фармуд: Қавме муҳаббат ва дўстии Худоро даъво намуданд, Худояшон ба ин оят имтиҳон намуд:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَجْهِيْزُنَّ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمْ أَنَّهُ﴾

Бигӯй! Агар Худоро дўст медоред, аз ман мутобиъат ва пайравӣ намоед, то Худоятон шуморо дўст дорад (*Сураи*

Оли Имрон: 31).

Имом Шофиъӣ (р) фармуд:

إِذَا رأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ أَوْ يَطْرِيرُ فِي الْمَوَاءِ فَلَا تَصْدِقُوهُ
وَلَا تَغْرِبُوا بِهِ حَتَّى تَعْلَمُوا مَتَابِعَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ

Агар мардоро дидед, ки ба рӯи об роҳ меравад, ё дар ҳаво парвоз мекунад, ўро тасдиқ макунед ва ба ўғирефта нагардед, то бидонед, ки оё аз ҳазрати Расули акрам (с) пайравӣ менамояд, ё не.

222: С - Мақсад дар ин тоифа ва гурӯҳе, ки паёмбар (с) дар васфаишон чунин гуфта: Ҳамеша тоифае аз уммати ман қоим ба ҳаққанд ошкору фирӯз. Ҳар кӣ онро хилоф намояд, зараре бар онҳо наоварад, то амри Худо биояд?

Ҷ - Он тоифа, аз миёнаи хафтоду се фирмқа фирмқаи растагор бошад, чуноне паёмбар (с) аз миёни онҳо эшонро истисно намуд он чо ки фармуд: *Тамоми онҳо дар оташ бошанд, магар як фирмқаи онҳо ва он ҷамоат аст.* Дар ривояти дигар: *Онҳо қасонеанд, ки бар тибқи роҳу равии имрӯзаи ман ва асҳобам бошанд.*

Соҳибони каромот аз миёни мӯъминоне бархезанд, ки аҳли тақво бошанд.

Аз Худованди маннон масъалат дорем, ки моро аз ҷумлаи эшон бигардонад ва дилҳои моро пас аз ҳидоят ва роҳнамоӣ гумроҳ насозад ва раҳмати хешро ба мо мавҳибат намояд. Ҳамоно Ўст бахшанда. (Субҳона раббика рабби-л-ъиззати ъаммо ясифун ва саломун ъала-л-мурсалин ва-л-ҳамду лиллоҳи рабби-л-ъоламин).

МУНДАРИЧА

Нигоҳе ба зиндагӣ ва осори шайх Ҳофиз ибни Аҳмад ал – Ҳакамӣ	3
(1342-1377 ҳ. к.)
Муқаддимаи муаллиф	12
САВОЛҲО ВА ҶАВОБҲО	14
1: С - Аввалин чизе, ки бар бандагон воҷиб аст, чӣ бошад?	14
2: С - Пас чист он амре ки бандагон барои он оғарида шудаанд?.....	14
3: С - Маънои банда чист?.....	15
4: С - Ибодат чист?	15
5: С - Амали инсон қадом вакт ибодат шуморида мешавад?.....	15
6: С - Нишонаи мухаббати банда ба Парвардигораш чист?.....	16
7: С - Бандагон аз қадом роҳ донистанд он чиро Ҳудой дӯст дорад ва мавриди ризси ў бошад?.....	16
8: С - Шартҳси ибодат ва бандагӣ чанд аст?	16
9: С - Ростии азм чист?.....	16
10: С - Маънои ихлоси ният чист?.....	17
11: С - Қадом аст он шариъате, ки Парвардигор танҳо ба пайравӣ аз он дастур додааст?	17
12: С - Ҷини ислом чанд дараҷа дорад?.....	18
13: С - Маънои Ислом чист?.....	18
14: С - Дэлел бар он, ки қалимаи Ислом динро дар бар гирад чист?...18	
15: С - Даъели муаррафӣ гардидани ислом ба аркони панҷона муфасалан чист?.....	19
16: С - Ҷойгоҳи шаҳодатайн (макоми қаломаи шаҳодат) дар дин чист?....19	

17: С - Далели шаҳодат бар Ло илоҳа иллаллоҳ чист?	20
18: С - Маъни шаҳодати Ло илоҳа иллаллоҳ чист?.....	20
19: С - Чист он шартҳое ки бо ҷамъ омадани онҳо гӯяндаи шаҳодати ло илоҳа иллаллоҳ аз шаҳодати худ баҳраманд гардад?.....	20
20: С - Далели шарт будани илм дар шаҳодат (донистани маъни он) аз Қуръон ва Аҳодиси набавӣ чист?.....	21
21: С - Далели шарт будани яқин аз Қуръон ва Аҳодиси набавӣ чист?....	21
22: С - Далели шарт будани гарданиҳӣ – яъне, аз дилу ҷон итоъат на-мудани Қуръон ва Аҳодиси набавӣ чист?.....	21
23: С - Далели шарт будани қабули шаҳодат ва муқтазоёти он аз Қуръон ва Аҳодиси набавӣ чист?	22
24: С - Далели шарт будани ихлос дар шаҳодат аз Қуръон ва Аҳодиси набавӣ чист?	23
25: С - Далели сидқ аз Қуръон ва Аҳодиси набавӣ чист?	24
26: С - Далели шарт будани муҳаббат ба Қуръон ва Аҳодиси набавӣ чист?	24
27: С - Далел бар тавалло -яъне дӯстони Ҳудойро дӯст доштан ва аз эшон дӯст гирифтан ва табарро – яъне, душманони Ҳудойро душман донистан чист?	25
28: С – Далели гувоҳӣ додан ба ин ки Муҳаммад Расули Ҳудост, қадом аст?	26
29: С – Гувоҳӣ додан ба ин ки Муҳаммад Расули Ҳудост, чӣ маъно до-рад?	26
30: С – Шартҳои гувоҳӣ додан ба ин ки Муҳаммад Расули Ҳудост чист ва оё шаҳодати аввалий бидуни шаҳодати (гувоҳӣ додани) дуввум пази-руфта мешавад?.....	27
31: С – Далели намоз ва закот чист?	27
32: С – Далели рӯза чист?.....	27
33: С – Далели ҳач чист?	28
34: С – Касе, ки яке аз ин асосҳои Исломро инкор намояд, ё икror намояд, валие аз анҷоми онҳо саркашӣ намуда рӯ гардонад, чӣ ҳукм дорад?	28
35: С – Касе, ки аҳкоми мазкурро икror намуда, сипас аз рӯи сахлан-горӣ, ё таъвиле онҳоро тарқ намояд, чӣ ҳукм дорад?	29
36: С - Имончист?	29
37: С - Далел бар ин ки имон ҳам қавл асту ҳам амал чист?	29
38: С - Далел бар зиёдшавӣ ва камшавии имон чист?	30
39: С - Далели тавофути ахли имон яке бар дигаре , чист?	31
40: С - Далел бар ин ки имон дар вакти итлоқ тамоми динро дар бар гирад, чист?.....	31
41: С - Далел бар таъриф намудани имон ба аркони шашгона дар имони	

муфассал чист?	31
42: С - Далели он аз Куръон ва Аҳодиси набавӣ чист?	32
43: С - Маънои имон ба Ҳудо чист?	32
44: С - Ягонагӣ дар Ҳудовандии ў чист?	33
45: С - Зидди ягонагии Ҳудованд чист?	33
46: С - Ширки бузург чист?	34
47: С - Ширки хурд чист?	35
48: С - Фарқ миёни «ва» ва «баъд аз» дар ин калимот чист?	37
49: С - Тавҳид (ягонагӣ) дар Парвардгор чист?	38
50: С - Муҳолиф ва зидди тавҳиди Парвардигорӣ чист?	39
51: С - Тавҳид дар асмо (номҳо) ва сифот (атрибут) чист?	41
52: С - Далели номҳои накӯи ў аз Куръон ва Аҳодиси набавӣ чист?	41
53: С - Намунаи номҳои накӯи Ҳудованд аз Куръон чист?	42
54: С - Намунаи номҳои накӯи ў аз Аҳодиси набавӣ чист?	45
55: С - Далолати номҳои накӯи Ҳудованд бар чанд навъ аст?	45
56: С - Намунаи ин чист?	46
57: С - Далолати номҳои накӯи Ҳудованд ба сурати зимнӣ бар чанд қисманд?	47
58: С - Номҳои накӯи Ҳудованд аз ҷиҳати истифодаи онҳо ба зоти поки ў, бар чанд қисманд?	48
59: С - Зикр гардид, ки сифоти Ҳудованд ду қисманд: Зотӣ ва феълӣ. Пас мисоли сифоти зот аз қитоб чист?	49
60: С - Мисоли сифоти зот аз суннат чист?	50
61: С - Мисоли сифоти феъли Ҳудованд аз Куръони Маҷид чист?	50
62: С - Мисоли сифоти феъли ў аз суннат чист?	51
63: С - Оё аз тамоми сифоти феълии Ҳудо номхое барои ў соҳта мешавад ва ё тамоми номҳои Ҳудо баёнгардида ва муъаян шуда аз ҷониби худи ўянд?	52
64: С - Номи “Алийюл аъло” (бузургу бартар) и Аллоҳ таъоло ва амсоли он чун зоҳир, Қоҳир ва Мутаъол дорои чӣ маъноҳое мебошанд?	53
65: С - Далели бартарии фавқияти ў аз Куръон чист?	54
66: Далели ин аз суннат чист?	55
67: С - Имомони дин дар даврони салафи солих дар масъалаи “истиво” - бар Арш қарор гирифтани Ҳудованд, ки бо калимаи истиво ва муштакқоти он баён гардидараст, чӣ фармудаанд?	56
68: С - Далели бартарии қаҳри (галаба) ў аз Куръон чист?	56
69: С - Далели он аз суннат чист?	57
70: С - Далел бар бартарӣ ва баландии шаъни ў чист ва чӣ чизро аз он нафӣ бояд соҳт?	58
71: С - Маънои сухани паёмбар (с) дар робита бо номҳои накӯи Ҳудо-	

ванд - “Касе онҳо о бишуморад, дохили чаннат гардад” чист?	59
72: С - Зидди тавҳид дар номҳо ва сифот чист?	61
73: С - Оё тамоми навъҳои тавҳид алокаманди яқдигаранд ва ҳар чизе хилофи яке бошад, хилофи ҳама ба шумор меояд?	63
74: С - Далел дар имон овардан ба фариштагон аз Куръон ва Аходиси набавӣ чист?.....	63
75: С - Маъни имон ба фариштагон чист?	64
76: С - Аз баъзе навъҳои эшон ном бибар, ки Худояшон барои чи омода сохта ва ба чи коре гумошта аст?	65
77: С - Далели имон ба китобҳои Худованд чист?	66
78: С - Оё номи тамоми китобҳои фиристодай Худо дар Куръони карим зикр гардидааст?	67
79: С – Маъни имон овардан бар Китобҳои Худованд азза ва ҷалла чист?	68
80: С - Мавқифи Куръон дар баробари китобҳои пешин чист?	70
81: С – Бар дӯши тамоми уммати ислом дар баробари Куръон қадом масъулияте воҷиб аст?	71
82: С - Маъни ба кор бастани китоб ва адо намудани ҳаққи он чист?.....	71
83: С - Ҳукми касе, ки ба маҳлук будани Куръон мұйтакид бошад ва маҳлуқияти онро таъйид намояд, чист?	72
84: С - Сифати қалом зотӣ аст ё феълий?	74
85: С - Вокифа киёнанд ва ҳукми эшон чист?.....	74
86: С - Ҳукми касе, ки бигүяд - (талаффуз) ман Куръонро маҳлук аст, чист?.....	74
87: С - Далели имон ба паёмбарон чист?	75
88: С - Маъни имон ба паёмбарон чист?	76
89: С - Оё даъвати тамоми паёмбарон дар он чӣ амр ва ваҳӣ менамоянд, муттағиқ ва як аст?.....	76
90: С - Далел бар муттағиқ будани тамоми расулон дар асли ибодат чист?	77
91: С - Далели фарқ доштани шариатҳои эшон дар ҷузъиёти ҳалол ва ҳаром чист?	79
92: С - Оё Худованд киссаи тамоми паёмбаронро дар Куръон овардааст ва аз тамоми онҳо нақл кардааст?	80
93: С - Номи ҷанд паймбаре аз эшон дар Куръон зикр гардидаанд?....	80
94: С - Паёмбарони улулазм, расулони бузурге, ки соҳиби китоб ва шариъати нав бошанд, киёнанд?.....	80
95: С - Паёмбари аввалин кист?	81
96: С - Ихтилоф кай рӯй дод?	82
97: С - Хотами паёмбарон, яъне охирини эшон кист?.....	82

98: С - Далели он чист?.....	82
99: С - Паёмбари мо (с) бар дигар паёмбарон чи бартарӣ ва фазл дорад?	83
100: С - Муъцизоти паёмбарон чист?	95
101: С - Далели муъциза будани Куръон чист?	86
102: С - Далели имон ба рӯзи охират чист?	87
103: С - Маънии имон ба рӯзи охират чист ва шомили чи чизҳое мебошад?	87
104: С - Оё ҳеч кас медонад, ки қиёмат кай қоим мегардад?	88
105: С - Намунаи нишонаҳои қиёмат аз Аҳодиси набавӣ кадом аст?....	88
106: С - Далели имон ба мавт чист?	90
107: С - Далели фитнаи қабр, наъими он ё азоби он аз китоб чист?....	90
108: С - Далели он аз Аҳодиси набавӣ чист?	92
109: С - Далели баъс (зинда соҳтан ва аз қабрҳо баровардан) чист?	94
110: С - Ҳукми шахсе, ки баъсро дурӯғ бишморад, чист?	97
111: С-Далели дамидан дарсур чист ва чанд бордар он дамида шавад?.....	98
112: С - Сифати ҳашр дар Куръон чӣ гуна аст?	99
113: С - Сифати он аз Аҳодиси набавӣ чӣ гуна аст?	100
114: С - Сифати мавқиф (истодан дар пеши Ҳудованд барои хисоб) дар китоб чӣ гуна аст?	101
115: С - Сифати мавқиф дар Аҳодиси набавӣ чӣ гуна аст?	102
116: С - Сифати арз (дар пеши худо арз шудани аъмвол) ва хисоб дар Куръони Мажид чӣ гуна аст?.....	104
117: С - Сифати он дар Аҳодиси набавӣ чи тавр аст?	105
118: С - Сифати нашри номаҳои аъмоли бандагон дар Куръон чӣ гуна аст?	106
119: С - Далели он аз Аҳодиси набавӣ чист?	107
120: С - Далели мизон (тарозу) дар Куръон чист ва сифати вазн (баркашидан) чи гуна аст?	107
121: С-Далели ин ва сифаташ дар суннат чигуна аст?	108
122: С – Сирот дар Куръон чи тавр шарҳ ёфта?	109
123: С - Далел ва сифати он дар Аҳодиси набавӣ чӣ гуна аст?.....	109
124: С - Далели қисос дар Куръон чист?.....	109
125: С - Далели қасос ва сифати он дар Аҳодиси набавӣ чӣ гуна аст?	110
126: С - Далели Ҳавз дар Куръон чист?.....	110
127: С - Далел ва сифати он дар суннат чи гуна аст?	111
128: С - Далели имон ба ҷаннат ва дузах чист?.....	112
129: С - Маънои имон ба ҷаннат ва дӯзах чист?.....	112
130: С - Далел бар вуҷуди онҳо феълан чист?	113
131: С - Далел бар бако ва ҷовидонагии онҳо ва фанонопазириашон чист?	114

132: С - Далел бар ин ки мӯъминон рӯзи қиёмат дидори Парвардиgorи худро бубинанд, чист?	117
133: С - Далели имон ба шафоъат чист ва аз кӣ шафоъат пазируфта шавад ва барои кӣ ва дар кадом вакт?	119
134: С - Шафоъат бар чанд навъ аст ва бузургтарини он кадом аст?	120
135: С - Оё касе бо амали худ метавонад дохили ҷаннат шавад ва ё аз оташ начот биёбад?	123
136: С - Ваҷҳи ҷомиъ (ҷиҳати созгорӣ) миёни ин ҳадис ва фармудаи Ҳудованд	124
137: С - Далели имон ба қадар ба таври ичмол кадом аст?	125
138: С - Даражоти имон ба қадар чанд аст?	126
139: С - Далели маргабаи аввал, ки имон овардан ба илми Ҳудост, чист?	127
140: С - Далели маргабаи дуввум, ки имон ба набиштани сарнавиштҳост, чист?	129
141: С - Чӣ қадар ва кадом сарнавиштҳо дохили ин маргаба бошанд?	130
142: С - Далел бар тақдирӣ азалий чист?	131
143: С - Далели сарнавишти умр дар рӯзи мисоқ чист?	132
144: С - Далели сарнавишти умр, ки дар оғози оғариниши нутфа бошад, кадом аст?	134
145: С - Далели сарнавишти солона дар шаби қадр кадом аст?	134
146: С - Далели сарнавишта ҳаррӯза қадом аст?	136
147: С - Гузашти каблӣ ва аз азал набишта шудани сарнавиштҳои шаковат ва съодат, чиро иктизо (талаб) намояд?	137
148: С - Далели маргабаи саввум, ки имон ба хости Ҳудост, кадом аст?	139
149: С - 149: С - Ҳудованди бузург чи гуна меҳоҳад ва ирова менамояд, он чиро, ки намеписандад ва дӯст намедорад?	142
150: С - Далели маргабаи чаҳоруми имон ба қадар (сарнавишт, ки маргабаи оғариниш бошад, кадом аст?)	143
151: С - Маънои сухани паймбар (с): Ҳамаи хайр дар дастони ту аст ва шарр на ба сӯи туст, чист. Ҳол он ки Ҳудованд оғаридгори тамоми ҷиз ҳам хайр ва ҳам шарр аст?	144
152: С - Оё бандагон қудрат ва ировае дар анҷоми аъмоли ба онҳо voguzorgardida dorand?	145
153: С - Чӣ гуна бошад ҷавоби шаҳс, ки бигӯяд: оё дар қудрати Ҳудо имкони ин набуд, ки тамоми бандагони худро мӯъмини роҳёфта ва фармонбардор донад ва инро барои онҳо бармегузид ва шаръян онро меписандид?	147
154: С - Дар дини ислом имон ба сарнавишт чӣ маргаба дорад?	148
155: С - Имон чанд шӯъба дорад?	150

156: С - Донишмандон ин шохаҳои имонро чӣ гуна тафсир намудаанд?	151
157: С - Ҳулосай он чиро шуморидаанд, зикр намоед?	152
158: С - Далели ихсон аз Куръон ва Аҳодиси Набавӣ чист?	154
159: С - Ихсон дар ибодат кадом аст?	155
160: С - Зидди имон чист?	156
161: С - Чи гунагии мухолифати куллии куфри эътиқодиро ба имон барои ман баён соз ва он чи мучмал дар зоил соҳтани куфр имонро гуфта шуд, бо тафсил баён соз?	157
162: С - Куфри бузург, ки аз миллати ислом хориҷ созад, иборат аз чанд қисм аст?	157
163: С - Куфри ҷаҳли такзиб кадом аст?	158
164: С - Куфри ҷуҳуд кадом аст?	158
165: С - Куфри инод ва истиқбор кадом аст?	159
166: С - Куфри нифоқ кадом аст?	160
167: С - Куфри амалие, ки аз миллати ислом ҳарич нагарданад, кадом аст?	161
168: С - Агар гуфта шавад: Оё саҷда пеши бут, таҳқири Куръон, дашноми паёмбар (с), динро ба шӯҳӣ гирифтан ва монанди инҳо аз куфри амалий ҳастанд, ҳамон гуна, ки ба ҷашм мерасад?	163
169: С - Корхое, аз қабили зулми муваккал ситам, фусук ва нифоқ ба чанд қисм тақсим мешаванд?	163
170: С - Намунае аз зулми бузург ва зулми хурд кадом аст?	164
171: С - Намунаи фиски (бадрафторӣ) бузург ва фиски хурд кадом аст?	165
172: С - Намунаи нифоқи бузург ва нифоқи хурд кадом аст?	166
173: С - Ҳукми сеҳр ва соҳир чист?	167
174: С - Ҳадди (ҷазо)-и соҳир чист?	168
175: С - Нашра (кушодани сеҳр, ва дур соҳтани таъсири он) чист ва ҳукми он кадом аст?	168
176: С - Руқъҳо ва дӯъоҳои машруъа кадомҳо ҳастанд?	168
177: С - Руқъҳои мамнӯъа кадомҳоянд?	169
178: С - Ҳукми овеза (чиҳзои ба дасту гардан овехташаванда ба эътиқоди нафъи онҳо) чун мӯҳра, ресмон, ҳалқа, ришта, садаф ва гайри он чист?	170
179: С - Агар овеза аз Куръон ё аз суханони паёмбар (с) бошад, чӣ ҳукм дорад?	170
180: С - Ҳукми коҳинон (ғолбинон) чист?	171
181: С - Ҳукми касе ки коҳинро тасдиқ намояд, чӣ бошад?	172
182: С - Ҳукми пешѓӯҳои мунаҷҷимон чист?	174
183: С - Ҳукми истиско ба анво (аз ситорагон борон ва об хостан) чист?	175
184: С - Ҳукми аз баъзе паррандагон ва ҳайвонот фоли бад бардоштан чист ва онро чи бартараф созад?	176

185: С - Хукми чашм кардан ва чашм расондан кадом аст?	177
186: С - Маъсиятҳо (гунохон) ба чанд кисм чудо шаванд?	177
187: С - Сайиот (гунохони сагира) чи гуна шуста шаванд?	178
188: С - Гунохони кабира кадомхоянд?	179
189: С - Тамоми сагоир ва кабоир бо чи шуста шаванд?	180
190: С - Тавбаи Насух чист?	180
191: С - Муддати тавба дар ҳаққи ҳар фард кай катъ гардад, яъне кадом вакъ дари тавба баста шавад?	182
192: С - Тавба аз умри дунё кай катъ гардад? Яъне дари тавба бар рӯи дунё комилан кай баста гардад?	183
193: С - Чист ҳукми он ахли тавҳид, ки аз дунё чашм бипӯшид дар ҳоле бар гунохи кабираи худ исрор дошт?	184
194: С - Оё худуд (ҷазои шаръӣ барои гуноҳои кабира) барои ахли худ каффорати (шуянда) гунохон ба шумор оянд?	188
195: С - Ваҷҳи ҷомеъ (мувофакат) миёни чумлаи охири ин ҳадис: - “Худой аз қасе ҳоҳад бигзарад ва қасеро ҳоҳад, ҷазои амалашро бидиҳад” ва миёни он чи дар дар набиштаҳои қаблан зикршуда: “Қасе сайиоташ бар ҳасаноташ вазнин ояд, ба оташ равад” кадом аст?	189
196: С - Кадом аст он сироти мустаким, ки Худой бандагони худро ба рафтани он ва ба эҳтиёт аз ғайри он амр намудааст?	190
197: С - Рафтани он роҳи рост ҷигуна мұяссар гардад ва бeroҳ shudagon az on chun solim bimonand?	191
198: С - Зидди суннат чист?	192
199: С - Бидъатҳо аз назари ворид намудани ҳалал ба дин ба чанд кисмат тақсим шаванд?	192
200: С - Бидъатҳо ба куфр анчоманда кадомхоянд?	193
201: С - Бидъате, ки ба куфр нарасонад, кадом аст?	194
202: С - Бидъатҳо бар ҳасби ҷойҳои воқеъшавӣ ба чанд кисмат тақсим шаванд?	194
203: С - Бидъат дар ибодат ба чанд кисм тақсим шавад?	195
204: С - Бидъат бо он ибодате, ки дар он воқеъ мешавад, чанд ҳолат дорад?	196
205: С - Бидъатҳо дар мұйомалот кадоманд?	196
206: С - Дар робита ба саҳоба ва ахли байти паёмбар (с) аз чи одобе, бардошти фикрие ва равиши эътиқодие лозим аст пайравӣ намоем?	197
207: С - Ба таври муҳтасар беҳтарин ва бузургтарин саҳоба кадом аст?	197
208: С - Ба таври муғассал беҳтарини саҳобагон кист?	202
209: С - Муддати хилофат пасаз Расули акрам (с) чанд сол буд?	206
210: С - Далел бар хилофати ин ҷаҳор ҳалифаи рошид ба таври куллӣ кадом аст?	206

211: С - Далел бар хилофати се халифаи аввал ба таври ичмолӣ кадом аст?	207
212: С - Далели хилофати Абубакр (р) ва Умар (р) ба таври ичмолӣ кадом аст?	207
213: С - Далел бар хилофати Абубакр ва муқаддам будани ў дар хилофат, кадом аст?	208
214: С - Далел бар муқаддамияти Умар (р) пасаз Абубакр (р) кадом аст?	209
215: С - Далел бар муқаддам будани Усмон (р) дар хилофат пас аз он ду кадом аст?	210
216: С - Далел бар хилофати Алӣ (р) ва авловияти ў ба ҳақ пас аз эшон кадом аст?	210
217: С - Вазифаи мо дар баробари волиёни умур (соҳибони корҳо-соҳибкорон роҳбарон) чист?	211
218: С - Далел бар ин чист?	212
219: С - Амри ба маъруф ва наҳӣ аз мункар бар кӣ воҷиб бошад ва дараҷоти он кадом аст?	214
220: С - Ҳукми каромоти авлиё кадом аст?	215
221: С - Авлиёи Худо киёнанд?	216
222: С - Максад аз ин тоифа ва гурӯҳе, ки паёмбар (с) дар васфашон ҷунин гуфта: Ҳамеша тоифае аз уммати ман қоим ба ҳаққанд ошкору фирӯз. Ҳар кӣ онро хилоф намояд, зараре бар онҳо наоварад, то амри Худо биояд?	218

أُعْلَامُ الرُّثْبَةِ الْمُنْسُوْرَةِ

لِأَعْنَاقِكَادِ الطَّائِفَةِ النَّاجِيَةِ الْمُنْصُورَةِ
أَوْ

٢٠٠ سُؤالٌ وَجْهَابٌ فِي الْعَقِيْدَةِ اِلِّيْسَارِيَّةِ

تألِيف

الشَّيْخُ الْعَلَامَةُ حَافِظُ بْنُ أَخْمَدَ الْجَنْكَيْنِيِّ رَحِمَ اللَّهَ بِهِ

- ١٣٧٧ - ١٣٨٢